

ЗАБОН ВА ТАЪРИХИ ОН

Забону чамъият Забон дар дохили чамъияти инсоний пайдо шуда, дар такомули он роли мухимеро боз мекунад: забон дар чамъият чун олати ифодаю мубодилаи афкор байни аъзоени чамъияти як давра ва гузарондани таҷрибай як насли чамъият ба насли дигари он истеъмол мешавад. Бале забон на танҳо чамъиятро муттаҳид мемонад, балки онро ба қисмҳои алоҳида ҳам шудо мекунад. Мавҷудияти забонҳои гуногун ба таъоми чамъияти инсоний имконият намедиҳад, ки мубодилаи афкор қунац. Ин назария дар бораи забон ва муносабати он ба чамъият аз қуқтани назари яке аз вазифаҳои мухимтарини забон—вазифаи коммуникативӣ ба амал меояд. Аммо ба гайр аз вазифаи коммуникативӣ ба забон вазифаҳои дигар ҳам хосанд. Масалан, вазифаи эстетикий, ки дарки моҳияташ танҳо лар замини алоҳаи мустаҳкамни нутқу олами эҳсосот имконпазир аст.

Ҳодисаҳои мухими таърихӣ ба тақдирӣ забон ва инкишофи он таъсирӣ қалон мерасонанд. Аксаран дар натиҷаи аз байн рафтани /одами/ ин ё он давлат забони расмии он аз дӯрии истеъмол берун мебарояд ва дар асоси забони ҳалқӣ ё забони ғотибон /аҷнабиён/ забони дигари расмӣ—давлатӣ пайдо шуда метавонад. Дар мавриди нест шудани чамъият забони он аз байн меравад, аммо баъзан сарчашмаҳои ҳаттии ич ё он давраи таърихи забон боз мемонанд. Муносабати забону чамъият аз давраҳои қадим боз дикҳати донишмандонро ба ҳуд ҷалб карда меояд. Ик масъалаи мухими забониниосиро аз олимони советӣ Е.Д.Поливанов, Л.П.Якубинский, В.М.Жирмунский ва дигарон мавриди тадқиқ қарор додаанд.

Инкишофи забон

Бо сабабҳои гуногун забон дигаргун ўзда, ба тағъироти ҷиддӣ дучор мегардад. Муҳимтарин сабабҳои равнаку инкишофи забон инҳо мебошанд:

а. тағъироти бисъёре дар забон мавриди аз як часӣ ба насли дигар гӯзаштани он ва тамоили ҷамъият ба соддатар намудани забону аз истисноҳои қонунҳои гуногуни забон даст кашидан;

б. омехташавии забонҳо--аҳли ягон забон забони бегонаро қабул намуда, ба он қоидаю қонунҳои забонашро медарорад;

в. ҳар як аъзои ҷамъият ҳаҷтоми нутқ навигариҳоро ба забон дароварда метавонад, ки онҳо рафта-рафта ба сифати забон таъсир мерасонанд.

Ба туфайли сарчалмаҳои хаттии мавҷуда таърихи забонҳои гуногунро смӯхтан мумкӣ аст. Масалан, се ҳазор сол пеш забони пешомади забони тоҷикӣ--порсии қадим аз сарчалмаҳои гуногуни асрҳои VI--VII пеш аз мелод/ маълум аст. Дигаргун ўздан таркиби лугавии забон дар ин муддат аз мисолҳои зерин аен мешавад:

кӯнағароғӣ - ҳеш

ратиҷ, *кагаҳ* - пайкар

ғӯаҳ - се

ғашӣ - рӯз

каифа - кӯҳ

Табиист, ки ба ин гуна дигаргунҳо на таҳо таркиби лугавии забон, балки соҳти грамматикии он ҳам дучор мешавад. Масалан, дар порсии қадим системаи падеж вуҷуд дошт, ки бо мурури замон рӯ ба таназзул оварда, дар давраҳои минбаъда аз байн мераవад ва дар забонҳои ҳозираи тоҷикӣ ва форсӣ вуҷуд надорад.

- Номинатив - *Parsa* /орс
 Генитив - *Parsalyā* /аз/ /орс
 Аккузатив - *Parsam* /орс/ /ро/
 Локатив - *Parsay* /дар/ /орс
 Инструменталист - *Pasa* /бо/ /орс ва гайра.

Замоми дигаргунихои забон, масъалаҳои рӯвнақу инкишоғи о‘ро дар давраҳои мухталиғи истеъмолаш илми маҳсус—таърихи забон меомузад.

Омӯзиши таърихи забон Азбаски таърихи забон дег аз ҳама бо сарчашмаҳо ҳаттии давраҳои гузашта курдор мешавад, мутолиаи ин сарчашмаҳо ҳарактери филологӣ дорад: давраи тартиб ёфтани истеъмоли ин сарчашмаҳо, ифодай анъанаи таърихӣ—иҷтимоии сарчашмаҳо таҳдилу тадқиқ мешавад. Ба таҳдили филологӣ инчунин масъалаҳои тадқиқи системаи ҳат ва қоида он имло, таҳдили лексика ва фразеология, морфология ва синтаксиси ҳар як сарчашма додил мегарданд. Ин тадбирҳои гуногуни дар мавриди омӯзиши матниҳои ҳадими забон мөхияти методи филологияи омӯхтани таърихи забонро ташкил медиҳанд:

Албатта, на ҳар як матни бўқимонда дорони забони хиси куд меботац. Одатан аз ҳар забони мурда /аз байн рафта/ гурӯҳи қалон = ҳурди сарчашмаҳо боқӣ мемонад ва аз ин нуқтаи назат маъзги таърихи забон мушоҳидан ҳусусиятҳои гуногуни забони ин матнию ва муъисаси забонҳои гуногун мебошад, ки давраҳои мухталиғи гавнақу инкишоғи як забонро ташкил медиҳанд. Дар ин маврид таърихи забон аз қартиди муқоисавӣ—таърихи истифода мебарад. Барои дурдуст ва сoddатар нишон додани мөхияти аҳамияти ин метод дар омӯхтани таърихи забон мисолеро аз муқоисаси факти забонҳои

ҳозира мөорем: тоҷ. бародар, узб. ақа, порс. *barədar*,
ар. *اخ /عَنْ/*, шугнӣ *үгэдэ*, пашту *وګډ*.

Чунон ки маъдум мешавад, калимаҳои тоҷикий, форсӣ, шугнӣ
ва пашту барои ифодай мағкуми "баҳодар" ба ҳам хеле наазликаанд.
Дар ин калимаҳо қаробати фонетикий вуҷуд дорад: дар ҳамаи ҷаҳор
калима ҳамсадои якум ҳамсадои лабист, ҳамсадои дӯм—сонант ва
гайра. Саволе ба инҷои месайд, ки ин наазликини фонетикини калимаҳои
маҳкур тасодуғист ё не? Барои мантиқан ба савол ҷавоб додан ва
тадқики мавзӯъ ҳалими тоҷикиро мегирем, ки дар он фонемаҳри
δ ва *ρ* дар ҳудди ҳамон ҳолат */мавзӯъ/* омада бошанд. Масалан,
шакли аористи фъили бурдан: тоҷ. баром, узб. олиб борай, порс.
bagat, ар. *اخیل*, шугнӣ *وګډ*, пашту *وګډ*.

Аз ин мисолҳо аён аст, ки калимаҳои порсӣ, пашту ва шугнӣ
ба калимаҳои тоҷикий аз ҷиҳати соҳти фонетикий хеле наазликанд, аммо
калимаҳои узбекӣ ва арабӣ хеле дуранд. Дар муқоисаи ин калимаҳо
ба фонемаҳои *δ* ва *ρ* тоҷики овозҳои *β* ва *z*—порсӣ,
w ва *ȝ*—пашту, *ȝ* ва *z*—шугнӣ мутобиқат мекунанд.
Ин гуна мутобиқату мувоғиҳатҳоро қонунҳои овозӣ номид, ҳамин
тараққи ифода менамоянд:

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|---|-------|----------|---|-------|----------|---|-------|----------|
| 1 | тоҷ. | <i>δ</i> | ~ | порсӣ | <i>β</i> | ~ | шугнӣ | <i>ȝ</i> | ~ | пашту | <i>w</i> |
| 2 | тоҷ. | <i>ρ</i> | ~ | порсӣ | <i>z</i> | ~ | шугнӣ | <i>ȝ</i> | ~ | пашту | <i>ȝ</i> |

Вале барои ҳуносан далелҳои баровардсан бо муқоисаи ифодай
як ё ҷонд мағкум дар забонҳои гуногун қонеъ шудан мумкин нест
ва барои ҳамин дар тадқиқоти таърихии забонҳо ҳазорҳо калимаро
ба ҳамин тарз муқоиса намуда, садҳо қонунҳои овозиҳро мушоҳида ме-
кунанд. Ин қонунҳо, аз як тараф, ҳешни забонҳоро, аз тарафи ли-
гар, равнаку иномиғои фонетикини як забонро наишон мебошанд.

Барой он ки дар ин ё он мавримд, дар хусусын қонунуң фонетики сухан ронаңд, ақаллан се мисоли устуворро бояд муқобали ҳамдигар гузашта таҳұлых намоянды. Аз ин чөст, ки иш мисоли сезимде мавримд тадиқ; ғарор мәдіхем: тоқ. абрұ, көб. қон, порсай. әбзай, ар. ҳочыб шүгні *v i g ә ž*, панту *w g a ž*.

Одатан үзүннин мәдүм орнаңд, ки ин түнде наадиқтам мұнтазасын за-
бочқоғы гүногуны қозира нағызын аз як сарчашман ушумың пайдо ну-
даның жоғары меболады ви ғарызы илмек ҳам вүчуд дорад, ки дар дәврағ
гузаңта забон - асосе мавчуд буд, ки он маңызың ҳамаң ин заболық
ба дысб меравад. Шалыу қалымағы гүногуның ин забон - асоғеро
олимнан бо муқобалегузорлық шалыу қалымағы мавчудан забойқоғы
боқында барқарор мекунанд. Оддитарни мисоли барқароркунин ин
шалырро дар барқарор жаңудан овоғжын ҳамми забон-асос дидан
мүмкін ест. Масалан, аз қалымағы бародар да мисолдың дигары
мутебиқи он бірден забоны гузашта фонемам **b*-ро барқарор на-
мудың мүнкілік нест.

Чүн аз нұктак қалымағы фонетикам ушумың табдилі **b* да *w* -
жібат ба табдилі **w* да **b* мәсмұлтар ест, табиғест, ки фоне-
ми **b*, ки дар забон - асос дар ин түндең месемд, дар заб-
онни тоқиқи дағдарың мәдбүз мөндәстің да дар заболық шүгні за-
пяту ба *v* да *w* мубаддалағандасты.

Дар забоннаның шалыу қалымағын барқароршударо бо ахома-
тты **v* да табдилі овоғжаро бо ахоматы > ифода менамоянды:

**b* > тоқ. *b*, порсай *b*, шүгні *v*, панту *w*

**g* > то., р. порсай *z*, шүгні *g*, панту *g(t)*

Агар яғон овоғы забони қояндаро аз яғон овоғы /фонемам/
жади бароварданың жағын, дар он сурат ахоматы <-ро жөтіль-
мекүнен. Масалай, шүгні *v* < *b*. Барқароршының фонемағы

зикршуда, масахан, дар матиҳоқ Авесто /к/ пайдоишан таҳминан ба ҳазорсолан думи шаш аз малод таалдуқ, дорад/ то эндозае тасдиқ ва далалик мешавад, зоро дар ки сарчашма иш ифодан мағұмұх-қон дар боло оваршаро бо қалымаҳри *бәтәг, бағамі, бағағ* мүшкінде карда метавонем. Чүнин аст мөһияти методи мұқисави-тәріхій. Ин тарз мұқисаву таұлилы жаңылар гүногүн дар грамма-тика ва лексика ҳам көр фармуда мешавад.

Омүзимін таърихи забондар әроні

Разнақу инкишіфи забон
дар мұддаты ҳазорон соғ ба

амал омада, нозуқі ва тобиғои бисъёреро дарбар мегирад, ки тамони ин ҳодисаҳоро ба ҳисоб гирифтанду ҳамеша ҳүлесаҳои дүрест баровардан имконпазир нест, зоро дар давраҳои гузаштан таърихи забон то ба замони мө баъзан сарчашмаҳои хеле кам омала расида-анд. Гайр аз ин, сарчашмаҳо тәнде вазыияти забони алабай ё забо-ни расмии ин ё он давраи мұайяниро инъикос мекунанд, дар борал забони умумихалқи ва шеваҳри сердүмори он бोшад, мәддүмоги но-чиэ мавчуд аст.

Азбаски таърихи забон ба таърихи халқ зич вобастааст, ҳоди-саҳои мұхиттарини таърихи халқ дар таърихи забон роли калоне бозида, ба таснифи сарчашмаҳои хаттиси ин ё он забон таъсир ме-расонанд. Баъзан давраҳои гүногүни таърихи забонро вобаста ба ҳодисаҳои барчастай таърихи халқ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Аз давраи умумизроний /ханғоме ки забондар әроні аз ядид-ғар фарқе нағаштанд/, яғон сарчашмаи хаттиси, ки асоси таҳлили ҳодисаҳои забони гашта тағонанд, вуқуд нағорад.

Накустин давлате, ки дар замони қадым дар әронзамини гарбі пайдо шуда буд, давлати Мод мебошад ва он дар миёнаҳои аспи IX пам дар арсаи таърих намоён мешавад. Дар миёнаҳои асты УІ

пам ҳокимият ба дасти порсҳои қадим меғузарад, ки ин сулола дар төррих ба номи Ҳахоманишиҳо маълум аст. Ҳокимияти Ҳахоманишиҳо то охирҳои асрӣ ӢУ пам давом карда, дар зери зарбаҳои лалкари Аскандари Румӣ аз байн меравад. Аз давраи Ҳахоманишиҳо сарчашмаҳое дар хати меҳӣ то ба замони мо расидаанд, ки забони онҳоро дар эроншиноси забони порсии қадим меноманд. Ин забон ва забони Авестторо одатан, манбаи асосии давраи қадими эронӣ меҷуморанд. Бояд қайд кард, ки дар давраи ҳокимияти Ҳахоманишиҳо ва байъттар дар эронзамини гарбӣ аввал забони оромӣ ва байъд аз истилои Йонон забони юнонӣ дар идораи давлати эрониён аҳамияти якумлараҷа доштаанд.

Дар ҳароботи империяи Искандари Румӣ аввал давлати Сакевиҳо ва байъттар империяи бузурги Портҳо /250 пам-224 ӯам/ ва пас аз он давлати Сосониён /224-550и./ пайдо шуда, аз байн рафта будаанд. Аз ин давра то ба замони мо сарчашмаҳои хаттии забони портӣ ва забони порсии миёна, ки забони расмӣ ва забони адабии давлати Сосониён ба ҳисоб мерадт, омада расидаанд. Ин забонҳо аз ҷиҳати соҳт аз забонҳои қадими эронӣ фарқи ниҳоят қалоне дошта ба давраи миёнаи эронӣ тааллуқ доранд.

Дар зери зарбаҳои ҳалокатоварӣ арабҳо давлати Ҷасониён сарнагун гашта, аксаияти сарчашмаҳои адабӣ ва мадании он давра нест мешавад. Дар давраи истилои араб дар сар то сари Эроғзамин забони арабӣ ҷун забони голибон ҳукмрон шуда ба забони расмии давлатӣ ва адабии ҳалиқҳои бисъёри эронӣ мубаддал мегардад. Арабҳо забонашонро дар мусулмон гардондани парастандагони динҳои ғуногун воситаи муҳим шумурда, онро дар тамоми соҳаҳои ҳаёт ҷорӣ карданӣ шуданд.

Аммо байъд аз ҷанде яке аз забонҳои эронӣ дар доирӯи васеъ

истеъмол ўудан мегирад. Ин забон ба порсия миёна наадик аст, вали хусусиятҳои хоси он водор меномоянд, ки энро ба давраи дигар—давраи нави зронӣ мансуб шуморем. Ин забонро дар зроншиносӣ забони дарӣ меноманд.

Ба ҳамин тариқ, таърихи забонҳои мунохидалути зрониро ба се давра таҳсил мекунанд:

- 1/ даврак қадими зронӣ /аз қадим то асрҳои ІУ-Ш пам/;
- 2/ давраи миённи зронӣ /асрҳои ІУ-Ш пам—асрҳои УД-УШ миљодӣ/;
- 3/ давраи нави зронӣ /аз асрҳои УШ-ІХ миљодӣ/.

Фарқи байни ин давраҳоро аз нуқтаи назари забоншиносӣ дар инкишоғи қалимаи "банд" дидан мумкин аст:

| д а в р а ҳ о | | |
|----------------------|--------------------|----------------|
| қадим | миённа | нав |
| п.к. <i>Bandaka-</i> | п.м. <i>Bandaj</i> | д. <i>Band</i> |

Омузиши таърихи забони тоҷики Забони ҳозиро адабии тоҷик яке аз забонҳои янидан ниҳоят камшумор /енонӣ, ҳиндӣ/ мебошад, ки таъриҳашон дар таи камаш З ҳазор сол аз сарчашмаҳои хаттӣ маълум аст. Забони тоҷики ва таъриҳаш дер боzi дикӯти донишмандони мамлакатҳои гуногунро ба ҳуд ҷалб карда меоянд.

Давраи якуми таддиқоти таърихи забони тоҷики аз қашф, ҷоп ва таддиқи сарчашмаҳои гуногуни сар мешавад. Дар бораи қадимтарин сарӯҷиши таърихи забон /ратибаҳои хати меҳӣ/ маълумоти

ибтиди/¹ ҳанұз дар асри ХІІІ дар маждили донишмандони Европа пайдо мешазад. Соли 1621 саңғы италиялық Пьетро делла Валле аввалин бор әнде аломати хати мекіро рұнавис карда чөп намуд. Минбағыл матнұсса дигаре ҳам мәжілүм гардиланды дар ибтиди асри ХІХ олимі германи Г.Гротефенд ондоро аз рамзи аломатқори хати мекій баровардан тирифт.

Дар давоми асри ХІХ биссіёр олимден сарчашмақори ин давардо тақыл мекарданды. Дар охиди асри ХІХ-аввали асри ХХ мәжіуаи каму беш шүрраи ин матнұсса бо тарғима ва иловай дугат олимден Вайсбах ва Толман ба чөп расонданды. Дар айни замон канды тақылды сарчашмақори хаттиси порсии миёна давом мекард. Дар тақылды ин сарчашмақор донишмандони ҳинді Сангана, Амкесария, Унвала ва дигарон роли қалон бозиданды.

Давраи дүкін тадқиқоти тәърихи забони тоғыз жар асоси методи мұқомсави-тәърихі омұхтамы забони ин сарчашмақор болды. Ба туғайлы истифадаи ин метод ба донишмандон мұяссар гардид, ки забони ин сарчашмақор тақыл намоянд. Дар тәърихи илмии забони тоғыз мұвоғиқатқор овозии порсии қадым, порсии миёна, забони дары ва забони ҳозирған тоғыз мұайин карда шұманды. Инициофи сохти грамматикә за таркиби дугави тадқиқ гардид. Дар ин тадқиқтә олимі германи X.Бартоломе хизматы басаған карда, дар дугати машури худ *Altiranisches Wörterbuch* за асархы дегерел тәърихи забони тоғызиро за давраи қадым тақыл намудааст: ү нитеп дода-аст, ки шаклҳо давраи қадими зeronи дар давраи миёна за көв ба қадом шаклҳо мубалдағ ғаштаанды. П. Хорн аввалин зроншиносест, ки дугати этимология форсиро тартиб додааст. Дар тақылды матнұсса зeronи махсусан, сарчашмақори давраи миёна, аз құқтей назары методи мұқомсави-тәърихі академик К.Г.Залеман хизматы намоён кардаааст.

Тамоми ин тадқиқотъо ба ибтидои асри XX тааллук доранд.

Давраи сеими омӯзиши таърихии забони тоҷӣ, ки давраи ҳозиразамон мебошад. Олимон дар таҳдиди фактҳои таърихи забони тоҷикий материалҳои забонҳои дигари ғаронии камфушда, забонҳои гуногуни ҳиндуаврупой ва инчунин фактҳои наҳҷаҳои гуногуни тоҷикро истифода мебаранд. Дар ин соҳа роли асосиро ғароншиносони советӣ мебозанд. Олимон А.А.Фрейман, М.Н.Боголибов, В.С.Расторгуева, В.А.Лившиц, М.К.Андрониковиши ва дигарон дар тадқиқоти таърихи забони тоҷикий сарҳои қалон гузаштаанд.

Аз доимимандони ҳорҷӣ, ки ҳизмати шоёне дар ин соҳа карданд, бояд В.В.Хеннигт /Германия/, Э.Беневенист /Франция/, Х.В.Бейли /Англия/ ва Г.Моргенштерн /Норвегия/-ро ном бурд.

Аммо дар пеши ғароншиносии ҳозиразамон вазифаҳои мураккабу мухум истодаанд, зоро ҳамӯв ҳам на таърихи цурраи забон, на грамматикай таърихӣ ва на дугати этиологии забони тоҷикий вуҷуд надорад.

Забонҳои ҳиндуаврупой

Маълумоти умумӣ

Забони тоҷикий на танҳо ба забонҳои дигари ғаронӣ /порсии қадим, авестой, порсии мёна, сугдӣ, хоразмӣ, форсӣ, пашту, курдӣ, тотӣ, балуҷӣ, забонҳои помирӣ, якнобӣ ва гайра/ ҳешъю наадикий дорад, баъди бо забонҳои дигар ҳам умумият ва қаробат зоҳир менамояд, ки онро аз ҷадвали зерин мушоҳида намудан осон аст:

| тоҷикий | бародар | ме/барам/ | абрӯ |
|---------|---------|-----------|--------|
| брой | брат | беру | брость |
| полкӣ | брозат | бозор | брозен |
| верӣ | брозат | вери | броза |

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| литвай | <i>brōlis</i> | <i>братъ</i> | <i>brōsis</i> |
| хинди қадим | <i>bhrātāt</i> | <i>bharāmī</i> | <i>bhet̄s</i> |
| ионий | <i>γρατηρ</i> | <i>тέρω</i> | <i>ογρός</i> |
| армен | <i>եղբայր</i> | <i>եղբայր</i> | - |
| латин | <i>frater</i> | <i>frēt̄o</i> | - |
| ирландии қадим | <i>Bráthir</i> | <i>брáти</i> | <i>Bríad</i> |
| немиси | <i>Brotwér</i> | <i>Griengen</i> | <i>(Augen)braune</i> |
| англий | <i>brother</i> | <i>брат</i> | <i>brōw</i> |

Забонҳо, ки аз онҳо дар ҷалвали боло мисолҳо оварда шудаанд, бо забонҳои гуногуни ба онҳо наздиқ як оиласи забонҳои ҷаҳонро ташкил мекунанд. Ин оиласо дар забоншиносӣ оиласи хиндуаврупой меноманд. Оиласи забонҳои хиндуаврупой ба гурӯҳро зерин таҳсил мешавад:

- Гурӯҳи хиндуорёни, ки ба он забонҳои қадими хинду /забони Веда, санскрити классикий/, забонҳои миёнаи ҳичбу /пракритҳо, ки намоёнтаринашон пали мебошад, ва забонҳои мусосири хинду /хиндӣ, урӯз, бенголӣ, маратҳӣ, синхалезӣ, панҷробӣ ва гайра/ доҳил мешаванд;
- Гурӯҳи дардӣ, ки ба он забонҳои ба ном "коғирӣ" /кати, ашкунӣ, вайгели, прасунӣ/ ҳам доҳиланд. Ҷанҷе аз забонҳои дардӣ /каммири, ҷаторӣ/ дар зери таъсири қалони забонҳои хинду буда, унсуруҳои бисъёри ии забонҳоро қабул кардаанд;
- Гурӯҳи зронӣ.
- Забони армани, ки як шоҳи маҳсуси забонҳои хиндуаврупойро ташкил медиҳад ва шояд бо забонҳои фракию фригии номзадигарӣ Балкан алоҷае дошта бошад;
- Гурӯҳи славянӣ, ки ба славянсти шарқӣ /русӣ, украинӣ, боло-

руси/, славяни гарбӣ /поляки, чехи, словаки ва гайра/ ва славянни ҷаҳубӣ /сербӣ-хорватӣ, словенӣ, македонӣ, булғорӣ/ ҷудо мешавад. Сарчашмаҳои қадими ин гурӯҳи забонҳо ба забони қадими славянӣ, ки забони қалисой-славянӣ номидӣ мешавад, тааллуқ дорад.

в. Гурӯҳи балтӣ, ки забонҳои мусосири ҷитвагӣ, литешиӣ ва забони мурдаи прусии қадимро дарорд мегирад;

ж. Забони юнонӣ, ки ба туғайни сарчашмаҳои бисъёри гузашта, ки дар онҳо соҳти грамматикий ва лексикаи хеле қадими маҳбуз мондааст, дар забоншиносии ҳиндуврупой аҳамияти басо қалон дорад;

з. Гурӯҳи италий-романий, ки қадимтарин намояндааш забони лотинӣ мебошад. Дар матиҷаи муносабатҳои ин забон бо забонҳои ғуногуни маҳалӣ забонҳои ҳозираи романӣ /франсавӣ, испанӣ, португалӣ, италиявӣ, ҷунонӣ, молдавӣ ва гайра/ пайдо шудаанд;

и. Забони албанӣ, ки бокимондаи гурӯҳи забонҳои аз байн рафтани фракӣ ва иллирий мебошад;

к. Гурӯҳи келтӣ, ки дар замонҳои қадим дар тамоми Европа паҳн шуда буд ва ҳоло аз он тамҳо бальзе забонҳо боқӣ мондаанд: валлӣ, гелӣ /Британияи Кабир/, бретонӣ /Франция/ ва ирландӣ;

л. Гурӯҳи германӣ, ки ба шоҳаҳои гарбӣ /англисӣ, немисӣ, нидерландӣ ва гайра/, шимолӣ ё скандинавӣ ва шарқӣ /забони мурдаи ғот/ ҷудо мешавад;

м. Гурӯҳи тоҳарӣ, ки ба он забонҳои мурдаи Туркистони Чин доҳил мешаванд;

н. Гурӯҳи анатолӣ, ки ба он забонҳои мурдаи дар Осиёи хурд ҷанд ҳазор сол пеш истеъмол мешудагӣ мансубанд; сарчашмаҳои бисъёре аз ин гурӯҳ ба забони ҳаттӣ то ба замони мо расидаанд.

Донишмандон чунин фаразе пешниҳод ҳардаанд, ки тамоми ин гурӯҳрои забонҳои гуногун дар давраҳи ҳеле қадим аз гурӯҳи лаҳҷаҳо, ки дар Европам шарқӣ дар доирати истеъмол будааст, пайдо шудаанд.

Омӯзиши амиқтари забонҳои балтӣ ва славянӣ, ҳетӣ ва тоҳарӣ, ки солҳои охир ба амал омадааст, тасаввуроти анъанавиро дар базаи забон-асос дигар меқунад. Аммо барои тадқиқи давраҳои қадими таърихи забонҳои эронӣ ин тасаввуроти анъанавии соҳти забон-асос, ки дар натиҷаи муқойсии материали забонҳои қадими ҳиндӣ, эронӣ ва юнонӣ пайдо шудааст, ҳамӯз ҳам аҳамиятшро нигоҳ доштааст.)

Фонетиками ҳиндӯаузгупоӣ Дар асоси муқойсии материали забонҳои гуногуни ҳиндӯаузгупоӣ олимон ба ҳулосаи маълуме дар бораи системати овозҳои забони қадими ҳиндӯаузгупоӣ /забон-асос/ омадаанд.

Ҳамсадоҳо: *r* *v* *vh*
t *d* *dh*
k *g* *gh*
k' *g'* *gh'*

Садоҳои *vh* *dh* *gh* *gh'* якҷо талағфуз мешаванд. Муқойса кунед талағфузи калимаҳои тоҷики: бобҳо, бодҳо, гургҳо. Садоҳои *k* *g* *gh* вариантҳои нарми овозҳои юни буда, мисли *к* ва *г* дар забони форсӣ талағфуз мешаванд.

Садоҳои *k'* *g'* *gh'* овозҳои решми забонӣ буда, ҷун овозҳои тоҷикини *к* *г* бо нимсадои *w* якҷо /чафс/ талағфуз мешаванд.

Садонокҳо: *e* *o* *a* *ə*
ɛ *ɔ* *ɑ*

Талаффузи садон Э -ро дар лаъчаҳои ҷануби-шарқии тоҷикий мушоҳида кардан мумкин аст: Масалан, дар қалимаи худ / ҳәд /.

Сонандҳо: т н ғ ҷ ҷ ҷ

Ин овоҷҳо дар мобайни садонокҳо ҷун ҳамсало (*т н ғ ҷ ҷ ҷ*) ва дар мобайни ҳамсалоҳо ҷун садонок (*т н ғ ҷ ҷ ҷ*) талаффуз мешаванд. Масалан, ӯзф решакон “бон. ‘бурдан’; “бон. ‘буран’” сонандҳо зар банини садонокҳо ҷун ҳамсало зоҳиф мегардад ҳ.а. **внегет-* / ҳә *внегат*, об *внегат*, т.барад/ ҳ.а. **внечет* / ҳә *внечат*, об *внечат*, т.бувал.

Баракс, мобайни ҳамсалоҳо ба садонок ҷубалдад мегардад:

ҳ.а. **внгто-* / ҳә *внгта-*, об *внгата-*, т.бурун.
ҳ.а. **внгто-* / ҳә *внгта-*, об *внгта-*, т. буд.

Мисолҳои боло сиғати фъљии мағъули замони гузашта аз решашрои **внг-* ва **вн-* мебошанд. Яке аз ҳусусиятҳои ин системаи садонокҳои ҳиндуавруӣ, ҷи тавре ки аз мисолҳо зоҳир мегардад, он аст, ки дар ин система садонокҳои маҳсус *т н ғ ҷ ҷ* ва *ҷ* вуҷуд доштаанд.

Ҳусусияти дигари ин система аз он иборат буд, ки дар морфемаҳо бадалшавии овоҷҳо дода мешуд. Муқонса кунед дар забони ҳозираи тусӣ: Беру, набор, набиратъ, братъ ва гайре.

Дар табдили овоҷҳо се дараҷа ба назар мерасад:

Дараҷаи суст: *вн-*, об *внгата-* /адами садонок/, т.бурун.

дараҷаи пурра: *внг-* об *внгатъ-* /садоноки кӯтоҳ/, т.барад.

дараҷаи дароз: *внг-*, т.аза-*внга-* /садоноки дароз/, т.савор

Ҳарорати ин дараҷаҳои табдил аҳамияти грамматикий дошт.

Хиссан номи
Барои грамматика: таснифи таъсими калимаҳо
ба турӯҳҳои пуногуни ин ҳиссаҳои нутқи номида
мешаванд, ва асосу дарозҳои ин таснифиғар ҳамони басо қалоне до-
рад.

Дар забони ҳиндустонӣ ҳуҷумонии калимаҳо навъи
тасриф буд. Бе тифакки фарҳанги тасрифи ҳиссаҳои номи аз фем
чудо мешуданд. Ҳиссаҳои номни нутқи аз ҷадрҳои шинӣ аз ҳамдигар
ҷарӣ фарҷе наҷоштаанд, масаман, иштирокӣ ҷонӣ аз ҳиссаҳои нутқ
пиндоштан мумкин буд.

Ҳиссан номни нутқи категорияҳои зерини гӯзаштини дарои:
- ҷинсият /мардон, занона, инёна/;
- шумора /такҳ, дугона, I, ҷана/;
- падеж; аксарияти падежҳои ҳиндустонӣ ҷадрои дарои забони
тусӣ маҳфуз мондааст. Аммо дар забони ҳиндустонӣ ҷадрои падеж-
ҳо бисъётар буд. Катедории падеж дар байзӣ забонҳои ҳинд-
ҳиндустонӣ ҳам /масалан, забони узбекӣ/ манҷуд аст.

Барои фарҳанги мазни падежҳои ҳиндустонӣ онҳоро ба
системаи падежҳои забони тусӣ, узбекӣ мурраба карда, мадхумон-
ро ба воситни систами номиданду пахшиниҳои тоҷикӣ ниҷон маддиҳон:

| | | | |
|----------------|------------|---------------|------------------------------|
| истемоҳот | назарҳои | масолло барои | кборадои то- |
| анъамий: ҳароӣ | ҳиндустонӣ | хуҷониса | ҷики, ки мағ- хуми шакли |
| | пой | тусӣ | падежҳоро иф- да мекунанд |
| | сабоҳ | узбекӣ | |

1. *Номи-натив* ишени-тэньн. *“иљкоз* кӣ, чӣ? золк, бури тург
2. *Ассимиливижителин*. *“иљхом* киро? золк, бурини тургро
3. *Инсти-твортелин*. *“иљхоб* бо кӣ? ҳамроҳӣ
кӣ? с волком бури бо тург, ҳам-
бидан роҳи тург

I. Шумораи дугона одатан барои ифодати предметҳои ҷӯфт истемоҳ
мешавад. Дар забони ҳозираи алабии тоҷикӣ байзан ин шумора дар
калимаҳои аслан арабӣ дучор мешавад: волидайн, тарафайн ва
гайра.

4. *Dativ* дательный *чукъе^с ба кий? волку бурига ба тург
ба чий?
5. *Ablativ* исходный *чукъо^с аз кий?
аз чий? от
аз кучо? волка буридан аз пеши
тург
6. *Genitiv* родитель-^{чукъо^с ... и}
ный кий?
аз они
кий? волка бүрнинг /сар/ и
тург
7. *Locativ* местный *чукъо^с кучо?
дар кучо? (волке) бурида дар тург
8. *Vocativ* звателный *чукъе^с мухо-^{таб} васе — турго!

Калимаҳои хиндуаврупой аз асос /реша ва аффикс/ ва анҷома иборат буданд. Асосҳо ба навъҳои гуногун тақсим мешуданд, ва навъи асос ба суфікс вобаста буд. Барои ҳар як шакли падежии калима анҷомаҳои мухталиф вучуд доштанд, ки вобаста ба навъи асос /ки дар навбати худаш ба суфікс алоқаманд буд/ интихоб мешуданд.

Дар ҷадвали зерин шаклҳои калима дар падежи генитив оварда шудаанд:

| Навъи асос/вобаста ба суфікс | шакли хиндуаврупой /реша/ суфікс/анҷома/ | Мисол |
|---|---|--|
| а. асос ба суфікс *о. тематикий | * чукъо ^с ио | ҳ.к. ич ^{чукъо^сио} /т.тург/ |
| б. асос ба суфікси *.а. | * де ^{чукъо^с} ас | ҳ.к. devayās, ас дат- ваја /т.дев./ лот. familiās /т.оила/ |
| в. асоси маҳтум ба / хамсадо/ бе суф./ | * под/-ос | ҳ.к: подас /т.по/ ас. әрб /т.об/ |

Чуном ки маълум мешавад, дар чадвал се анчомаи падежи генитив оварда шудаанд.

Гайр аз ин дар тасрифи ҳиссаҳои номӣ табдили садонокҳо аҳамияти қалон дорад. Масалан, дар бъезе асосҳо шакли қалимаҳо дар падежи генитив аз шакли он дар номинатив танҳо бо он фарқ меқунаф, ки суффикси падежи номинатив садоноки дараҷаи суст ва суффикси падежи генитив садоноки дараҷаи пурра дорад.

| типи асос | номинатив | генитив | тардума |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| асоси маҳтум ба : - | "potis (мк. т. Čišpiš) | "potols (чишпалиш) | худ |
| асоси маҳтум ба : -и | "sunus (мк. лиг. sunus) | "sunous sunous) | писар |

Дар охир бояд қайд кард, ки дар тасрифи ҳиссаҳои номии нутқ, дар бъезе мавриди ҳам табдили садонокҳо ва ҳам анчомаҳои гуногун яккоря омада метавонистанд. Барои мисол ҷанҷ шакли падежи як қалимаи маҳтум ба сонанти *г /падар/ оварда мешавад*, ки ин фарааро тасдиқ меқунаанд:

| падеж | аломатҳои падек | шакли ҳ.а. | МИСОЛ | |
|-----------|---|------------|---------|---------|
| | | | хд. | ае. |
| номинатив | дараҷаи дарози садоноки асос ва адами анчома | "pətər | pitā | pitā |
| аккузатив | дараҷаи пурраи садоноки асос ва дараҷаи сусти анчома | "pəteg-m | pitəkam | pitəkam |
| датив | дараҷаи сусти садоноки асос ва дараҷаи пурраи садоноки анчома | "pətəe | pit̚e | fədəs |

Азбаскы дар забони ҳиндударупои қадим наъъҳои гуногуни асос бо суффиксҳои бисъёри калимасоз аз ҳад зиёд будд, дар забонҳои ҳиндударупои тиҳҳои бисъёри тасрифи ҳиссаҳои номӣ маълум аст. Масалан, дар забони лотинӣ фақат 5 тип, забони латишӣ - 6 ва забони ҳозирои адабии ӯс 3 тип боқӣ мондаасту ҳолос.

Феъл Агар ҳиссаҳои номии нутқи ҳиндударупои қадим бо ҳам алоқаи зич дошта аз ҳамдигар фарқ намекарда бошанд, шаклҳои гуногуни системайи феъл ба якдигар муносибати на он қадар ҷаздик доштанд.

Аз як решавиг. ба саҳ. 23/ асосҳои чанд гурӯҳи намуду замони феъли ҳиндударупои таркиб ёфта метавонистанд:

а. гурӯҳи презенс; асоси ин гурӯҳ аз ҷеш ба воситай табдили салонокҳо ва яке аз суффиксҳои бисъёри асоссоз ташкил мешуд. Ин асос алоқаи амалу ҳаракатро ҳангоми гуфтугӯи ифода мекард.

Баъзе шаклҳои бо суффиксҳои мухталиф соҳталуда дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

| суффикси асоссоз | шакли ҳа /3 т./ | мисолҳо | | | | | |
|--|---|--------------|------|-------|-----|------|---------|
| | | тарзи фоилий | п.к. | ҳ. қ. | ав. | п.к. | тарҷума |
| адами сүф- фикс | * <i>Chel-ti</i> ӯстӣ asti asti astiy ҳаст | | | | | | |
| суффикси <i>-e-</i> /тематики/ | * <i>Chet-e-ti</i> ҷӯғеи ҷӯрати ҷӯрати ҷӯратиг мебарад | | | | | | |
| суффикси <i>-ati-</i> | * <i>Chet-ati</i> ҷӯғоти қӯноти қӯнотаоти қӯнотиг мекунад | | | | | | |
| суффикси <i>-ski-</i> | * <i>Chet-ski-ti</i> ҷӯхчи гаччи ҷӯхчи ҷӯхчи - меравад рӯзоти рӯзоти рӯзотиг | | | | | | |
| суффикси <i>-yo-</i> | * <i>Chet-yo-ti</i> ҷӯруни ӯсияти ӯсияти ӯсияти - нигоҳ ме- кунад | | | | | | |
| суффикси <i>-ejo-</i> бо дараҷаи дарози садо- ноки решавиг. | * <i>Chet-ejo-ti</i> - дӯрӯзоти дӯрӯзоти дӯрӯзотиг дӯрӯзотиг | | | | | | |

б. гурӯҳи аорист;¹ асоси аорист дар аксарият маворид аз решани бо садоноки дараҷаи суст бе суффикс ташкил мешуд, агарни тарзҳои дигари ташкили ин асос ҳам вуҷуд доштанд /масалан, асос бо суффикс -s , ки онро дар забоншиносӣ аористи сигмадор мемонанд/. Аорист танҳо амалу ҳаракати холисро ифода мекард.

в. гурӯҳи перфект; алномати хосе, ки асоси перфектро аз асос-ҳои дигар фарӯ, мекунанд, бандакҳои феълии ин гурӯҳ мебошанд. Бъозан асоси перфект ба воситай /редупликация/, яъне тақрори ҳамсадои якуму садоноки решаш тартиб мешӣфт. Масалан, асоси перфект аз решани **к₂** ҷун **к₁к₂** ифода мегардад. Перфект маънии ҳолату натиҷаи амал дошт.

Аз асосҳои гурӯҳҳои мазкур шаҳлоҳои гуногуни феълий таркиб мешӣфтанд, ки дорон категорияҳои зерини грамматики буданд; — категорияи замон, ки дар гурӯҳи презент равнақу инкишоф ёфтада ба таркибаш замонҳои ҳозира /презенс/¹, оянда /футудум/¹ ва гузашта /имперфек.¹/ доджил мешуданд; категорияи тараҷҷури /фоилий, мафъулий, қаузатив/ ва миёна, ки амалу ҳаракати ба фоидан мубтадо иҷроҷударо ифода мекунанд/. Дар забони ҳозирон адабии тоҷик ин таҷҳизи гуногун таҳминан ба таври ерин ифода мегарданд:

фоилий—ҷег мезанам

мафъулӣ—ҷеъ зада шавад

қаузатив—ҷег мезанонам

миёна—ҷеъ зада ўшдам

—категорияи сига/хабарӣ, тартий, ҳоҳишмандӣ, амрӣ/

—категорияи шумора /танҳо, дугона, ҷамъ/

—категорияи шахс/якум, дукум ва сеъм/.

¹ Истилоҳоти дар ин ҷо истеммолшуда бо истилоҳоте, ки дар забоншиносии ғаромӣ /аорист/, германӣ /петерфект/ имперфект/ ва гайра истеммол мешаванд, алоқаи наазлик нафаранд.

Барои ифодаи ин категорияҳи феъл мухаммтарин восита бандакҳои феълий буданд. Дар ҷадвали зерин бандакҳои феълие, ки дар асоси қонунҳои фонетикий барқарор намуданашон мумкин аст, оварда мешаванд:

| | | бандакҳои аввалий | | бандакҳои сонавӣ | |
|------------------|-----|-------------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | тарзи фоилий | тарзи миёна | тарзи фоилий | тарзи миёна |
| шуморай такҳо | ш.1 | *-ð, *(ð)m ¹ | *-ði | *-m | *-i |
| | ш.2 | *-s ² i | *-səi | *-s | *-sə |
| | ш.3 | *-t ² i | *-təi | *-t | *-tə |
| шуморай ҷамъ | ш.3 | *-nt ² i | *-nəi | *-nt | *-nə |

Аз ҷадвал маълум мегардад, ки бандакҳои феълий ба аввалий ва сонавӣ тақсим мешуданд.

Бандакҳои аввалий аломати амалу ҳаракат дар ҳангоми гуфтугӯ мебошад ва, аз ин рӯ, дар соҳтани шаклҳои замони презенс истеъмол мешаванд.

Ба ҳамин тарик, беъзе шаклҳои тасрифи феъли ҳиндӯаузрупии қалимро аз ҷадвали зерин тасаввур намудан мумкин аст.

Масалан, тасрифи феъли ҳиндӯаузрупой, ки маънни "бурдан" дошт, дар замонҳои презенс ва имперфекти тарзи фоилии сиғҳаи ҳабарӣ ҷӯнин ифода мешуд:

¹Дар шахси якуми таҳрои феълҳои гуногуни бандакҳои мухталиф доштанд.

| | | шаклжои ҳа. | мисолжри юнонӣ | мисолжои ҳ.к. | мисолжои т.к. |
|------------------|-----|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| замони презенс | Iт. | * <i>б̄ег̄о(m:)</i> | φέρω | б̄аг̄ати | (pari) баг̄ату ¹⁾ |
| | 3т. | * <i>б̄ег̄ети</i> | φέρει | б̄аг̄ати | (ā) баг̄атиъ |
| | 3ч. | * <i>б̄ег̄енти</i> | φέρονται | б̄аг̄ати | баг̄атиъ |
| замони имперфект | Iт. | * <i>εγχερω</i> | ἔχερω | авхарам | авхарм |
| | 3т. | * <i>εг̄хег̄ет</i> | ἔχερε | авхарат | авхарат |
| | 3ч. | * <i>εг̄хег̄он(t)</i> | ἔχερον | авхаран | авхаран |

Намунаи таҳлили морфологии феъл:

| шакл | соҳти калима | ауг- мент | асос реша/суффикс | бандакҳо |
|---|--------------|--------------|----------------------|----------|
| I.т. замона презенс, тарзи фоилий, сигаи ҳа- барӣ | "б̄ег̄е. | ō | -mi | аввали. |
| Iт. замони имперфект тарзи фоилий, сигаи ҳабарӣ | * e- "б̄ег̄- | o | -ж | сонавӣ |

Шаклжои ҳагарӣ тарау сигаҳо на ба воситай бандакҳо, балки ба
воситай суффиксҳои гуногун соҳта мешаванд. Аммо сигаи амр бандакҳои
маҳсус дошт: и ҳси думми тандҳои тарзи фоил аз ҷиҳати шакл ода-
тани баробари асоси тоёа буд ва шахси думми ҷамъ бо бандаки феъли:

* -tс таркиб меёфт:

Дар порсии қадим шаклҳо ба суффиксҳои калимасоз маҳфуз мондаанд.

| шакл | шакли ҳ. | мисоли ҳ. | мисоли пк | мисоли ав. | мисоли инк. |
|--------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| ситан замрӣ | | | | | |
| 2 т. тарзи фоил | * <i>shere</i> | <i>shara</i> | <i>parišata</i> | <i>shara</i> | <i>shere</i> |
| сигаи замрӣ | | | | | |
| 2 ц.тарзи фоил | * <i>cherete</i> | <i>chorata</i> | <i>mk. parajita</i> | - | <i>cherete?</i> |

Гайр аз ин, аз решав асосҳои фемъӣ ба воситаи суффиксоҳи тунотун шаклои номӣ соҳта мешуданд, ки маъмултарини онҳо ширати фемъии мағъулии перфектӣ буд ва он аз решав дараҷаи сустӣ фемъӣ бо суффикси “-to” соҳта мешуд.

Мисолҳо: ҳ. **cher-to* ҳд.: *shra-ta*. пк. *bar-ta*,
ав. *borata*.

Синтаксис Маддум аст, ки забони тоҷикий забони аналитикист ва алоқаи калимаҳо дар нутқ ба воситаи тартиби онҳо ва калимаҳои ёридиҳанда ифода мегардад. Аммо аз фикру мулӯҳизаҳои дар боло зикршуда /ниг.ба саҳ. 17:29/ аён мешавад, ки забони ҳиндӯаудупони қадим забони синтаксиский буда, муносибати калимаҳо дар ҷумла, одатан, бо лигар шудани шакли калимаҳо ифода мегардад. Аз ин ҷост, ки тартиби калима дар забон нисбатан озод буд, ки ин ҳодиса яке аз ҷуҳитаронин ҳусусиятҳои синтаксиси забони ҳиндӯаудупон мебошад. Мисолҳои зеринро, ки анҷомаҳои генитив дар вазифаи атрибутивӣ таъкид шудаанд, аз назар мегузаронем:

I Шакли фемъӣ аз “*я* - “рафтан”; мк. ӯсӣ и-д-ти.

| | | |
|-------|-------------------------|---------------------|
| вк.) | о ρόβος τῶν πόλεμού | "тарсу бими душман" |
| | о θεῶν πόλεμος | "мухорибай худоҳ" |
| лот.: | Ciceronis domus | "хонаи Цицерон" |
| | roscum mortis | "зарбай марговар" |
| шк.: | хъяуадыча хъяуадычоёнам | "шохи шоҳон" |
| | vistārakhyā pītā | "падари Гуштаси" |

русй: И блеск и тень и говор воли /Пушкин/ ва

Дустых похвал ненужный хор/Лермонтов/

Аз мисолҳо маълум мегардад, ки муайянкунанда ба воситай генитив ифода ёфта, дар забонҳои ғонӣ, лотинӣ ва русӣ ҳам пеш ва ҳам пас аз муайяншаванд мөояд. Дар забони тоҷики муайянкунанда ба воситай бандаки изоӣ ба муайяншаванд алоқаманд шуда беъд аз он мөояд.

Дар мисоли думки дусӣ, муайянкунандай генитивӣ аз муайяншаванд ба воситай қалимаи дигар чудо ўдуаст, ки ин ҳодиса дар забонҳои қадим бисъёртар дила мешуд. Масалан, дар забони лотинӣ:²

hunc timat fero avi "ҳамин мисқоли тилло месоварам"

studentibus istib⁹ neferozim⁹ proprie⁹ "согари мис мӯҳан ба ту мөнандӣ" ..

Зартии ҳавози қадимӣ на танду дар алоқаи муайянкунандар муайяншаванд ба назар мерасид, балки дар муносабати аъзоҳрои зинтии ҳузора ҳам засъ истемоҳ мешуд.

¹ Дар забони ғонии қадим о' артикли номинативи тандои ҷинсиёти мардони ва ҷони артикли генитиви ҷамъ

² Мисолҳои лотинӣ аз мазҳаҳои машҳури Шаствус, ки забонаш ба қадимтарин давраи инкишифи забони лотинӣ тааллуқ дорад, гутирифта ўдуанд.

Хусусияти дигари синтаксиси забони ҳиндудаурупои қадим аз он иборат буд, ки дар он на фасат ҷумлаҳои феъл, балки ҷумлаҳои номми бе бандаки хабарӣ низ вуҷуд доштанд.

Масалан /дар зери хабар ҳат қашда шудааст/:

юқ. пӯма какӯс ҳеитоу

"Ҳамсаъи бад балбахтист"

лот. зарна гес "Ҳана /чиз/ чо ба чост"

пк. адам ялануачаң "Ман Доро/хастам"/.

руси Мороз и солнце; день чудесный /Пушкин/

Ба мудури замон дар ин гуна ҷумлаҳои номӣ одатан бандаки хабарӣ пайдо мешавад..

ДАВРАИ ҚАДИМ

Забонҳои қадими эронӣ

Маълумоти умумӣ Забонҳои қадими эронӣ ба забонҳои қадими

Ҳинд ба андоzeи наздик буданд, ки байни аҳ-
лашон мубодилаи афкор имконият дошт. Дар сарчашмаҳои ин забонҳо
ибораю ҷумлаҳои сершумореро пайдо кардан мумкин аст, ки аз ҷиҳа-
ти маъно ва оҳанг ҳоле нааликанд. Масалан, ҷумлаэро аз қадим-
тарин мани ҳинду /Веда/ бо ҷумлае аз матни Авесто мӯқоиса кунед

ав. ହଙ୍କାରୁଗେତି ଶିରାତିବୁ... ଯାମାଟେଇବୁ

ҳинд. ધોમ ખાગ નિબ્રેદુ ચેજાતેબ્રેદુ

"Ба ҳамаи язонҳо хизмат кардан"^I

Каробати аени ин забонҳо нишон мебиҳад, ки онҳо аз як забони
пешомад пайдо шудаанд. Ин забони пешомадро одатан забони орёни
меноманд, зоро қабилаҳои ба ин забон ғал мезадагӣ ҳудаёнро
азъфа меномиданд. Ба ҳамин тарик, мобайни давраи ҳиндуд-
"ҷиҷат" аз онро ҷун "Ба ҳамаи язонҳо хизмат мекунам" ва ҳин-
дуи қадимро ҷун "Ба ҳамаи язонҳо хизмат кунад" тарҷума кард
дан дурусттар аст.

дуаз рупой за эронии қадим мархилае буд, ки онро аз руи аньшанай ъарклинсой давраи оръёй меноманд.

Лас аз чудошавии забонҳои оръёй ба ду қисм—ҳинду за эроний давраи якуми таърихи забонҳои эронӣ сар мешавад. Аз ин давра забонҳои зерин маълуманд:

Забони порсии қадим — Забони катибахои давраи подшоҳони Ҳакоманиш.

Забони Авесто /авестой/ — забони матнҳои дини зардудӣ.

Забони мод, ки байзэ калимаҳояш аз катибахои порсии қадим, сарчашмаҳои Ҷнони қадим ва Суряни қадим маълуманд. Давлати тоифаҳои мод аввалин давлати эрониён дар эронзамини гарӣ буда, дар як давраи таъриҳӣ ҷуриқтидортарин подшоҳии Шарқи Наздик ба ҳисоб керафт. Калимаҳои модро одатан аз рӯи шакли фонетикиион аз матнҳои гуногуни пайдо мекунанд: масалан, пк. *asə*, модӣ *asra* пк. *Varax̄ya*, модӣ *Varax̄ya* /исми хос/; пк. *vīsa-dāna-*, модӣ *vīspa-zāna-*.

Забони сокӣ, ки калимаҳои гуногуни он дар шакли топонимҳо ва матнҳои ғонӣ то ба замони мо омада расиддаанд. Маълумоти нисбатан дурраеро дар бораи ин забон донишманди машҳури советӣ В.И.Абаев дар ҳитобаш "Осетинский язык и фольклор" ҷамъ намудааст: Соҳро бо номи скифҳо ҳам маълуманд.

Садонокҳои ҳиндуазрупой /а, օ, ө/ ҷун як овози забони оръёй а ва садонокҳои /ā, ū, ē/ ҷун як овози ā инвикос мегарданд.

Агар функцияни садонокҳии сонинтҳоро ба назар нағирек, дар забони оръёй танҳо ду садонок /а, ā/ вуҷуд доштанд, ки инқорон фарқ мекарданд.

| | | |
|----------------|---|---|
| | Забонҳор оръёй, ки дар онҳро садонокҳо а, о, е ба садоноки а табдил ефтанд. | Забоғи дигари ҳиндуаъ-руйӣ, ки дар онҳо садонок ҳои е, о, а якҷоя наҷудаанд |
| точ. !эр.қадим | ҳинд.қад. | русӣ |
| а < *e | аст | есть |
| а < *o | наз | новый |

Ба адами муқобилигузории салонокҳо аз ҷиҳати сифат табдили ҳамсадоҳои пасизабонӣ вобастааст. Дар маъқеи пеш аз **e* ва *i* ҳамсадоҳои **kʷ gʷʰ* ба *č j ž* мубаддал гаштаанд /Ин ҳодиса дар забоншиносии ҳиндӯзронӣ палатализација /нармшави/-идуюм ном дорад.

Масалан, решани ҳиндӯзрӣ. **gr̥ekʷʰ-* - тоҷ."паз" пеш аз **e* / Ҷъне **reŋχʷʰ-* /дар забонҳор оръёй чун **rača-* инъикос метардад: ҳиндӯз қ. *racata*, ¹"мепазад", ав. *račata* "пазида гирифт", мк. русӣ "печёт, пекенье"; аммо дар маъқеи дигар /масалан, пеш аз ҳамсадо/ дар шакли **rakʷ-* мемонад: ҳиндӯз қ. *rakta-* -"пазида", тоҷ."пухта" /-xt<*kt/ мк. русӣ пеку, пекарь.

Инкунин решани **gʷʰət̪/dʰət̪-* дар оръёй чун **jāt̪-* ва **dāt̪-* инъикос меёбад: ҳқ. *adamat* "омадам", ав. *jamati* "месяд". Аз решани ҳд **gʷʰət̪-*, *dʰət̪-* -"задан" дар сръёй **ghan-*, **jhan-* боқӣ мондааст: ҳқ. *ghnanti* "мезанд", ав. *ajanat* "задам".

Палатализација /нармшави/-и якум, эҳтимол, пеш аз нармшавии дуюм ба вуқӯй омада, ба гайр аз забонҳор оръёй дар забонҳори славян-
дуюм

¹ Ҳарфи с дар мисолҳои ҳиндӯз ҳалим чун *g*-и тоҷикий хонда мешавад.

ни ва балтй ҳам дар назар дошта шудааст:

*K>*S: ҳк. *sātam*, ав. *sātəm*, точ. сад; мк. русий
сто, лекин лот. *centum*

*g>*z: ҳк. *jānōti*, ав. *zānanti*, шумгн. *māyntum*,
мк. русий знать, лекин лот. *gnōscō*.

*gh>*zh: ҳк. *himá*, ав. *zvá*, точ. зимистом; мк. русий
зима, лекин лот. *hiems*

Ба ҳамин тариқ, системай овоазхой забонҳои оръёни дар шакли
зерия ба назар мерасид.

| | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|---|
| ҳамсадоҳо: | κ | έ | τ | ρ | σ | ς |
| | g | j | d | b | z | |
| | gh | jh | th | bh | zh | |

сонантҳо - чун ҳамсадо: *m n l r f t*

чун садоноки

кутоҳ: *π⁰ *η⁰ ḥ ȝ i u

чун садоноки

дароз: *π⁰ *η⁰ ḥ ȝ ī ū

сад-нокҳои (факат) а ва ā.

Задай оръёни сифатан оҳангӣ мусиқӣ дошта, бо баландӣ ва
пастии овоз ифода мегашт. Зада мисли забони русий озод буда, цар
ҳар ҳичои калима омада метавонист:

ҳк. *vártate*, "мегардад", *várvarta* "гардида"

vávártá "гардиdem". Задай оръёни аҳамияти грамматикий дорад.

ҳк. *χávaritxák* -"шоҳзода"

ҳк. *χájavitxák* -"касе, ки писараш шоҳ ast".

Баззэ материалҳои забонҳои сокӣ-хутаний, вахӣ, пушту ҷунийн
хусусияти задаро тасдиқ меқунанд.

I Дар оръёни ин сонантҳо мутобиқан чун а ва ā ињикос мегар-
данд.

Вазъяти умумиэронии забон пас аз чудо щудани забонҳрои оръёни ба ду гурӯҳ - ҳиндли қадим ва эронии қадим пайдо мешавад.

Дар соҳи вокализм эронии қадим аз оръёни ягон фарқи ҷиддӣ наёдрад.

Дар консонантизм дигаргунни асосӣ пайдоиши ҳамсадоҳои роғ мебошад, ки сарчашмаи онҳо ҳамсадои якум аз гурӯҳи ҳамсадоҳо буд.

P > f: тоҷ. ҳифт, осет. *æft*, лекин ҳӯ. *sapta*;
t > θ: ав. *θwām*, пқ. *θwāt*, лекин ҳӯ. *tvāt*
/туро/; *k > x:* тоҷ. ҳиромидан, лекин ҳӯ. *kramate*;
č > ſ: ав. *čyau-*, пқ. *ſiyau-*, лекин ҳӯ. *čyavate*
/мешавац, меравад/.

Лекин дар беъзе мавридиҳо ин ҳамсадоҳои роғ ба ҳамсадоҳои /аспирата/ маҳсусе қутобиқат мекунанд. Масалан, ав. *zaθai*, лекин ҳӯ. *sapta* - "сум", ав. *rətəθi*, лекин ҳӯ. *rətθi* - "паҳи", тоҷ. шоҳ, лекин ҳӯ. *sākha*.

Алоқемандона ба пайдоиши ҳамсадоҳои роги номбурда, ҳамсадоҳои роги оръёни: *š ž (z̥)* сифатан дигар щуданд.

/s, z/. мк."сад", зимиистон" ва гайра дар саҳ *зз*.

Ҳарактеристикии аниқи фонетикии ин овозҳо аз сабаби номаълум будани тақдирӣ ояндашон дар забонҳрои эронӣ имкон наёдрад.

Воқеаи *s > ſ*, *z > ž* дар ҳамсаёйӣ бо *z и ž* ҳам ба назар мерасад:

ав. *dorsina-*, дусӣ десса /рост/
 ав. *azəsa-*, лот. *azus* /хирс/
 тоҷ. мӯш, лот. *muis*
 ав. *πιζαθ*, дусӣ мэда /музд/

Дар ич ҷо танҳо он *s* дар назар дошта шудааст, ки аз *s*-и ҳиндӯа дупой баромадааст.

Ба забони эронии қадим табдили $*s>h$ хос аст¹.

пк. *harnva-*, ав. *haurvaa-*, тоц. ҳар, леким ҳх. *harna*
лот. *salvus*; ав. *hazgrəm*, тоц. ҳазор, аммо ҳх. *sehasra-*,
инчунин мүқиса күн "ҳафт".

Аммо пеш аз ҳамсадоҳо бетагъир мемонд: ав. *star-*, тоц.
ситора ва ҳ.к. ҳам *star-*.

Бо пайдоши спирачтҳо адади ҳамсадоҳо зиёд мешавад, ҳаммо
дар натиҷаи якҷо шудани аспиратаҳои ҷарангдор бо ҳамсадоҳои ҷа-
рангдори оддӣ ададашон кам мешавад:

$\overset{g}{gk} > \overset{j}{g}$ $\overset{j}{sh} > \overset{j}{d}$ $\overset{d}{sh} > \overset{d}{t}$ $\overset{b}{bh} > \overset{b}{z}$

ҳ.к. *bāhūti*, аммо пк. *būti*, тоц. бум; м.к. §6

ҳх. *bandheti*; аммо ав. *bandati*, тоц. мебандад.

ҳ.к. *gharmah*, аммо. ав. *gagata-* тоц. гарм.

Дас аз чунин тағъироту дигаргунҳои системаи ҳамсадоҳои умуми-
эронӣ чунин шакл мегирад:

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>k</i> | <i>č</i> | <i>t</i> | <i>p</i> | <i>s</i> |
| <i>x</i> | <i>š</i> | <i>ʃ</i> | <i>f</i> | <i>h</i> |
| <i>g</i> | <i>j</i> | <i>d</i> | <i>b</i> | <i>z</i> |

Яке аз дигаргунҳои ачиби фонетикай умумизорӣ $^*l>z$
мебошад. Масалан, ав. *zəhika-*, тоц. гург, валие русӣ волк,
араб. *wolf*, ав. *rətəna-*, тоц. пур, аммо русӣ полныӣ,
араб. *full*.

Аз тағъиротҳои дигар дар мавқеъҳои гуногун табдили данҷонӣ
пеш аз данҷониро нишон додан лозим аст: ав. *nīšādeyat-* "нишонӣ",
аммо сифати феълии замони гузашта *nīšasta* < $^*nīšad-ta-$ >;

mazda / дар қалимаи *Auramezda*, тоц. Ҳуманд/ < *mazda ,
мк. русӣ муд-рый.

¹ Дар ин ҷо таҳқо он *s* дар ҷаъз дошта шудааст, ки аз *s* – ҳ
хичдуав рупой баромдааст.

Грамматикаи узумиздиони
Хиссаҳои номи

Тасрифи исм дар забони қадими
эроий /ва ҳам оръёни/ аз тасрифи
он дар ҳа. асосан бо дигаргун

дулени системани овозҳо фарқ мекунад. Исмою бо тараҳои гуногуни
тасриф мешуданд. Йиҷомаҳо ҳабасте ба салоноки схиро асос интиҳои
мешуданд. Муҳимтарин тилҳои тасрифи исмоюро ба ҷадвалӣ ҷавон дигу-
дан мумкин аст:

| Шумора | Падеж ^I | Тилиҳои асбоб /аз рӯи ҳатми он ба/: | | | | |
|--------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | - <i>α</i> | - <i>ā</i> | - <i>i</i> | - <i>ɛ</i> | -ҳамсало |
| Танҳо | Nom. | - <i>ah</i> | - <i>āh</i> | - <i>iāh</i> | - <i>ēh</i> | |
| | Acc. | - <i>am</i> | - <i>ām</i> | - <i>im</i> | - <i>ēm</i> | - <i>am</i> |
| | Gen. | - <i>ahya</i> | - <i>āyah</i> | - <i>iayh</i> | - <i>īyah</i> | - <i>ah</i> |
| | Abb. | - <i>at</i> | - <i>ātāh</i> | - <i>iāt</i> | - <i>jāt</i> | - <i>ah</i> |
| | Loc. | - <i>ai</i> | - <i>āyāt</i> | - <i>āi</i> | - <i>ja</i> | - <i>i</i> |
| | Instr. | - <i>ā</i> | - <i>āyā</i> | - <i>ē</i> | - <i>jā</i> | - <i>ā</i> |
| Ҳамъ | Nom. | - <i>āh</i> | - <i>āh</i> | - <i>āyah</i> | - <i>īh</i> | - <i>ah</i> |
| | Acc. | - <i>āms</i> | - <i>āh</i> | - <i>īs</i> | - <i>ēs</i> | - <i>ah</i> |
| | Gen. | - <i>ānām</i> | - <i>ānām</i> | - <i>inām</i> | - <i>īnām</i> | - <i>ām</i> |
| | Loc. | - <i>āišu</i> | - <i>āyāh</i> | - <i>īsh</i> | - <i>ēsh</i> | - <i>sh</i> |
| | Instr. | - <i>āi</i> | - <i>āyās</i> | - <i>īs</i> | - <i>ēs</i> | - <i>is</i> |

Ба гайр аз ин, дар хотир бояд дошт:

а) дар тили тасриф ба -*α*, -*ā*, -*i*, -*ɛ* аччома бо салонок
ва сонанти схиро асос якҷо дода шудааст;

І) дар ҷадвал падежҳои *Dativ* ва *Locativ* оварда нашудаанд, зеро
барои мулоҳи заҳон минбаъда аҳамият наҷоранд.

Кайд: I. *hamahyējā* шакли *Genitiv Fem*
аз сифати *hamā* - "худи ҳамон" мебоист *hamahyējā* ботад.

2. Дар шакли *genitāmā* якъоя омалами шакли падежии
калима */gəvədām/* бо пайвандак - *şa* мебинем.

в. Таърифи ҳиссаҳои номии маҳтум ба *-i* -ро дар мисоли
калимаҳои *Favartis* /исми хос, номи исъёнгари модӣ/
ва *Harausatis* /исми макон, номи вилояти Эрони қадим/
нишон додам мумкин аст:

Т а н ҳ с

| <i>Nom.</i> | <i>Acc.</i> | <i>Gen.</i> | <i>Loc.</i> |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <i>Favartis</i> | <i>Favartim</i> | <i>Favartis'</i> | - |
| <i>Harausatis</i> | <i>Harausatim</i> | - | <i>Harausatīyā</i> |

Аз рӯи ии қалиб тасриф мешаванд:

- исмҳои чинс - *abīčati*, *bājī*, *dipi*, *škawri*...

- исмҳои хос - *Ardumanī*, *Čičikzī*, *Čišpi*,

Dädati, *Harāmanī*, *Imoni*

- номи мудҳои сол - *Bāgayātī*, *Ītāqarzī*

- иккисимҳои макон - *Azakadri*, *Bāxti*, *Kapi-*
Şakani, *Sikayasati*.

Кайд: I. *āpisim* аз *Nom. āpis'* ва эмплитикан *-i* тартиб ёфтааст.

2. Калимаи *Uvāzorū* ягона мисоли асосҳои маҳтум ба
-i мебошад, ки дар ҷаҳор сутуни матни катибай Баристон воҳурда-
аст.

Г) Таърифи ҳиссаҳои номии маҳтум ба *-i* -ро дар мисоли ка-
лимаи *Bābi* "Бобул", *Ufeatu* "Эфрат"/даръё/ мебинем:

 Т а н қ о

| | |
|--------------|----------|
| Nominativ | Вәбіруں |
| Accusativ | Вәбірум |
| Genitiv | Вәбіруң |
| Instrumental | Уғратува |
| Locativ | Вәбірун |

Аз рүи ии қолиб тасриф мешаваңд:

исемжори фанс - *дағы*, *тады*, *шамаршы*
 чөмжори хос - *Даралаша*, *Күре*
 исемжори мақом - *Худи*, *Марғи*, *Мәрі*, *Vatagu*

Кейд: I. *дағынан* шакли 1oc Sg.M аз *дағы* мебоңад.
 д. Нисоли тасрифи жиссақори номини маҳтум ба -ан калимаи
дағынан "кишвар" мебоңад, ки шаклжори зеринш дар катибаи Вагис-
 тои мұхоридә мешаваңд:

| Т а н қ о | ! | Ч а м ъ |
|-----------|-----------------|------------------|
| Nominativ | <i>дағынаں</i> | <i>дағынан</i> |
| Accusativ | <i>дағынам</i> | - |
| Genitiv | - | <i>дағынаным</i> |
| Locativ | <i>дағынана</i> | <i>дағынанда</i> |

е. Төсрифи жиссақори номини маҳтум ба -h^os . Аз ин типи

тасриф одатан шакли падежкори Nom - Acc. Sg. (Neutra)-*гүйсә-*
"рүз", *drayya-* "дарьё" Locativ Singulare *drayatay*,
Instrumentalis Pl. *гүйсәбіс*-до мисол меоранд.

Хамин таvr калимақори *тәк* "мох" ва *жүрк* "хато",
пәнам тақли падежи Acc. Sg. аз калимай *пәк* "біні"
мебошад.

Калимай *Auramazdah* ҳам ба ҳамин типи тасриф тааллук
дорад: *Nominativ Auramazda* (<*-ah)

Accusativ Auramazdam (<*-ah+am)

Genitiv Auramazdaha (<*-ah+ah)

Шакли *гүйсәратив* аз *гүйсә* Nom-Acc Sg.+
пасоянды *ratiy* + пайвандаки *vā* иборат аст.

2. Аз асоскори маҳтум ба ҳамсадоҳо дар катибай Багистон
шакли зерин мушоҳида мешаванд:

| шумогора | ! падеж | ! шакл | ! таркума | ! асос |
|----------|-----------------------|----------------|-----------|---------------|
| таңхो | <i>Nominativ</i> | <i>нарә</i> | "набера" | <i>нарат-</i> |
| | <i>Genitiv</i> | <i>нarda</i> | "сол" | <i>нارد-</i> |
| | <i>Locativ</i> | <i>ниғія</i> | "дарбор" | <i>ниғі-</i> |
| чамъ | <i>Instrumentalis</i> | <i>ниғіріс</i> | "- | <i>ниғі-</i> |

Шакли *ниғіріpatiy* аз *instrumentalis*-и
калимай *ниғі-* "дарбор" ва исми *patiy* "сохіб" иборат аст.

3. Аз асоскори маҳтум ба = ә факт шакли *Nominativ*
мендааст: *бұтат* "бародар" / асос *бұтатар* /. Инчүнин:
даңста, *жата*, *hamapita*, *hamata*, *pita*.

и. Аз ассоҳон маҳтум ба =*n* тақлори Nom. *čarmā*
/асос чарман/, xsavvara/ асос хсанвара/
 боқӣ мондаанд.

Калимаи *nāl'an* ба вазифи баёния омада, баъд аз исмҳон
 ҷинсияти мардона шакли *nāma* ва исмҳон ҷинсиияти занона
 шакли *nāmā* дорад.

к. Сифат ҳам мисли исм тасриф мешуд, аммо аз рӯи ҷинсиият
 фарқ мекард /и.к. дар забони русӣ бойшоӣ, бойшоӣ, бойшоӣ/.

Одатан сифати ҷинсиияти мардона ва миёна маҳтум ба =*a*
 ва сифати ҷинсиияти занона маҳтум ба =*ā* буд. Мисол:

xāta kamidziga /мардона/ "лашқари исъёнбардошта"
dakhuānš kamidziga /занона/ "кишвари исъёнбардошта"

Сифат дараҷаҳои қиёсӣ ва оли дошт, ки ба воситай суғфиксҳои
 зерин ташкил мешуданд:

| дараваҳо | суғфиксҳо | | асоҳон | тарҷума |
|----------|----------------|----------------|--|----------------------|
| | каммаҳ- сул | сермаҳ- сул | | |
| қиёсӣ | = <i>yab-</i> | | <i>vahyoh</i> исми ҳос <i>Vahyazdatta</i> | <i>vah-</i> нек, хуб |
| | | - <i>tat-</i> | <i>fratara</i> | <i>fra-</i> пеш |
| олӣ | - <i>sta-</i> | | <i>mav'išta</i> | <i>sta-</i> калон |
| | | - <i>tam-</i> | <i>fratama</i> | <i>tra-</i> пег |

Чонишинхө Чонишин дар забони порсии қадим баром җаҳмилда гирифтани мэйноги мати /барои соҳти нутқу/ аҳамияти калон дорад. Гайр аз он, чонишин дар равнақу имкишофи минбарь-дай забон махсусан дар шикасту рехти нави системаи феъл роли муҳим бозид. Дар забони порсии қадим чонишинхө ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: чонишинҳои маҳруми категорияи ҷинсият, чонишинҳои дорон ҳамон категория.

а. Ба гуруҳи якум чонишинҳои шахси доҳил мешаванд. Чонишин-ҳои шахсии порсии қадим тасриф мешудамд. Ба системаи чонишинхө ҳодисаисупплетивизмҳос буд ва онҳо ду шакл-- шакли мустақил ва шакли энклитики /ик. борги онҳо ва багашон дар забони ҳоз.ад.то-- фик/ доштанд. Барои шахси сеом шакли мустақил вуҷуд надонӣ ва ролашро чонишини ишоратӣ мебозид. Аммо дар матн шакли махсуси энклитикаи чонишини шахси сеом мушоҳида мешавад.

| | | Шахси I | Шахси 2 | Шахси 2 | | |
|--------|------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | мустақил | энкли-тикий | муста-қил | энкли-тикий | энклитикий |
| Тан-ҳо | <i>Nominativ</i> | <i>adam</i> | | <i>tuvam</i> | | |
| | <i>Accusativ</i> | <i>mām</i> | -mā | <i>jurām</i> | | = ſim = d'ím |
| | <i>Genitiv</i> | <i>manā</i> | -māy | | -taiy | -šaiy |
| | <i>Ablativ</i> | | =ma | | | ſa |
| Чумъ | <i>Nominativ</i> | <i>vayam</i> | | | | |
| | <i>Accusativ</i> | | | | | = ſiš = d'iš |
| | <i>Genitiv</i> | <i>amākam</i> | | | | = ſām |

Кайло: 1. Аз ҳамин қолиб чонишнхой дигар аз қабили
ata - "ин, он" *иңаңрасыя* - "хеш, худ"
 тасриф мешаванд.

2. Дар шаклхой *anıgas-* īiy ва *avas-* īiy
 дар давраи қадимтар /оръени/ асос ба -s
 маҳтум буд ва дар охири калима *s>h
 мубаддал гашта, байдар аз байн меравад, аммо
 пеш аз - īiy маҳфуз монда, ба ё табдил
 меёбад.
3. Яке аз хусусиятҳои хоси тасрифи чонишнхо
 нисбат ба ҳиссаҳои дигари иомӣ он буд, ко ки дар
 он шакли *Nom Př M* маҳтум ба =i/*imasy*,
avaiy, *taya* вуҷуд дошт.
4. Бо ҳиссаҳои инкорӣ *mā-* якҷо омада чони-
 шини *taya* пайвандҳои мураккаби *mātaya*
 "кӯам"-ро ташкил медиҳад. Беъзан бо ҷонишини
 зонклитики омада, шакли мураккабтарро ташкил ме-
 диҳад: *mātaya mātām-*
 "ки маро на /ма-/".

Феза. Барои *пачти системи* ҳарни попони қадим пеш аз ҳама
 тасриф, типи асос, префиксҳои феъли ва беъзе хусусиятҳои дигари
 онро таҳлил кардан лозим аст.

Аз тамоми калимаҳои порсии қадим мураккабаринаш шакли
 феъли буд. Феъл ду намуди асос дошт: асоси замонӣ, асоси сиравӣ.

Асоси замонӣ аз реша /беъзан такрори он/ за суффикси асос-
 соҳа иборат буд ва бо ёрии бандакҳои феъли шаклҳои тасрифшавандпаи
 сиғаи хабарӣ ва амриро соҳта метавонист; ба ин асос суффиксҳои
 сиғаҳои дигар зам шуда, асоси сиравӣ месоҳтанд. Асоси сиравӣ

б) типи тасриф ба -и, -й ҳам ғүчүд дошт, ки амчомаҳояш бе ан-
чомаҳои типи тасрифи -и, -т монанд буданд:

- *us*, - *um*, - *auš* өз гайра; - *и*, - *it*, *uh* өз гайра.

в) дар типи тасриф ба ҳамсадо дар матиҷан дигаргунинҳои
фонетикий шаклҳои мухталифи падежи *Nominativ* -и тамқо пайдо
шуданд, мк.:

пк. acc. *tūpibatam*, nom. *tūpiva* < **tūpivants* / "пуритилор" /

ав. acc. *ərət*, nom. *əfət* < **ərps* / "об" /

хк. acc. *visam*, nom. *vit* < **viss* / "дех" /

г) дар тасрифи исемжо ба ҳамсадо табдили садонокӯҳи асос
аҳамият дошт / ишг. §8/.

д) сифатҳо дар эронии қадим аз рӯи ғинсият тағъир ёфта мета-
возистанд, ва дар ғинсияти мардон аз рӯи типи -а ва дар ғинсияти
занона аз рӯи типи -ӣ тасриф мешуданд:

hamiñguya - ғинсияти мардона ва *hamiñgūjā* - ч. зано-
на "исъёнгар".

Феъл. Аз тамоми унсурҳо, ки дар §9 оид ба онҳо мулоҳиза
рафта буд, дар забони эронии қадим шаклҳои бисъёр боқӣ мондаанд.
Мураккабии системай феълии эронии қадим дар он бул, ки шаклҳои
туногун ба воситаҳои мухталиф пайдо мешуданд. Аз решани *kar=*//
kez= шаклҳои зерин соҳта шуда метавонистанд:

Презенс индикатив актив - *kar-ti*, *kez-nau=t-i*,

kez-a=t-i, *kar-a=t-i*, *xənati*,

kar-ya=t-i, *kar-aya=t-i* өз гайраҳо.

Имперфект индикатив актив - *a-kar-t*,

a-kez=nau=t, *a=kar-a=t*

в м.он.

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| презенс көмүктил актив - аз | * <i>kər-ti</i> "kara-ti |
| аз | * <i>kənəs-ti</i> "kənəsati |
| аз | * <i>kər-a-ti</i> "karati |
| презенс октатив | * <i>kər-ʃət</i> , * <i>kərait</i> |
| аорист актив | * <i>a-kət</i> , <i>a-kər-s-t</i> |
| перфект | * <i>čəkara</i> |
| пассив | * <i>kər-ya=t-i</i> |
| сифати фельд/презенси актив/- | " <i>kər-ant</i> |
| сифати фельд/презенси медиум/- | " <i>kər-am-na</i> |
| сифати фельд/перфект пассив/- | " <i>kətə</i> , " <i>kə-pa</i> |
| сифати фельд /футуруми пассив/- | * <i>kəra-ta</i> |
| инфinitив | * <i>kərtənai</i> |

Шаклары медкум /тарзы миёна/ танхр бо анчомаҳо фарқ, иекунанд.

ЗАБОНИ ПОРСИИ ҚАДИМ

| | |
|-----------------|--|
| Маълумоти умумӣ | Забони порсии қадим забони катибадҳое мебодал, ки аз номи подшодони Ҳахоманиший ва бо ғармонашон дар рӯи ҳарсамгӯро, деворҳои мақбара ва оташкадаҳо нигошта шудаанд. Ин забон забони модарии тоифаҳои қадими эроние буд, ки дар қисми ҷанубии гарбии Эрони ҳозира /Хузистон, Форӯ/ масман гирифта буданд. Маълумоти аниқ дар бораи ин тоифаҳо дар ин минтақа ба астри IX пам тааллӯқ дорад: дар соли 836 пам 27 ҳроким аз ноҳияи <i>Rāzmaš</i> ба малики Асур/ия/ Салманассар III боҷ медоданд. Дар хотир доштан зарур аст, ки аборогеми ин минтақа эламиҳо буданд ва забонашон дар империяи Ҳахоманишиҳо аҳамияти қалон дошт, зоро яке аз муҳимтарин катибадҳои давраи сулолаи Ҳахоманиший ба се забон /ба забони эламӣ, ба забони аккодӣ ва ба |
|-----------------|--|

забони порсии қадим тартиб дода шудааст. Аз тарафи дигар, қайд кардан лозим аст, ки забони идораи давлати империяи бузурги Ҳамоманишиҳо забони оромӣ буд. Системаи хат дар порсии қадим аз системаи хати забони аккодӣ, ки забони расмии давлати Асурӣ буд, қабул шудааст. Ин системаи хат ҳичоӣ буда, ҳар як аломаташ аз ҳичоӣ кушодаро ифода мекард. Одатан ин системаро системаи хати меҳӣ /ғонавӣ/ меноманд. Ин система барои дар рӯи материали саҳт қандакорӣ кардан мувоғиқ шуда буд.

СИСТЕМАИ ХАТИ МЕҲӢ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|
| $\overset{\text{III}}{\text{a}, \ddot{\text{a}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{e}, \dot{\text{e}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{u}, \ddot{\text{u}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{o}, \dot{\text{o}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{e}, \dot{\text{e}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{u}, \ddot{\text{u}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{i}, \dot{\text{i}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{o}, \ddot{\text{o}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{u}, \dot{\text{u}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{t}, \dot{\text{t}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{f}, \dot{\text{f}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{g}, \dot{\text{g}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{z}, \dot{\text{z}}}$ |
| $\overset{\text{I}}{\text{h}, \dot{\text{h}}, \ddot{\text{h}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{x}, \dot{\text{x}}, \ddot{\text{x}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{j}, \dot{\text{j}}, \ddot{\text{j}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{k}, \dot{\text{k}}, \ddot{\text{k}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{g}, \dot{\text{g}}, \ddot{\text{g}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{l}, \dot{\text{l}}, \ddot{\text{l}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{n}, \dot{\text{n}}, \ddot{\text{n}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{m}, \dot{\text{m}}, \ddot{\text{m}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{v}, \dot{\text{v}}, \ddot{\text{v}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{w}, \dot{\text{w}}, \ddot{\text{w}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{p}, \dot{\text{p}}, \ddot{\text{p}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{b}, \dot{\text{b}}, \ddot{\text{b}}}$ | |
| $\overset{\text{I}}{\text{r}, \dot{\text{r}}, \ddot{\text{r}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{s}, \dot{\text{s}}, \ddot{\text{s}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text;}, \overset{\text{II}}{\text{š}, \dot{\text{š}}, \ddot{\text{š}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text{t}, \dot{\text{t}}, \ddot{\text{t}}}$ | $\overset{\text{II}}{\text{d}, \dot{\text{d}}, \ddot{\text{d}}}$ | $\overset{\text{I}}{\text;}, \overset{\text{II}}{\text;t}, \overset{\text{II}}{\text;d}, \overset{\text{II}}{\text;}$ | $\overset{\text{I}}{\text;}, \overset{\text{II}}{\text;}, \overset{\text{II}}{\text;}, \overset{\text{II}}{\text;}$ | |

Вояд қайд кард, ки аломатҳои кати меҳӣ сермаъно мебошад, аломати $\overset{\text{II}}{\text{t}}$, масалан, чун t , ta , ti хонда мешавад. Тарзи хониши матни порсии қадим мушкилоти зиёде дӯрад. Барои мисол, тарзи хондани қалимаи $\overset{\text{III}}{\text{I}}$ $\overset{\text{II}}{\text{I}}$ $\overset{\text{I}}{\text{I}}$ $\overset{\text{II}}{\text{I}}$ $\overset{\text{I}}{\text{I}}$ -ро дила мебароем: $a-s-a-t-a-i-y-a$; $a-s-t-i-i-y-a$; $a-s-a-t-i-y$; $a-s-t-c-y$ ва гайра. Лежин аз тамоми варианҷҳои овардадшуда мо тараи охирини хонишро қабул менамоем, зоро маълум аст, ки аз рӯи маънои матн дар ин ҷо бояд феъл—бандак бошад ва, гайр аз ин, ин қалима дар забони авестой шакли ast ҳӯ. ast тоҷ. аст/мк.дусӣ.есть, фр. est ва гайра/ дорад.

Калонтарин ва муҳимтарин матни ба хати меҳӣ нигоштадшуда катибак Багистон мебошад. Ин катиба дар соли 521 пам бо фармони шоҳ Доро I /521-486/ пам/ ва аз номи у рӯи кӯҳи Багистон /аз сари роҳи корвон /изади Ҳирмоншоҳи ҳозира/ қандакорӣ гардилааст.

Мазмани им катиба дар осори Геродот нарди шудааст ва ии ҳолат дар мазриди хонии ва таҳдиди матниҳои порсии қадим ёрин қалон расонда буд.

Фонетика Системаи фонетикии порсии қадим аз фонемаҳои зерин иборат буд:

сафонокҳо: *a i u ə ī ī*

дифтонгҳо: *ai au əi əu*

ъамсадоҳо:

| | |
|------|----------------|
| лабӣ | <i>p b f m</i> |
|------|----------------|

| | |
|---------|----------------|
| данҷомӣ | <i>t d v n</i> |
|---------|----------------|

| | |
|------|------------|
| комӣ | <i>c j</i> |
|------|------------|

| | |
|-------------|--------------|
| пуштизабонӣ | <i>k ɣ x</i> |
|-------------|--------------|

| | |
|-----|----------------|
| рог | <i>s z ſ v</i> |
|-----|----------------|

| | |
|---------|----------------|
| сонанҳо | <i>r l y ɻ</i> |
|---------|----------------|

| | |
|------|----------|
| ҳалӣ | <i>h</i> |
|------|----------|

Кайд: Талафӯзи фонемаи *v²* амиқ мезлум нест. Ии овози порсии қадим дар забонҳои юнонӣ чун *ss*, эламий-*šš*, аккодӣ - *z̪s*, оромӣ - *šš* ликий^I-*-zz* ва лидӣ^I-*ss* ифода мегашт.

Системаи овоаҳои порсии қадим бо 5 ҳусусияти ҳосаш аз системаи овоаҳои орӯёни ва умуниэронӣ ҳарқ мекунад:

а/ овоаҳои орӯёни **s*, **z*, **z̪s* дар порсии қадим ва забонҳои ба он наздики чун *v²*, *d*, аммо дар забонҳои дигари эронӣ чун *s*, *z* инъикос ёфтаанд/дар ҳӯ *s*, *j* ва *h<z̪l*:

^IЛидӣ ва ликий забонҳои анатолӣ буданд.

пк. *marišta*, ав. *marsišta*, сокй-хутамъ *mīšta*,
точ. *mej/tarū*;

пк. *drayah*, ав. *zravād*, хк. *jravah*, точ.
даръё, м.к. шурнъ *zīrau*;

пк. *zasta*, ав. *zasta*, точ.даст. хк. *hasta*;

б/ овози оръёни *žū дар порсии қадим чун *s* ва
забонҳои авестой ва модӣ чун *zr* ишъикос меёфт:

пк. *asa-(asa-βāra->suwār)*, ав. *asra-*, хк. *ásra-*

Инчунин *žū-и оръёни дар порсии қадим *z* ва дар
авестой *zv*, модӣ *zb* додааст:

пк. *hizāna*, ав. *hizna<hwizbāna* /м.к.точ.забон/;

б/ фонемаи *hw*, ки дар боло /ниг.қайд/ зикр ёфт,
аз эронии қадим *hw* оръёни *tr* пайдо шудааст:

пк. *trituyam*, ав. *tritya-*, м.к. хк. *tr̥tya*
точ. сеъм;

б/ фонемаи *hw* /ав. *Xv* / дар манъеъҳои гумонгуни фо-
нетикии аз байн меравад:

пк. *usairosiya-* ав. *Xvət-rxīya-*, дарӣ *Xvēb*,
точ. хеш.

пк. *Uvāgar-nī*, ав. *Xvāt-rxīm*, точ. ҳоразм;

б/ фонемаҳои *s, n, t* дар оҳирӣ тиҷо меафтанд¹.

пк. *asa*, лот. *equus* /асп/

пк. *xbara*, ав. *Barən*, хк. *asčātan* /бурданд/

пк. *badaka-*, хк. *bandakā-*, лм.бандак,
точ. банда.

пк. ~čūy, ав. *čit*, хк. *cit*, точ. чӣ.

¹Амиқ мезъум мөст, ки ишҳодисан фонетикииот е имлой.

Баъзан фонемаҳои *т* ва *т* -ро /барои дарки этимология/ баркарор карла болои сатр менависанд: *абага^t*, *бадака^t*.

Грамматика Дар порсии қадим калимаҳои ба типҳои зерини
Ҳиссаи номӣ тасриф тааллуқ дошта мутлоҳида шудаанд:¹
а. Тасрифи тематики /асоси ин тип бо садоноки
=α- ба охир мерасад/. Парасигма тасрифи ин типро дар мисоли
калимаҳои *Pārsā* /Порс/, *Māda* /Мод/ ва *mart-ya-*/мард/
нишон додан мумкин аст².

| | Та н ҳо | Ч ə м ъ |
|--------|---------------------------------|-------------------|
| Nom. | <i>Pārsā Māda martiya</i> | |
| Acc. | <i>Pārsam Mādam(ə) martiyam</i> | <i>martiyā</i> |
| Instr. | <i>Pārsā</i> | <i>martiyābīš</i> |
| Abl. | <i>Pārsā</i> | |
| Gen | <i>Pārsayā martiyahyā</i> | <i>martiyānām</i> |
| Loc. | <i>Pārsay Māday</i> | <i>Mādasūva</i> |

Аз рӯи ҳамин қолиб тасриф мешуданд:

- исмоҳои чинс *agnya-*, *āmāta*, *anus̄ya*,

¹ Азбаски аз порсии қадим материали хеле кам бοқӣ мондааст, дар матнҳои таҳлилгашта на ҳамаи шаклҳои падежро пайдо кардан мумкин аст.

² Адами падежи *Dativ* ва монандшавии шаклҳои дигари падежӣ аломати таназзули системаи падеж дар забони порсии қадим мебошад.

arika, asa, asabāra, avajata,
āyadana, bādaka, bāga, bāsta,
čāsa, jōva, darsa, destā, dāta,
dīta, drauga, duruba, duruxta,
fratara, gauša, hamarana, hagnata,
homidžiya, hastiya, hizāna ба +.

- имена хос Ainadra, Āñina, Ariyāramna, Ar-
śama, Arxa, Asagartta, Bāgabigna,
Bāgavixja, Bardiya, Čivātarma,
Frāda, Gaumata, Haldita, Haxt-
menišiya, Kabūjija, Mardūniya,
Naditabaira, Sparda, Ūxra, Taxma-
spāda, Xṣaṇita ба +.

- имена мокхий сол: Adiyādiya, Adukanaiašā,
Anāmaka, Dōtuvshya, Durmapada

- имена маком Aravāya, Aemina, Dubāla,
Gadāra, Hagnatāna, Mudraya,
Nisāya, Ūzra, Gadutava, Hararva,
Katratica, Maka, Mārgava ба +.

Дар тарез тематики асосая калимаҳори ҷиссияти мардона тасриф
мешаванд, аммо бъзе калимаҳори ҷиссияти миёна ҳам ба он доҳил ўзда,
шаклшон дар падежюни *Nominativus* ва *Accusativus*

якхела аст /муконса кунед: дар забони русӣ - окно, дерево, поле ва гайра; ѡїчамнам, иҷтимам, хӯзаром / Nom. ва Acc/.

Баъзе калимаҳо дар падежи Acc. ҷун зарф истеъмол мешаванд:

арагат "сонӣ"
dargam /"хеле"/ дер"
frakharovam "ҳамагӣ"
noram "акиун"
rəhanəm "пеш"
rəhəvəm "пеш"

Калд: 1. Ба шакли баъзе калимаҳо дар падежи Locativus таҳди анҷомаи -ə илова мешавад /dastayə, nizmayə, dūgara'yə/.

2. Калимаи *вада* дар падежи Nom/Gen Pl. шакли *вадаҳа* дорад, ки он аз давраи орёни бοғӣ мондааст /ор. *vadaga-tas+as*, такрои анҷома/.

3. Тасрифи ҳиссаҳои номии маҳтум ба ə -ро дар мисоли калимаи *taumā* "туҳм, сулола" нишон додан мумкин аст.

Т а н ҳ о

| Nom. | Acc. | Gen. |
|--------------|---------------|----------------|
| <i>taumā</i> | <i>taumām</i> | <i>tauməyə</i> |

Аз рӯи ҳамин ҳолиб калимаҳо зерин тасриф мешаванд:

- исмоҳи ҷинс *arştə, didə, goitə, hadugə,*
maškə, nəvrigə, upastə Ҷ.+

- исмоҳи макон- *Azəuirə, Aşşađə, Arđurə,*
Izalə, Raga, Tərava Ҷ.+,

барои соҳтани шаклҳои феълии сигари комонктив ва оптатив истевмол мешуд.

Соҳти шакли феълий дар ҷадвали зерин нишон дода шудааст:

| Шакли феълий | | | | | | |
|--------------|------|----------------|----------|-------|---------|--|
| пре | ауг- | асоси сигави | | | бандаки | |
| фикс | мент | асоси замонӣ | суффикси | фемли | | |
| | | такрори решаша | суффикси | | | |
| | | решаша | замонӣ | | | |

Барои фарҳимда гирифтами соҳти шакли феълий ҳар як шакл ба зонии ҷадим дар зери аломати /< * / мансуб гардонда шуда, ҳар як морфема ба воситаи ракам /индекс/-и маҳсус нишон дода мешавад. Индексҳо чунинанд:

1- префикс

2- аугмент ⁰

3-редупликация /такрори ҳисми решаша, монанди сип-сиёҳ/

4- решаша

5-суффикси замонӣ

6- суффикси сигавӣ

7 - бандаки феълий

Насалан, *nīyašādayat*-“шинондан” “nī-*α₂*-sād-*εye₃*”?

é *αistatāt* -“меистод” *α₂-hi₃-stātāt*

é ин ки *parīšanakh* “бояд нигоҳ дарӣ” *parī-čar₃-α₂-hi₃*

б. Тасриф. Тасрифи феълро дар мисолҳои ба ҷадвал даровардашуда лида баромадан мумкин аст:

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <i>ah</i> “ҳастам” | <i>monya</i> - “фикр кардан” |
| <i>/parīšanakha</i> - “бурдан” | <i>rā</i> - “поидан” |
| <i>čana</i> - “будан” | (v) <i>taraayə</i> - “гузаштан” |
| <i>gawba</i> - “гуфтан” | <i>vah₂</i> - “номидан” |

*Аугмент лот. *augmentum* зиёдшавӣ, иквалими аукционӣ, ки ба худи ҳамон фемлилотими мансуб аст.

1 ара / *gaudaya* = "шинах гирифтам" *vainā* = "дидал"
 ja = (< *jñ₂). "задал" *vargnōga* = "бовар кунондан"
 кн., *kimaga* = "кардан" *yada* = "тэвзим / курбоний /
кардан

| ТАРЗ | Шумора | шахс | Сигай хабары | | Сигай амтى | Сигай союз |
|-------------|--------|------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | Praesens | Imperfect | | |
| Фон- лий | тандо | 1. | <i>vainōmy</i> | <i>əbaram</i> | | <i>ahaniz</i> |
| | | 2. | | <i>əpagaudaya</i> | <i>perilərə yadty</i> | <i>vainōty</i> |
| | | 3. | <i>baratıy</i> | <i>əbara</i> | <i>baratau</i> | <i>bausatıy</i> |
| | Чамъ | 1. | <i>ʃohyāmaty</i> | <i>nyatarayatō</i> | | |
| | | 2. | | | <i>jata</i> | |
| | | 3. | <i>baratıy</i> | <i>əbara</i> | <i>pātus</i> | |
| Миё- на | Тандо | 1. | <i>manıyai</i> | <i>əmanıyai</i> | | <i>əmanıñaneiy</i> |
| | | 2. | | | <i>keşinü</i> | <i>manıyöley</i> |
| | | 3. | <i>vainotaiy</i> | <i>əgənbata</i> | <i>vainotatōm</i> | <i>yadatay</i> |
| | Чамъ | 3. | - | <i>əbarata</i> | | |

Кайдо: I. Имлои мөхӣ имконият намедиҳад, ки анҷомаҳои шаклҳои
зарини феълиро аз якдигар фарқ қунонем:
арадаңдауа ва савара /танҳо, чамъ/; *саратиғ*
/танҳо, чамъ/; *саратин, рәтин, аданбата*
ва *асарата*. Аммо ин қалимаҳо шаклҳои мухталифи
эронии қадимро давом мебиданд:

2. Шаклҳои *Imperfect* ба воситай садонки α - , ки аугмент
номида шуда, пеш аз асоси феъл меояд, сохта мешаванд. Дар сурати
вучуд доштани префикс аугмент дар мобайни он ва асос ҷой мегирад:
v; yatarayata.

Ҳусусияти дигари *Imperfect* дар он аст, ки дар *Præsens*
анҷомаҳои дараҷаи аввал /-miy, -taiy/ ва гайра/
ва дар *Imperfect* анҷомаҳои дараҷаи сонавӣ /-m, -tə
ва гайра/ истеъмол мешаванд. Муқонса кун с.23.

3. Аломати хоси *conunctiv* садонки α мобайни асос
ва анҷома мебошад: *саратиғ* < *сара+α+тиғ*.

Анҷомаҳои маҳсуси *conunctiv* танҳо ба шахси якуми танҳо
хосанд: *акану* /асос α -/, *кинаганай*.

4. Аломати /нишондиҳандай/ *ортатив* суффикси *-гуӯ-*
буд: *вүӯ-* < *вӯ,-гуӯ-* /"бӯй"/, худи ҳамон шакл *вүӯ-*
< *вӯ,-гуӯ-* *t* /"бувар, бӯшад"/, *аиёғотуа* < *аи-а,-јои,-гуӯ-* *t* /
"кушад", ин шакл ду префикс *аиа*, \bar{a} дорад/, шакли *ортатив*
perfect *сархӯӯ* < *са-* *к-*, *гуӯ-* *t* /"карда тавонад"/

а. Шаклҳои *Præsens Imperfect* сигари хабарӣ ва сиғаҳои
дигари феъл аз асос ва бандакҳои феълии таҳдилшуда ташкия мөёй-
банд. Асоси феъл, дар навбати худ, аз решава суффиксои гуногун,

ки аксаран маъношон фармо нест¹, тартиб меёбад. Ин асосҳо аз рӯи тарзи сохта шуданашон ба синфи зерин тақсим метаванд:

I. Синфи атематикий, ки асосан баробари решай соф аст /ҳатто суффикси тематикий ҳам налорад ва аз ин рӯ синфи атематикий номидা мешавад/:

$\sqrt{s\bar{t}\bar{a}}$ = "истодан": $a\bar{i}stata\bar{t}$ < * $\alpha_2-h_3-st\bar{a},-ta\bar{t}$
имперфект, тарзи миёна, 3 т.

$\sqrt{ta\bar{y}}$ = "галтсан" /дараҷаи сусти ин решай $\sqrt{t\bar{a}\bar{y}}$ /:

$ira\bar{y}am$ < * $ira,-\alpha_2-ay,-am\bar{t}$ имперфект ғт.

$irari\bar{y}am$ < * $irari,-\alpha_2-ay,-am\bar{t}$

$mij\bar{y}am$ < * $mij,-\alpha_2-ay,-am\bar{t}$

$\bar{at}\bar{i}s$ < * $\alpha_3-ay,-t\bar{t}$ } имперфект 3 т.
 $atiy\bar{a}r\bar{i}s$ < * $ati,-\alpha_2-ay,-t\bar{t}$

$ara\bar{y}it\bar{a}ya$ < * $\alpha_2-roti,-\alpha_2-ay,-am\bar{t}$ имперфект 3 ч.

$para\bar{a}diy$ < * $para\bar{a}-di,-s\bar{a}t\bar{a}$ сигай амри, 2 т.

$para\bar{a}t\bar{a}$ < * $para,-i\bar{y},-t\bar{t}$, сигай амри, 2 ч.

$\sqrt{j\bar{a}n}$ = "задон" (дараҷаи сусти ин решай $\sqrt{j\bar{a}\bar{n}}$ < * $j\bar{a}\bar{n}$)

$ava\bar{y}anam$ < * $ava,-\alpha_2-j\bar{a}m,-am\bar{t}$ } имперфект I т.

$fra\bar{y}anam$ < * $fra,-\alpha_2-j\bar{a}m,-am\bar{t}$

aya < * $\alpha_2-j\bar{a},-n\bar{t}$ имперфект 3 ч.

$jadiy$ < * $j\bar{a},-di\bar{t}$ сигай амри 2 т.

$\sqrt{ta\bar{k}}$ = "ҳастан", "будан" /дараҷаи сусти ин решай $\sqrt{ta\bar{k}}$, шакли решай пеш аз ҳамсадори дандонӣ $\sqrt{as\bar{a}}$ /:

¹Муқоиса кунед суффиксҳои асбоз дар забони ҳозираи ғусӣ дар шаклҳои феълии стоять, ставить, становиться, останавливать ва монанду он.

$\text{amiy} < * \alpha_1 - \alpha_7 - m_7$ презенс I т
 $\text{astiy} < * \alpha_1 - t_7$ презенс 3 т
 $\text{amotiy} < * \alpha_1 - \text{mot}_7$ презенс I ч
 $\text{hatiy} < * h_7 - \text{ant}_7$ презенс 3 ч
 $\text{əham} < * \alpha_2 - \alpha_1 - \text{am}_7$ имперфект. I т
 $\text{əha} < * \alpha_2 - \alpha_1 - \alpha_7$ имперфект 3 ч.
 $\text{əhatā} < * \alpha_2 - \alpha_1 - \text{ntā}_7$ имперфект 3 ч. тарзи миёна.

$\text{əhy} < * \alpha_2 \alpha_1 - \alpha_5 - h_7$ конъинктив 2 т.

$\text{ahatiy} < * \alpha_1 - \alpha_5 - t_7$ конъинктив 3, т.

Д. Синфи тематикий, ки асосаш аз реша ва суффикс-а иборат аст:

$\sqrt{\text{vah}} - \text{"пұттан"}: \text{vatiy} < * \text{vah}_4 - \alpha_5 - t_7$

презенс, 3 т.

$\sqrt{\text{bar}} = \text{"овардан, бурдан":}$

$\text{avalam} < * \alpha_2 - \text{bar}_4 - \alpha_5 - m_7 \}$
 $\text{ratıqabaram} < * \text{rat}_1 - \alpha_2 - \text{bar}_4 - \alpha_5 - m_7 \}$ имперфект I т.

$\text{frəhajam}^1 < * \text{frag}_1 - \alpha_2 - \text{hej}_5 - \alpha_5 - m_7$ имперфект I т.
 $\text{avonam} < * \alpha_2 - \text{vay}_4 - \alpha_5 - m_7$ ва гайра.

$\text{avata} < * \alpha_2 - \text{bar}_4 - \alpha_5 - t_7$ имперфект 3 т

$\text{avara} < * \alpha_2 - \text{bar}_4 - \alpha_5 - n_7$ имперфект 3 ч.

$\text{frəbat.} < * \text{frag}_1 - \alpha_2 - \text{bar}_4 - \alpha_5 - t_7 - e - n_7$ имперфект 3 т. ё ч.

$\text{parəbat} < * \text{praga}_1 - \alpha_2 - \text{bar}_4 - \alpha_5 - t_7 - e - n_7$ имперфект 3 т. ё ч.

Инчунин обава ($\sqrt{\text{ba}}$), авағана ($\sqrt{\text{jan}}$), avaharo'a ($\sqrt{\text{haro:}}$), амида ($\sqrt{\text{mida}}$), олауа ($\sqrt{\text{laug}}$), osiyaro ($\sqrt{\text{sijar}}$)

¹ Дар ин шеклде шаклжои дигар салоноки әаз салоноки префикс ва аугмент пайдо шудааст.

\sqrt{gau} "гуфтан"
 $gausatai\chi < "gaus, \alpha_5-tai,$ презенс 3 т.
 тарзи миёна

\sqrt{ham} "давидан"
 $hamotaxsai\chi < *ham, -\alpha_2-tor\bar{i}, \alpha_5-ta\bar{i},$ имперфект I т
 тарзи миёна

$hamotaxsata\bar{i} < *ham, \alpha_2-tor\bar{i}, \alpha_5-ta\bar{i},$ имперфект 3 т
 тарзи миёна

Инчунин $a\bar{v}arata$ ($\sqrt{a\bar{v}ar}$), $a\bar{d}au\bar{v}ata$ ($\sqrt{a\bar{d}au\bar{v}}$),
 $a\bar{n}ayata$ ($\sqrt{a\bar{n}ay}$), $u\bar{d}arata\bar{t}a$ ($\sqrt{u\bar{d}arata\bar{t}}$).

$\sqrt{a\bar{v}ar}$ (н.к. пештар):

$pari\bar{v}ara\bar{t}u < *pari-, -\bar{v}ar, -\alpha_6$ сигай амрӣ, 2 т

$pari\bar{v}ara\bar{t}\bar{u} < *pari-, \bar{v}ar, -\alpha_2-\alpha_6-hi\bar{z}$ - сигай конъюнктив,
 2 т; инчунин бо экклитика: $pari\bar{v}ara\bar{t}\bar{a}dis$ ва аз решай
 $\bar{v}kan:$ $vikan\bar{a}ky$ ва $vikan\bar{a}k\bar{a}-dis$, $\bar{v}ahy$ (\sqrt{vah}) <
 < * $\bar{v}ah(k)-\alpha_5-\alpha_6-hi\bar{z}$

$\sqrt{ba\bar{v}}$ - "будан": $\bar{v}iy\bar{a}$ - сигай оптатив, 2 ё 3 т (н.к.
 қайди 4, нуқтаи А ҳамин мавзӯй).

Ш. Синфе, ки асосаш аз решай суффикси = $n\bar{\alpha}$ иборат
 аст:

\sqrt{vaid} - "дилан"
 $avaina < * \alpha_2-vaid, -n\bar{\alpha}_5-t\bar{z}$ имперфект, 3 т.
 инчунин $ad\bar{a}na$ ($\sqrt{ad\bar{a}}$) $ad\bar{a}na$ ($\sqrt{ad\bar{a}}$) ва $ad\bar{a}nam$ I т.
 $vain\bar{a}ky < * vaid, -n\bar{\alpha}_5-\alpha_6-hi\bar{z}$ сигай конъюнктив, 2 т;
 дар ҳамин шаки - α_6- нишонай конъюнктив аст.

IV. Синфе, ки асосай аз решай салонокаш дараачай сүст ё дараачай миена ва суффикси $=pan=$ иборат аст. Ин суффикс шаклҳои туногун дорад:

$=pan$ -дараачай пурра пеш аз ҳамсадо;

$=pan$ -дараачай пурра пеш аз салонок;

$=pi$ -дараачай сүст.

$\sqrt{kar} =$ /дараачай сустин решай $\sqrt{ki} = \sqrt{\sqrt{kar}} =$ /"кардан"/
акипонаш $\sqrt{a_2-ku_pan_am}$ имперфект, I т.

акипанай $\sqrt{a_2-ku_pan_t_7}$ имперфект, 3 т.

инчунин $\sqrt{adarshais}$ ($\sqrt{darsh_0}$)

акипанава $\sqrt{a_2-ku_pan_a_5_an}$ имперфект, 3 ч.

акипанато $\sqrt{a_2-ku_pan_ant_7}$ имперфект, 3 ч., тарзи миёна

кунсанату $\sqrt{ku_pan_a_5_hi}$ сигай конъюнктив, 2 т.

$\sqrt{kar} =$ "шинак гирифтан":

\sqrt{karav} 'айж $\sqrt{kar_pan_a_6_tei}$ сигай конъюнктив, 3 т., тарзи
миёна

$\sqrt{kar} =$ кунсанату $\sqrt{ku_pan_tei}$ сигай амри, 3 т.

$\sqrt{kar} =$ кунсанатам $\sqrt{ku_pan_etam}$ сигай амри, 3 ч.

У. Синфе, ки асосий аз решай суффикси $=sa=$ иборат аст:

$\sqrt{kar} =$ "харакат кардан" /шакли ин решай пеш аз ҳамсадо $\sqrt{ta}_0/$

арасан $\sqrt{a_2=2a_y=sa_m}$ {

ратасадам $\sqrt{rata_a_2=2a_y=sa_m}$ имперфект, I т.

инчунин \sqrt{arasad} ($\sqrt{paras_0}$)

ратасадас $\sqrt{rata_a_2=2a_y=sa_t_7}$ имперфект, 3 т.

\sqrt{taras} "тарсидан":

atara² <^{*a₂-tar₁-sa₅ n₇} имперфект, 3 ч.

\sqrt{yam} = "гирифтен" / дараачай сусты ин реша \sqrt{ya} <^{"yam"}:

ayasata² <^{*ā-a₂-ya₅-sa₅-ta₇} имперфект, 3 т., тарзи миёна

\sqrt{par} = "пурсидан":

par² <^{*par₁-sa₅} сигай амрӣ, 2 т

petiparai² <^{*pat₁-par₁-sa₅-a₅-hi₇} сигай конъюнктив, 2 т

patiparai² <^{*pat₁-par₁-sa₅-q₅-ti₇} сигай конъюнктив, 3 т

$\sqrt{x5nā}$ = "денистан":

x5nāsōt² <^{"x5nā₁-sa₅-q₅-nt₇} сигай конъюнктив, 3 ч.

У1. Синфе, ки асосал аз реша ва суффикси **-ya-** иборат аст:

$\sqrt{s tā}$ = "истодан":

avastayam <^{*ava₁-a₂-stā₁-ya₅ m₇}

nigastayam <^{*ni₁-a₂-stā₁-ya₅ m₇}

frastayam <^{*fra₁-a₂-stā₁-ya₅ m₇} имперфект, I т

\sqrt{duryj} = "дүрүг гуфтан":

aduryjya² <^{*a₂-duryj₁-ya₅-t₇} имперфект, 3 т.

$\sqrt{tāra}$ = "өрт додан":

rat₁yōufrag₁ <^{*rat₁-a₂-moh₁-ya₅-i₇} имперфект, I т, тарзи миёна

\sqrt{tar} = "мурдан":

amariti² <^{*a₂-tar₁-ya₅-ta₇} имперфект, 3 т, тарзи миёна

инчунин *akuta²* (\sqrt{ak} =).

\sqrt{pa} = "поидан":

ratirauz-ua₂ < "rat₁-ra₂-ya₃-ua₂" сугай амрӣ, 2 т., тарзи миёна.

тӯзак = "фиръ кардан":

toniyahaiy < "ton₁-ya₂-a₃-hai₂" сугай конъюнктив, 2 т., тарзи миёна,

toniyatahy < "ton₁-ya₂-a₃-tai₂" сугай конъюнктив, 3 т., тарзи миёна.

Кайд: Беъзан суффикси *-ya-* шакли мафъули фөзл месозад.

якунатаку "номила мешавем" < "yak₁-ya₂-tak₂" презенс, I ч., тарзи мафъул;

o'lahya "гуфта мешуд" < "a₂-loh₁-ya₃-t₂" имперфект, 3 т., тарзи мафъул;

якунин обарига (*Г дар-*),

акаригат "карда ўуданд" < "a₂-kar₁-ya₃-nta₂" имперфект, 3 ч., тарзи мафъул:

Суффикси *=ya=* на танҳо бо реш, балки бо асос/ъяне байд аз суффикси асоссоз/ омада метавонист:

акипауаятат "карда ўуд" < "a₂-ki-pa-ya₃-ta₂" имперфект, 3 т., тарзи мафъул.

Дар ду шакли охир бандакҳои фөзлии дараҷаи дуими таъзи миёна мушоҳида мешаванд.

УП. Синфе, ки асосан аз реш ва суффикси *-ay-a-* иборат аст:

Г дар- "доштан":

daraug'omiy < "dari₁-ay-a₃-om₂" презенс, I т.;

Г шашт "гардондан":

Vartaiyay < *var₁-aya₅-i₇ презенс, I т., тарзи миёна;

Γaiš = "фирстодан".

frāižayom < *fra₁-a₂-ai̤-ay₃-u₄-i₅ имперфект, I т;

инчунин *əgarbāyam* (*Γarb-*), *muar̥karayom* (*Γar-*),

frāižaya < *fra₁-a₂-ai̤-ay₃-t₄ имперфект, 3 т;

инчунин *ədāraya* (*Γar-*), *əgerbaya* (*Γarb-*),

ətānaya (*Γan-*), *iŋyanāraya* (*Γənəv-*).

Γolar - н.к. болотар

hamadārəyoy < *ham₁-a₂-dər₃-ay₄-i₅ I т;

Γter = "гүаштан":

vıgataraŋtā < *vi₁-a₂-tar₃-ay₄-tā₅ 1 т,

} имперфект,
тарзи миёна.

Γerib = "гирифтан".

agələbāyatō < *a₁-gər₂-ay₃-tō₄ 3 т

Γo and = "рүпүм кардан":

apadawdaya < *ap₁-daw₂-ay₃ сигай амрі, 2 т.

apazandawdaya < *ap₁-zaw₂-ay₃-a₄-hi₅ сигай конъюнктив, 2 т.

Γrad - "ба наээр расидан".

naðeytaij < *nað₁-ay₂-a₃-tai₄ сигай конъюнктив, 3 т, тарзи

миёна.

Кайд: Суффикси = a_2- бо дараачи дурраи решай фөйл барои сохтани шакли каузатив истемол ўуда метавонист.

Шаклҳрои аз решарои Γ^{ais-} , Γ^{ter-} ва Γ^{var- сохташударо нигоҳ кунед.

в. Ба гайр аз шаклҳои мазкур дар матнҳои порсии қадим чанд шакли замони гузашта дучор мешавад, ки аниқ кардани маънояшон басо мушкил аст, зеро он шаклҳои каммаҳсол буда, аз доирати истемол баромада истода буданд.

Шакли аорист мисли имперфект аз решаш бе суффикси асоссоз ё бо суффикси асоссози = ξ_a- сохта мешуд:

Γ^{kar-} "кардан":

$akita \leftarrow * a_2 - k_{\text{и}} - t_{\text{а}}$ 3 т, аорист

$akimā \leftarrow * a_2 - k_{\text{и}} - m_{\text{а}}$ I ч, аорист

$\Gamma^{raiš-}$ "нигоштан":

$m̄a raišam \leftarrow * m_{\text{и}} - a_2 - raiš - am_{\text{а}}$ I т, аорист

Γ^{ai-} "рафтан":

$ra t̄yaiša \leftarrow * rati - a_2 - ai - ša_5 - n_{\text{а}}$ 3 ч, аорист

$\Gamma^{durūj-}$ "дурӯг гуфтан"

$adurūjyosa \leftarrow * a_2 - durūj - y_{\text{а}} - ša_5 - n_{\text{а}}$ 3 ч, аорист

Хусусияти хоси перфект такрори решаш мебошад:

Γ^{kar-} -н.к. болотар

$čorziyā \leftarrow * ča_3 - k_{\text{и}} - yā - t_{\text{а}}$ перфект, оптатив, 3 т.

Г. шақылдар тасрифнашавандар фөзл дар заб ни порсии қадим чүнинанд:

- маслар /инфінитив/, ки ба воситаи суффикси = *tanay* сохта мешуд. Масалан, *čartanay* ($\Gamma_{\text{каг.}}$)
Tastanay ($\Gamma_{\text{дағ.}}$)

- сифати фөзлии замони гузалтai тараи мағұлай, ки аз реше бо суффикси = *ta* (= *ata*, - *ita*) сохта мешуд. Масалан, *prišta* ($\Gamma_{\text{рас.}}$), *bagtata* ($\Gamma_{\text{зат.}}$) ва гайра. Онҳо чун ҳиссан номй аз рүй қолиби тематик тасриф мешуданд.

- сифати фөзлии замони оянда, ки аз реше бо суффикси = *ata* сохта мешуд. Масалан, *čakata* ($\Gamma_{\text{дағ.}}$).

д. Префиксдор зерин ба мәнно· решам фөзл тобишқори гүногунтро бахшида метавонистанд:

| | |
|--|--|
| <i>ara</i> - "дур/дағъ/ шудан" | <i>rera</i> - "дар/аз/он тараф" |
| <i>ati</i> - "аз/чизе/ гузаштан" | <i>raň</i> "дар бораи, дар атроғи" |
| <i>ava</i> - "/ба/ поен разона кардан" | <i>ratı</i> - "дар/муқобили..." |
| <i>ā</i> - "бз/пеш.../" | <i>id</i> - "/бз/ боло..." |
| <i>fra</i> - "ба пеш/рағтан" | <i>ura</i> - "дар зери..." |
| <i>ham</i> - "бо, ҳам-, ҳамроҳ" | <i>uram</i> - "дар боло, боло, аз боло" |
| <i>ni</i> - "/ба/ поен/гузоштан/" | <i>uz</i> - "ба ҳар тараф, чудо карлан" |
| <i>nij</i> - "дур/дағъ/ шудан" | |

Баъзе мұлохизаҳо дар бораи синтаксис, услуб ва нишонаҳои инқишлоғи /дигаргүнни/ порсии қадим.

І. Порсии қадим, асосан, қусусиятқори забони ҳиндіуақупои қадимро қоғ әркта, аз үрихати сохти синтаксиси нисбат ба

забони ҳозираи тоҷики ба забонҳои ҳозираи літвагӣ, русӣ е украин наzdиктар аст. Масалан, чумлаеро аз катибаи Багистон /КБ/ дила мебароем. *pasāva Nadītabara hādē kamnāsib's azobāzāvib's amīna Bābirum ašiyada*

Лас /аз/ он Надитабайра бо саворони кам ғурехт, ба Бобул рафт /шуд/.]

Дар ин чумла истиқомати *Nadītabara* дар падежи номинатив роли субъект мебозад, ба воситаи падежи аккузатив аз истиқомати хоси *Bābirum* сәмти ҳаракат ифода мегардад. Гайр аз ин, дар ибораи *Kamnāsib's azobāzāvib's* пеш аз муайяншаванд аз рӯи ғинсият, шумора ва падеж мушоҳида мегардад.

2. Дар матнҳои порсии қадим пасояниди *rādū* бо шакли генитиви калимаҳо истеъмол мешуд:

kākhyāt rādū /аз/ барои ҷалкар /халқ/
tāniyatāhā rādū /аз/ барои тавону
avāhyāt rādū /аз/ барои ин /он/

М.к.руси. бога ради

3. Ҷонишинҳои нисбӣ дар порсии қадим роли артиклиро бози карда, дар бисъер мавриҷҳо алоқаи муайянкунандаро бо муайяншаванд аз ифода мекарданд: *hayāt amākhām tāwītā*

"туҳми мо". (*hayāt* дар ин ҷо артикли – м.к. германӣ – *das unsere Geschlecht*)

Аз нуқтаи назари таърихи забон истеъмоли артикли *hayāt* фавқулодда аҷойиб аст. Масалан, *Gaumata hayāt magus (nsm)*,

аммо *Gaumata tāwāt magus (as)* М.к. германӣ

Peter der Grosse – "Петри Бузург".

4. Дар порсии қадим хабари ҷумла ба воситай ибораҳои мураккаб, ки аз ҳиссаҳои номӣ ва бандаки хабарӣ иборат буданд, ифода мегашт. Масалан, *хӯзӯмӯт таҳа һӯса атакам таҳтӯяъ роғбартам аҳа /*тирифта шуда буд/. Ҳанӯз дар матнҳои ҳахоманиший ин гуна ибораҳо бе бандаки хабарӣ мушоҳида мешаванд.

5. Шояд дар баязе матнҳои порсии қадим мавзӯъҳои фольклор ва назм ҷой дошта бошанд, зоро ибораҳои гуногуни матнро чун сатрҳои манзуими иборат аз 8 ҳифзо ҳонда таҳлил намудан мумкин аст:

*ута накам ута гонса
ута ҳаконам ғайонам
утасай ҷаҳон авајам /*КВ, II, 74-75/

Ҳам бинӣ, ҳам /ду/ гӯш/аш/-ро,
Ҳам забон/ъш/-ро будидам
Ҳам-аз ҷаҳон кандам.

6. Дар матнҳои мансуб ба солҳои охири ҳукмронии сулолаи ҳахоманишиҳо дигаргуниҳои забони порсии қадимро мушоҳида кардан мумкин аст. Фактҳои гуногуни инкишофи забон аз муқоисаи ду матн, ки яке ба давраи Доро I /522-486/ ва дигаре ба давраи Артакшасра III/369-338/ таалуқ доранд, маълум мегарданд:

- Катибаи Доро I /нақши Рустам, а I-4/:

*Бага нағзака Ауромазда ҳая
штам ғӯтим ада ҳая
ӯғотим ада матнӯҳия...*

- Катибаи Артакшасраш /Персеполис, а I-5/

*Бага нағзака Ауромазда ҳая
штам ғӯтам ада ҳая
ӯғятам ада матнӯҳия...*

- Тардума:

Худованди буаург Ормузд, ки ҳамин заминро
оғардааст, ...ки шодиро оғардааст
барои одамизод...

Аз матнҳои боло аломати таназаули системаи тасриф ҳувай-
дост. Масалан, тасрифи асосаш маҳтум ба $=\dot{c}=$ ба тили маъмул-
тари тасрифи асосаш маҳтум ба $=\alpha=$ мегузарад /*Вистем* →
Вистем; *Бистем* → *Бистем*/ . Дар шакли падежи *guz.tanhiyabuz* →
танхиъа ҷафшавӣ ё афтидани ҳичро мушоҳида мешавад.
Райр аз ин, дар матн ноустувории имло маълум мегардад. /Ба ҷои
شӯҳа- котиб *шӯҳа*- навиштааст/. Ин ҳодиса шояд ба он
вобаста бошад, ки дар давраи нигоштани матни думом забони порсии
қадим ҷун забони зинда аз доираи истеъмол баромада, котиб онро
ҷун забони мурда истифода бурда бошад.

| | |
|---|---|
| Материали забони порсии қадим дар забонҳои лигар | Азбаски матнҳои забони порсии қадим ҳарчанд хеле хурданд, қалима ва ибораҳои гуногуни порсии қадим, ки дар забонҳои лигари қадим маҳбуз монда. то ба давраи мо расидаанд, аз аҳамият ҳолӣ нестанд. Чунин материали забони порсии қадимро дар матнҳои бобулий, оромӣ, азламӣ, қономӣ қадим ва гайра пайдо кардан мумкин аст: |
|---|---|

а. Дар матнҳои бобулий антропоним ва топонимҳои зонӣ
маҳбуз мондаанд, ки ба ягон ҳамон таваллӯк *горанд*, *масалан*,
Tigranak < **Tigrakan*>, тоҷ. сир; *Гамми модии ҳамин ҳа-
лима* *Sigrakan* дар шакли *Sigraki* мушоҳида мегардад.

Асрабара < **asrabara*. Ин қалима ҳам аз забони мод мебошад.
Мк, шакли пӯр *асрабара*, тоҷ. савор, ки дар арабӣ дар
номуди *al-aswirati* маълум аст.

Zardikci < **xzidika*- , ки аз калимаи "xzid" /ш. xoид, тоҷ дил/ баромадааст.

Ramatela < **Köma-tava*- , ки аз ду решавашт /тоҷ. ором/ ва *tav*- /тоҷ. тавонистан/ ба амал омадааст.

б. Матни зламии катибаи Багистон ва матниҳои дигари злами материали бисъёри порсии қадимро маҳфуз доштаанд. Масалан, ҷумлаи порсии қадим дар матни злами мезъум аст: *ta=a-* *ya-i=š=tí tar=ta aš=ta*, ки бо ҷумлаи порсии қадим **dakъānī=tava* **tarwā *aſtu* - "Мамлакатамон амон бод"/. /+ *duruvat* - "амон, мусваҳкам"/;

* *aſtu* - З т. сигаи амрӣ аз *Гах* = "будан", ба воситаи ињикоси овозхои порсии қадим дар забони злами диккат кунед/.

в. Ба забони оромӣ, ки забонъ идораи давлати ҳаҳоманишиҳо буд, калимаҳои гуногуни порсии қадим иқтибос гашта, истеъмол мешуданд ва ҳоло дар матниҳои мухталифи оромӣ калима ва ибораҳои бисъёри порсии қадим мушоҳид мешаванд. Солҳои охир б' таҳқиқи иқтибосҳои порсии қадим дар матниҳои оромӣ профессор М.Н.Боголюбов машгӯл аст.

Мисолҳои зеринро мӯқоиса кунед:

wzzmī < * *wazza- bumanah* - ҳисми якумро / тоҷ. "варзидан" мӯқоиса кунед; ҳисми дуими калимаро ҷун антоними калимаи тоҷикии "душман" фаридан лозим аст.

ywðn < * *yawa- dāna* - "амбор", ки аз ҷузъи якум калимаи "ҷав" ва аз ҷузъи дуумаш - суффикси ҳозираи - дон пайдо шудааст.

ərwt < * *c'wata* - , ки аз он дар забони ҳозираи адабии тоҷик калимаи "дӯруд" пайдо шудааст.

*Иногда < *xwan=бандык, ки үзүүл якумаш дар калимаа ҳозираан "хваршед" (xvaršed) > "хуршед" / xvan = // xvar- табдили овоохой ҳиндүүрүүй /боюй мондааст ва үзүүл дүйнеш калимаа "банды" додааст.*

Кайт кардан лозим аст, ки оромийн як намуди системийн хати семитиро истифода мебурчанд ва аломууда > барои ифодай садо- ноки *ā* истеммол шудааст.

2. Йониёни қадим, ки бо давлат ва тоифаходи гуногуны қадими Эронзамин алоқаан зич дошта буданд, дар сарчалмахой хаттиашон калималык ибораҳои гуногуны порсии қадим никох дошта, то ба давраи мо расондаанд.

Масалан, қаҳрамони мазҳакаи ҳаҷвависи бузурги Йони қадим Аристофан /445-385 пам/ "Ахариён" Псеудографан як чумлаи томи порсии қадимро баён мекунад:

τα γράμανε Ξαρξα γαπισσοί ιούα βατραχό^ς
*< *haya axtamana xšāyāršā*
 παρισίνη γαπινατ xšāyāršā -"Хаяршан солеҳ, давлати Йони канори об /баҳр/ воқеъгаштаро /дуруд мегүяд/" /^τ* axtamana - "солеҳ", παρισίνη в.р. аз калимаи "пара" /мк тоҷ. нам/ "дар канори об воқеъгашта", γαπιна - "Йони"/.

Забони Авесто

Маълумоти умумӣ Аз гүфтаҳои боло маълум мегардад, ки материали забони порсии қадим дар сарчалмахой хаттый хеле кам маҳфуз мондааст. Барои муғассалтар ва далелноктар намудани хуносажро дар бораи соҳти забони порсии қадим, одатан, аз забони

ба он хеле наздик – забони Авесто истифода мебаранд. Аз ин чөст, ки аҳамияти забони Авесто дар таърихи забони тоҷикий ниҳоят қалон аст.

Авесто—маҷмӯи матнҳои динӣ зардуштӣ, ки онро як гурӯҳ тоифаҳои Эрони қадим мепарастиданд.

Дар Авесто ривоятҳои динии ҳиндуэронӣ, ки дар асоси миғҳои ҳиндӯавгулӣ тартиб ёфтаанд /яштҳо/ веъзҳои худи Зардушт /Гатҳо/, асосҳои урӯи одати ҷамъиятии он давра /Видевдат/ ва матнҳои намози зардуштиён /Висперед/ ҷамъ оварда шудаанд. Гайр аз ин, як маҷмӯаи иқтибосҳои матни асосии Авесто, ки дар ғӯзгорӣ зардуштиён истеъмол мешуданд, /Хуртак Апастак/, мавҷуд аст.

Лекин матнҳои то ба замони мо расидан Авесто танҳо сеяки ҳаҷми матни онро таълими медиҳанду ҳалос.

Ба қадом тоифаҳи эронӣ тааллуқ доштани Авесторо муайян намудан босо мушкил аст.

Одатан дар асоси тасвиҳоти ҷуғроғии матни Авесто, фактҳои забонӣ /масалан, қаробати авестой ба ҳоразмӣ/, таъриҳӣ, ривоятҳои анъанавии оташпарастон ҷунин мешуморанд, ки ба забони Авесто як гурӯҳ тоифаҳои қадими эронии Осиёи Миёна гап мезад.

Авесто дар муддати асрҳо анъанаи даҳанакӣ дошта, аз насл ба насли дигар гузаштааст.

Фаразе /бо далелҳои илмӣ исбот нагардидааст/ вучуд дорад, ки гӯё матни Авесторо дар давраи Аршакиён /Ашкониён/ навишта боланд.

Қадимтарин дастнависҳои авестой ба асри XIУ тааллуқ доранд, аммо дар онҳо матни дар давраи Сосониён таҳриргашта дарҷ ёфтааст.

Пеш аз он, ки дастнависҳои бокимонда то ба замони мо омада расиданд, матнҳои авестой ҳадди ақал дар муддати ҳазор сол аз рӯи анъанаи зардуштиён ҷӯнависӣ мегаштанд.

Тэврихи талдкүүти
Авесто

Чунон ки дар боло қайд шуд, истеъмо-
ли даҳрӣ ва хатни матни Авесто ань-
анаи хеле дурдудароз дорад.

Авесто чун китоби муқалласи дини зардуштӣ байни оташпрасто-
ни аз истилои араб ба Ҳиндустон турехта парастиш мешуд. Онҳо матн-
ҳои гуногуни авестоиро меомӯхтанд ва аньанаи истеъмоли онро то
ба замони мо оварда ғасонданд.

Дар нимаи думки асри XVII донишманди франсавӣ Анкетиль Дипер-
рон ба Ҳиндустон сафар карда, дар ҷамоати зардуштиёни Бамбай ҷанд
сол умр ба сар бурд. Дар он ҷо аз рӯҳониёни оташпраст /дастур-
ҳо/ тарзи хониш ва таҳдили матни Авесторо омӯҳт. Лас аз ба Париж
баргаштан, соли 1771 аввалин бор дар илми шарқшиносӣ матни Авесто-
ро бо тарҷума ба забони франсавӣ ҷоп намуд.

Мушкилоти омузиду талдкүүти матни Авесто бисъёртар ба ҳусусия-
ти ҳоси системаи хатни вобаста аст. Системаи хати авестой дар
асоси хати паҳлавӣ /ниг. ба саҳ. 90-92/ ихтироъ щуда буд. Азбаски
Авесто маҷмӯи матнҳои муқалласи динӣ буд, барои ифодай даҳри
он алийбои мураккаберо таъсис карданд, ки алломатҳои он на танҳо
овоз /фонема/-ҳо, балки варианктҳои гуногуни фонемаро ҳам ифода
мекарданд. Дар омузиди Авесто як гурӯҳ донишмандони ба талдкүүти
палеографӣ /Андреас, Вакернагель ва дигарон/ ва гурӯҳи дум
/Бартоломе, Райхельт, Моргенштерне ва дигарон/ ба талдкүүти
мукоисавии тэврихӣ-фонетики ҷурӯрият намуданд. Дар мавриди таф-
сири матни Авесто донишмандони ҳозиразамон як қатор душвориҳоро
дар назар доранд:

а. Матни Авесто инъикоси диалектҳои гуногун мебошад.

Агар дар матни диалекти ғотхоро аз диалекти матнҳои минбаъда
/ниг. ба саҳ. 84-86/ ҷудо кардан имконият дошта бошад, лаҳчашои

дигарро аз якдигар чудо карда таҳлил намудан аз имкон дур аст.


б. Ҳангоми рӯнависки матни Авесто ба он таъсири лаҳҷаҳои гуногуни котиб /дабир/ ён, расидааст. Ин ҳодиса дар анъанаи даҳонакии истеъмоли Авесто таъсири боэ ҳам калонтар дошта метавенист.

в. ба муғури замон якҷо навишта шудани ҳарфҳои гуногун шаклан хеле тағъир ёфт ва кор ба ҷое расид, ки ба маънои аввалии фонетикии бâзъе ҳарфҳо сарфаҳм рафтан мушкил ўуд.

г. Барои процесси омӯзиш за тағсири Авесторо осону соддатар гардондан донишмандони оташпарат /дастурон/ шаҳлҳои гуногунро дигар карда, баъзан онҳоро ноғаҳмо карда мемонанд.

Системаи овоҷҳои забони авестоиро
Фонетикай авестой ба тарқи зайл тасвир кардан мумкин
аст:

а. I. Овоҷҳои садонок



2. Диiftonгъо

ǣ, œ̄, ă̄i, ō̄i, ā̄u, ū̄

3. Ҳамсадоҳо

| Чори артику- ляция | | Лабулабий | лабу- дандо- ни | пещи - забоний | мисенй- забоний | песи- забо- ни | фаранга- ли/хал- ки/ |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| Ин | бечаранг | p | | t | č | k | |
| | чарангдор | b | | d | đ | g | |
| | санантҳо | m | | n | | ŋ | |
| Ход | бечаранг | | f | s | š | x | h |
| | чарангдор | | v | z | ž | ɣ | |
| | бечараň | | | ɸ | | | |
| | чарангдор | | | δ | | | |
| санантҳо | | w | | r | γ | | |

| | | |
|--|--|--------------|
| б Муносибатык забонхор эронии қадим ва авестой асосан бо табдил и зерини овозхор муйайни мешавад /и ныкоси эр. а дар авестой/; | | |
| эр. а > ав. ә | " <i>ařam</i> > <i>ařəm</i> -ман" | |
| | " <i>savista</i> > <i>səvistə</i> | "зуртари" |
| эр. а > ав. е | " <i>tətyahye</i> > <i>tošyehē</i> | |
| | " <i>yažai</i> > <i>yēze</i> | "мепарастам" |
| эр. а > ав. о | " <i>vahni</i> > <i>vohni</i> | "хун" |
| | " <i>vohē</i> > <i>vohē</i> | "хуб" |
| | " <i>magi</i> > <i>tojci</i> | "муг" |
| эр. а > ав. ө | " <i>čart</i> > <i>čōrət</i> | "кард" |
| | " <i>vzyatū</i> > <i>vəzəgətō</i> | "кунац" |
| эр. ən > ав. ə | " <i>hans</i> > <i>haſ</i> | "мавчуд" |
| эр. ua > ав. ə | " <i>haušom</i> > <i>haušim</i> | "хар" |
| | " <i>aivam</i> > <i>ouym</i> | "як" |
| эр. ya > ав. i | " <i>yam</i> > <i>yim</i> | "киро" |
| | " <i>družyontam</i> > <i>družintəm</i> | "дургүй" |

Чунон ки аз мисолхор боло аёй мегардад, табдилоти овозин куюх а-и эроний дар забони Авесто ба сонантҳо/*m, n, ŋ, ɣ/* вобастааст.

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| в. И ныкоси эр. ə дар забони авестой: | | |
| эр. ə > ав. ē | " <i>pāmāni</i> > <i>pāmēni</i> | "номхо" |
| эр. ə > ав. ə | " <i>jyātum</i> > <i>jyōtum</i> | "зиндаги" |
| эр. əh > ав. ə | " <i>čaňwārə</i> > <i>čaňwārō</i> | "чаҳор" |
| | " <i>gaivāh</i> > <i>gaēvāh</i> | "оламхо" |
| | " <i>mazdāh</i> > <i>mazdā</i> | "хирадманд" |

Дар ин мисолхр гайр аз таъсири сонантҳо ба тағъири а таъсири вазъияти он овоз дар охири калима ҳам мушоҳида мешавад.

г. Иъникоси дифтонгҳо:

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| эр. <i>ai</i> > ав. <i>æi</i> | * <i>haipa-</i> > <i>haēpā-</i> | - "лашкар" |
| | * <i>Sparta-</i> > <i>spaēta-</i> | - "сафед" |
| эр. <i>ai</i> > ав. <i>ēi</i> | * <i>šaivka-</i> > <i>šōivēkā-</i> | - "хонадон" |
| | * <i>tai-</i> > <i>tei-</i> | "хамонҳо" |
| эр. <i>au</i> > ав. <i>ao</i> | * <i>gaunna-</i> > <i>gaonka-</i> | - "гуна" |
| | * <i>draunah</i> > <i>draonb</i> | - "қисм" |

Иъникоси гуногуни дифтонги *ai* -ро бальзан мансуб ба зада мешуморанд.

Иъникоси 2-и эронии қадимро, ки вазифаҳои мухталифро иҷро мекунад, бо мисолҳои зерин дар авестой нишон додан мумкин аст:

- | | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| эр. <i>z</i> > ав. - <i>zəzə-</i> | * <i>z̥m̥i-</i> > <i>zəzəzi</i> | - "рост" |
| | * <i>m̥za-</i> > <i>məzəzō-</i> | - "мург" |
| эр. <i>z</i> > ав. <i>z̥h</i> | * <i>k̥zra-</i> > <i>kəz̥era</i> | - "бадан,тан" |
| | * <i>užka-</i> > <i>už̥ka</i> | - "тург" |
| эр. <i>st</i> > ав. <i>š</i> + дарозшавӣ зар вадел | | |
| | * <i>bar-ta-</i> > <i>bāšar</i> | - "савор" |
| | * <i>var-ta-</i> > <i>vāšā</i> | - "ароба" |

Иъникоси гуногуни як овоз / *z* / дар авестой ба зада вобастааст.

е. Яке аз ҳуҷусиятҳои фонетикаи забони авестой дар он аст, ки овози *h* тамоили димогӣ шудан дорад:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| эр. <i>h</i> > ав. <i>gh</i> | * <i>âha</i> > <i>âg̥ha</i> | "буд"/перфект/ |
| | * <i>vahu-</i> > <i>vog̥hu</i> | "хуб" |

эр. *h* > аг. *xv* /дар ибтидои калима/:

- * *hva(h)ar* > *xvayha-* "хоҳар",
- * *hve(s)at* > *xv̥esat̥* "арақ, кардан";

эр. *h* > аг. *zh* /дар мобайни калима/:

- * *vata-hva-* > *vatažuna* "бивар"/сигаи амрии medium,
- * *vahne* > *vaznici* "хуб"/ч. занона/;

ж. Овозҳои зичи ҷарангдор дар мобайни калима ба овозҳои роғ мубаддал мегарданд:

эр. *b* > аг. *w*:

- "*abra-* > *awra* "абр",
- "*aβi* > *awni*;

эр. *d'* > аг. *δ*:

- "*dugdar-* > *duyðar* "духтар",
- "*gada-* > *gadð* "горатгар";

эр. *g* > аг. *ɣ*:

- "*ugra-* > *uɣra-* "зӯр",
- "*augða-* > *aʊɣða-* "гуфти";

Баъзан эр. *t* ба овозе табдил меёбад, ки талафӯзи он дар таҳдили матн мушкилий меорад. Дар баъзе мавриҷо онро бо аломати *т* ифода карда, тарзи талафӯзашро чун с/ц/ таҳмин менкунанд:

- * *atka-* > *at̥ka* "либос",
- * *cit* > *cit̥* "хиссача/.

з. Аломатҳои *i*, *u* тобиши хоси овозҳои байд аз онҳо омадаро ифода мекарданд (*i*-нарӣ, *u*-лабиализация/):

- * *gari* > *gairi* [gař'i] - "кух",
- * *garati* > *garatī* [gařat'i] - "мебарал",
- * *ṛya᷍ah-* > *ṛye᷍ah* [ṛyeja] - "тарс",
- * *paru-* > *poru* [poř'u] - "пур",
- * *dāru-* > *dāru* [dař'u] - "царахт".

Грамматика
Жиссан номий

Материалы забони Авесто нисбат ба забони порсии қадим хеле пурра ва мухаммалтар маҳфуз мондааст ва барои омӯхтани грамматикии забони порсии қадим ёрии басо калон расонда метавонад. Масалан, дар матни Авесто ҷаҳонги гуногуни қалимаҳоро дар ҳант падеми эронии қадим мушоҳида кардан мумкин аст. Гайр аз ин, дар матниҳи авестой шаклҳои гуногуни шуморҳо истеъмол ўудаанд, ки онҳоро дар матни порсии қадим пайдо кардан мумкин нест:

| | | | |
|-----|-----------------|--------|----------------------|
| 1. | <i>dvā</i> | 40. | <i>čathvarasatam</i> |
| 2. | <i>trayō</i> | 50. | <i>pentasatam</i> |
| 4. | <i>čavwārō</i> | 60. | <i>xšpasatam</i> |
| 5. | <i>panča</i> | 70. | <i>heptasatam</i> |
| 6. | <i>xšvaš</i> | 80. | <i>octasatam</i> |
| 7. | <i>hapta</i> | 90. | <i>navaatam</i> |
| 8. | <i>aṣṭa</i> | 100. | <i>sata</i> |
| 9. | <i>nava</i> | 1000. | <i>hazargram</i> |
| 10. | <i>dasa</i> | 10000. | <i>Cačvār-</i> |
| 20. | <i>vīsatī</i> | | |
| 30. | <i>trišatam</i> | | |

Холо намудҳори алоҳидай асосхоро дилда мебароем.

а. Типи тематикий. Ин намуди тасрифро дар мисоли исмҳори зерин нишон додан мүмкин аст: *ahura* -"олӣ, таолӣ", *asra* -"аср", *daēva* "дев", *maīyā* -"мард", *nāma* -"ним", *yūta*-"чам/шед!", *zasta* -"даст"

| | Танҳо | Чамъ |
|-----------------------|--|-------------------------|
| <i>Nominativ</i> | <i>asrō, maīyā</i> <i>daēvas-ča</i> | |
| <i>Vocativ</i> | <i>ahura</i> | <i>asra</i> |
| <i>Accusativ</i> | <i>asrəm, maīyəm</i> | <i>maīyəs-ča, daēva</i> |
| <i>Instrumentalis</i> | <i>zasta</i> | <i>maīyāč</i> |
| <i>Dativ</i> | <i>zimāi</i> | |
| <i>Ablativ</i> | <i>zimāt</i> | <i>nāmačiščo</i> |
| <i>Genitiv</i> | <i>asrače</i> | <i>asrapačm</i> |
| <i>Locativ</i> | <i>asračeča</i> | <i>asračeči</i> |

Кайди 1. Чунон ки аз ҷадвал аен аст, анҷомаи калима пеш аз лайвандаки *ča* шакли дигар /кӯҳна/ дорад: *daēvas-ča* ба ҷои *daēvəb*; *asrače-ča* ба ҷои *asrē*; *maīyəs-ča* ба ҷои *maīyā*.

Кайди 2. Дар он шаклҳое, ки асосашони ба *-y*, *-v* маҳтум аст, садоноки асос бо тема ҷағс шуда ба як овоз мубаддал мегарданд: * *maīyəm* > *maīym*; * *tīzvəm* > *tīzvəm*; * *daēvəm* > *daēvəm*.

Кайди 3. Дар барье калимаҳои вобаста ба лексикони динӣ анҷом-
май маҳсус /такрорида/ и Nom. чамъ мушоҳид мешавад:

*уҳатагҳо < * уҳатар-аҳ-аҳ*

Кайди 4. Шакли *vouni*, *кашга* дар падежи Loc.

тандост, аммо бъдтар ба он овози *a* илова гаштааст.

Кайди 5. *Šōivra* шакли падежи Acc.чамъ /чинсияти миёна/
аз асоси *šoivra* "макон, ҷои истиқомат" мебошад.

Аз рӯи қолиби дар ҷадвали боло совардашуда калимаҳо дигар ҳам
тасриф мегарданд.

Исмоҳи ҷинс: *Бахта*, *таёға*, *таидуа*,
таёғоҳа, *sədra*, *urvistra*,
uštra, *vāta*, *vata*, *yastpa*...

Исмоҳи хос: *Araoša*-, *Haoma*-, *Spirituza*,
Tisfrya-, *Zaratushra*...

Сифатҳо: *аурӯзӣ*-, *кантра*-, *пӯнавана*,
рошни, *гардӯшина*-, *чири*...

Ҳиссаҳои номии мураккаб:^I *frədət*-*gaēla*-, *taidu*.*kata*,
mahdabāta, *кашғоб*.*Baraša*-, *кашғоб*.
dumā, *ди*.*ayoga*, *Zairi*.*gaobza*...

Шумораҳо: *харта*-, *dasa*...

^IДар матни Авесто калимаҳои мураккаб ба таври хеле васеъ истеъ-
мол мегарданд.

б. Тасрифи ҳиссаҳои номии маҳтум ба садонокии \bar{a} -ро дар мисолии калимаҳои *daēna* -"дин", *gǣlātā* -"махлук", *urvara* -"растани, дарахт" дила мебароем:

| | Танҳо | Чамъ |
|----------------|------------------|-----------------------|
| Nominativ | <i>urvara</i> | |
| Vocativ | <i>urvarare</i> | <i>urvara</i> |
| Accusativ | <i>urvarazm</i> | |
| Instrumentalis | <i>daēna</i> | <i>gǣlātās</i> |
| Dativ | <i>gǣlātāi</i> | <i>urvarātābys-čā</i> |
| Ablativ | <i>urvarayāt</i> | <i>gǣlātābys-</i> |
| Genitiv | <i>urvarayā</i> | <i>urvaranazm</i> |
| Locativ | <i>gǣlātē</i> | <i>urvarači</i> |

Аз рӯи ҳамин қобил калимаи *mazdayasnā* ҳам тасриф мешавад.

Дар ин типи тасриф пеш аз пайвандаки -*šā* калима шакли кӯҳнатарашро нигоҳ медорад: *urvarātābys-čā* ба ҷои *urvarātābys-* в. Асосҳои маҳтум ба сонант /y, v/ чанд шакл доранд: шакли суст - *garī-*, *vāxī-*.

шакли саҳт пеш аз ҳамсало: *garō-*, *vāzō e vāzē-*; шакли саҳт пеш аз садонок: *garay-*, *vāzay-*.

Чанд мисоли шаклҳои падежии калимаҳо оварда мешавад: *gāzā* -"куҳ", *roba* -"хӯб", *xatā* -"хирал".

| шумора | падеж | асоси маҳтуб ба =с= | асоси маҳтум ба =«= |
|--------|-------|------------------------|------------------------|
| танҳо | Nom. | gairiš | vayhus |
| | Acc. | gairim | vohum |
| | Abl | gairast | vayhaos |
| | Gen. | gairoš | vayhaos |
| чамъ | Nom. | garayō | vayhaos |
| | Acc. | gairiš | xzatūš |
| | Gen. | gairingam | vohingam |

Аз рӯи ҳамин қолиб калимаҳои *sartī-*, *frāšmī-* ва *fravasi-* тасриф мешаванд.

Аз асосҳои маҳтум ба =«= калимаҳои *vāhi-*, *fugħus* ҳам ба ҳамин типи тасриф тааллук доранд.

Кайд: *aqihe* шакли падежи dat. sg аз *aqhi* "частий".

г. Дар тасрифи асосҳои маҳтум ба ҳамсадо аксаран ҳамсадои охир асос ба андозае бо анҷома маҳдуд мешавад, ки шаклҳои гунотуни душворғаҳи мушоҳида мегарданд. Бинобар он дар поён шаклҳои асосии серистеъмлтари ин типи тасриф оварда мешаванд:

- асосҳои маҳтум ба ҳамсадоҳои гуногун - *āp* = "об",
ast - "устухон", *vēs* - "деха" /"қавм"/;

- асосхой махтум ба =ак- *manak* - "тафаккур",
himanak - "дорой тафаккури нек", *nairə·manak* -
 исми хос /мк точ. Наримон/, *račak* - "сухан", *zrayak*
 - "даръё";
- асосхой махтум ба =нк= *taksaran*, сифати фельли замо-
 ни ҳозира / - *astvant* - "мустаҳкам", *barant* - "баранда",
bərəzant - "баланд", *kant* - "мавчуд", *makanat* -
 "калон", *mizdavant* - "муздигир/анда/", *əxəvənt* - "пуршукүх",
 - - асосхой махтум ба =н- *aşanat* - "солех", *şaştan*
 - "чашм", *nəman* - "ном".

| Лумора | падеж | ассосхой махтум ба хамсадохой гүногун | ассоси мах- тум ба :ак- | ассоси мах- тум ба =ак= | ассоси мах- тум ба =н- |
|--------|---------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| тапсо | Nom. | əfs | <i>nairə·manō</i> | <i>račəvə</i> | <i>uşava</i> |
| | Acc. | ərəm | <i>manaqħbət</i> | <i>račəvantəm</i> | <i>aşəvanəm</i> |
| | Nom/Acc neutrum | as-ça | <i>manō</i> | <i>makanət</i> | <i>nəma</i> |
| | Inst. | apa | <i>manaqħha</i> | <i>bərəzata</i> | <i>nəmana</i> |
| | Dat | ape | <i>račaqħle</i> | <i>astvaike</i> | <i>aşəone</i> |
| | Abl. | utsat | <i>zrayaqħat</i> | <i>astratət</i> | <i>şaşmonət</i> |
| | Gen. | apō | <i>manaqħbō</i> | <i>hatō</i> | <i>aşəonbō</i> |
| чамъ | Loc. | utsi | <i>zrayāi</i> | <i>astvainti</i> | <i>nəməni</i> |
| | Nom. | əpō | <i>himanaqħbō</i> | <i>hantə</i> | <i>aşəvənō</i> |
| | Acr. | əppō | <i>manaqħbō</i> | <i>baratō</i> | <i>aşəvərō</i> |
| | Nom/Acc. neutrum | asti | <i>manā</i> | <i>mizdavgn</i> | <i>nəmən</i> |
| | Gen. | apqm | <i>račaqħbət</i> | <i>hatəm</i> | <i>aşəonqm</i> |

Ка й д и 1. Чунон ки маълум аст, дар падежи *Nom.*
ва Асс. номҳои ғинсияти миёна шаклту яъхела доранд /ниг. ба
саҳ. 39.70/. Шаклҳои мазкури асосҳои маҳтум ба ҳамсадо аз шаклҳои
тасрифи ғинсияти мандона ва занона фарқ меқунанд ва аз ин сабаб
дар ҷадвали боло оварда шудаанд.

Ка й д и 2. *нарағзэ* "набера" шакли *Nom.*
танҳо аз асоси *нарат* мебошад.

Ка й д и 3. *Анна Maada* шакли *носатиги* танҳо
мебошад.

Аз рӯи ҳамин қалиб қалимаҳои зерин низ тасриф мешаванд:

- асосҳои маҳтум ба ҳамсадоҳои мухталиф - *gawz*, *кэйр*,
ratti, *уғзӣ*, *иҷтатат*, *vât*...
- асосҳои маҳтум ба -*ah-* - *aiw*: *aojâh*, *aiw*: *vayob*,
айюб Меродат, *asah*, *хӯяниҳ*...
- асосҳои маҳтум ба -*nt-* - *хӯяниҳиҳант*
- асосҳои маҳтум ба -*n-* - *abwan*, *asxtb.nâman*,
динтоён, *кагон*, *рагон*, *хӯсан* ...

д. Ҷонишинҳо аз рӯи қолиби маҳсус тасриф мешаванд. Ҳусуси-
ятҳои хоси тасрифро бисъёртар ҷонишинҳои шаклӣ доро мебошанд.
Баробари флексияҳои хоси падежӣ онҳо шаклҳои заданок ва безада
ҳам доранд.

Масалан, ҷонишини *аҳом* - "ман" дар падежҳои гайри
мустақим шаклҳои зерин дорад:

| | <i>Асс.</i> | <i>Чен.</i> |
|-----------------|-------------|-------------|
| шаклҳои заданок | <i>məm</i> | <i>тала</i> |
| шаклҳои безада | <i>mā</i> | <i>me</i> |

Дар поёи шаклҳои ҷонишиниҳои дигар дода мешаванд. Ҷонишини ишратии **ta** "ин" /асоси падежҳои ғайри Nom. sg. m. f. ha, асоси энклитикийи беъзодази -di-/.

Ҷонишини нисбӣ **ya** — "ҳадом".

Сифатҳои ҷониший, ки аз рӯи ҳамин ҳолиб тасиф мешаванд, агуас "дигар", **z̄era** = "ҳар, ҳама"

| шумора | падеж | чинсияти мардонӣ | чинсияти занона | чинсияти миена |
|--------|-------|-------------------|-----------------|----------------|
| танҳо | Nom. | hō, zō, uzrō | hāt | yāt, tāt |
| | Acc. | zim, dim | uzm | |
| ҷамъ | Nom. | tē, aŋye vispe | tā, yā | ta, yā |
| | Acc. | tz, yg | | |

Кайди 1. **yāt** шакли падежи инстр. Pl. аз асоси **ya** мебошад.

Кайди 2. **ta** шакли Nom. dualis аз асоси **ta-** дар Авесто серистеммол аст.

е. Дар Авесто қалимаҳои мураккаб ба таври хеле васеъ истеммол мешаванд. Тамоми қалимаҳои мураккабро асосан ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст:

1/ гурӯҳи қалимаҳое, ки яке аз ҷузъҳояшон ҷузъи дигарро муайян карда, тамоми қалима маънои грамматикии ҷузъи муайяншавандаро мегирад /мк ватандуст/.

| | | |
|----------|--------------------|---|
| Масалан: | <i>таёжо.ката-</i> | "аброфаранды" |
| | <i>ағавазах-</i> | "мутаҳаррики тартиботи дини" (<i>arta</i>) |
| | <i>таздағатас-</i> | "оғаридай <i>Mazda</i> 10 рымзуд!" |

24 ба гурухы дигар калимахре дохил мешаванд, ки ұар қадоми онжо чун сиғати аломат ё хосияте, ки ягон мұаһіншавандадорой 01 болад, истеммол мешаванд /мк моҳру/

Масалан:

| | |
|---------------------|------------|
| <i>хайр.даағы-</i> | "зардгүш" |
| <i>нәр.ауата-</i> | "серізіңе" |
| <i>рәсәйн.саға-</i> | "сумкалон" |

| | |
|------------|--|
| Грамматика | Системаи дигаршавии шакли фөзлиро дар забони |
| Фөзл | Авестой бо далелҳои бисъёре таъзиқ кардан мүмкин аст, зеро ки шаклҳои мухталифи фөзлии мансуб ба категорияхы гуногун дар матн пайдо мешаванд. Дар поён парадигмай презенси тематикии тараи ғоилу миёна ва инчунин баязе шаклҳои парадигмахы як гурух фөзлөх оварда мешаванд: |

а. Тасифи тематик: барои мисол шаклҳои асосҳои зерин
оварда мешаванд: *бага-* (\sqrt{bag}) - "бурудан", *уаза-*
(\sqrt{yaz}) - "ибодат кардан", *səngha-* (\sqrt{sankh}) - "талаффуз кардан,
рəтəса- ($\sqrt{rəzəs}$) - "пурсидан", *xɔaya-* ($\sqrt{xɔa}$) - "под-
шохӣ кардан", *dədəguzha-* (\sqrt{drang}) - "доштан":

| шумора | шахс | шаклҳои феълий | |
|--------|------|----------------|--------------|
| | | тарзи фоил | тарзи миёна |
| танҳо | 1 | баромӣ | ӯзас |
| | 2 | бароти | рӯззозонӣ |
| | 3 | бароти | ӯзасате |
| ҷамъ | 1. | сəнгҳамоти | ӯзасамайд |
| | 2. | хӯяюла | диҷорӯзодуғӣ |
| | 3. | баронти | ӯзасонте |

Аз рӯи қолиби тематикӣ шаклҳои феълии зерин тасриф мешаванд: *бара-* (\sqrt{bar}), *от. барҳа-* (\sqrt{barh}), *мадарва-* (\sqrt{darv}), *нишрава-* (\sqrt{sharv}), *нека-* (\sqrt{nev}), *ӯзса-* (\sqrt{zav}).

Асосҳо бо суффикси *-ауа-* низ ҳамин тавр тасриф мешаванд: *арӯзабауа-* (\sqrt{roza}), *арӯзаруа-*, *нироҳауа-* (\sqrt{roh}), *ауасоруа*, *нироҳауа* (\sqrt{zau}).

б. Шаклҳои шахси З танҳои замони ҳозираи фоилии атематикӣ:

\sqrt{i} "рафтан" бо префиксҳои *а* (*ai*), *ава* ва *а* (*ava*), *роға* ва *ира* (*roғa*, *irayati*), *от* (*vayti*);

\sqrt{staz} "истодан" *hištaiti* /бо радиупликация!

в. Шаклҳои феълии дигар:

ham h̄istanti - З чамъи замони ҳозираи тарзи фоили атематикий аз $\sqrt{stā}$ /бо префикси *ham-* /.

h̄istate - З таңҳои замони ҳозираи тарзи миёнаи атематикий аз худи ҳамон реша.

mittiūte - З таңҳои замони ҳозираи тарзи миёнаи атематикий аз $\sqrt{trāt}$ /бо префикси *mi-* /.

yū-ယာဉ် - З дуалиси замони ҳозираи тарзи мафъули /аломаташ *-ya-* /тематикий аз \sqrt{yud} - "мубориза кардан", /"чанг кардан"/. Ез бандаки фөйлии ин шакл (-vō) диққат кунед.

h̄istāt - З таңҳои замони гузашта /имперфект/ аз $\sqrt{stā}$

yakayesta - З чамъи сигай хоҳишмандӣ аз \sqrt{yak} /аломати сига = *y-*

avī bantgazt - I таңҳои сигай хоҳишмандии замони перфект аз

\sqrt{vak} - "бурдан, овардан"; асосаш <**ba-βz-ya-* (редупликация)ва аломати сига (= *ya-*) дорад.

г. Одатан фөйл дар ҷумла бо ҳар гуна шаклҳои тасриғашавандӣ алоқаманд аст. Ин шаклҳо префикс, зарф, пайвандак ва ҳиссачаҳо мебошанд:

1/ Префиксҳо: *ā-*, *apa-*, *ari-*, *frā-*, *frāta-*, *ham-*,
paiti-, *ub-*.

2/ Зарфҳо: *adāt*, *alāt*, *məqm*, *pasčaēta*, *vista*

Аксаран зарфҳо шаклҳои падежии шаҳшудаи ягон калима мебошанд. Зарфҳои давраи қадимтар рафта-рафта ба префикс /нк I/ ё ба пеноанд (*həcni*) табдил ефтаанд.

3/ Пайвандакҳо: *yava*, *yeid*.

4/ Ҳиссачаҳо: *āat*, *cit*, *moit*, *zi*.

Гуногуншаклй дар Авесто

Дини зардустий мифҳои қадимро ба назарияи худ мутобиқ намуда, аз онҳо ба таври хеле васеъ истифода мебурд, ҷунон ки ислом, дар навбати худ, ривоятҳои дини оташпаратиро дар ташвиқу тарғиб истифода мебурд.

Матни Авесто аз ҷиҳати макону замони пайдоиш хеле гуногун аст қадимтарин қисми Авесто Яштҳо мебошанд, ки дар дохилатон қолибҳои ибораҳои ҳиндӯавлӯӣ ва наҳҷу ривоятҳои, ки дар забонҳои дигари қадим истеъмол мешавад, мушоҳид мешавад. Барои дарки чӯкӯртари анъанаҳои мифологӣ, динӣ ва ғайраи тоифаҳои оръени панҷ Яшти қалони Авесто аҳамияти маҳсус доранд: Ардвисур Яшт, Тиштр Яшт, Меҳр Яшт, Фравардик Яшт, Замёд Яшт, Иҳ матнҳо, албатта, борҳо тағъир ефтаанд, зоро ки барои намози ҳаррӯзни зардустииен мувоғиқ шуда буданд. /Барои ҳар рӯзи моҳ – як яшти муайян/.

Матни Гатҳо /қисми Ясна/ аз матни Яштҳо фарқи қалон дорад. Дар ташвиқи дини зардустӣ ба Гатҳо аҳамияти хосе дода мешавад, ҷунки онҳоро гуфтани худи Зардуст ҳисоб мекунанд. Қисми дигари Авесто баянтар тартиб дода шуда, қонуну қонда ва урғу олати оташпаратонро дарбар мегирад.

Аз ин ҷост, ки дар забони Авесто ихтилоғоти диалекти Ҷаҳонӣ ва лексикиро мушоҳид кардан мумкин аст:

а. Одатан забони Авесторо ба ду диалект мансуб мешдуморанд: диалекти Гатҳо ва диалекти қисмҳои дигар, ки онҳоро аз Ҷаҳонӣ аз Ҷаҳонӣ сонавӣ меноманд. Баъзе фарқиятҳояшонро аз рӯйхати кӯтоҳи қалимаҳои зерин дидан мумкин аст:

| шакли гэтий | шакли Авестой сонавий | шарж |
|----------------|-----------------------------|--|
| ə̄t̪mā | ə̄t̪ma | "мо/ро/-< эр.кад. *ə̄t̪mā |
| ə̄ngra: | ə̄ngra= | "хамгин" < эр.кад. *ə̄nra- |
| ə̄nuyām | ānūm | "дигар/ро/-< эр.кад. *ə̄nuyam |
| daīvīyant | t̪rīsyānt | "нафрат баракла" < эр.кад. *driṣyānt |
| n̪āvītya: | vītya= | "дум" < эр.кад. *driṣtya- |
| d̪amāna | n̪māna | "хсна" < эр.кад. *d̪māna- |
| d̪eugvā | d̪eūvā | "парастандан дурүг" < эр.кад. *d̪nuṣkān |
| d̪ugdat- | d̪ugdat- | "дуктар" < эр.кад. *d̪ugdat- |
| f̪eb̪rōi | r̪iñge | "падар"/дативи танхо/ < эр.кад. *r̪iñai |
| m̪ājyōng | m̪ājyās-(ča) | "мард"/аккузативи чамъ/ < эр.кад. *m̪ājyān |
| t̪ang | z̪ | "онхо"/ро/-аккузативи чамъ/ < "t̪ān(эр.кад.) |
| <hr/> | | |
| t̪ōi | t̪ē | "онхр" < эр.кад. *t̪ac |
| t̪v̪ēm | t̪um | "ту" < эр.кад. *t̪avām |
| g̪āhā- | g̪āhā= | "нек" < эр.кад. *g̪āhā- |
| x̪t̪ōng | k̪iñb | "офтоб" /генитиви танхо/ ¹⁾ |

6. Дар лексикай Авесто иньикоси дуализми дини зардуширо дучор хардан мумкин аст: чуфтхой калимахой бисьёре истеъмол мешаванд, ки як чузъи онхо ба лексикай худои некӣ /Хормузд ва Чузъи дигараш ба лексикай хулди байд/ Аҳриман/ тааллуқ дорад.

1) Дар Авестой сонав.. ба ҷои асоси сусти / *p̪t̪z = / асоси

* p̪it̪z - истеъмол мешавад. МН., *p̪it̪ā < *p̪it̪ē

2) Их ду шакл ба типхой гуногуни тасриф тааллуқ доранд (x̪t̪ōng < * hruān; k̪iñb < * hū:an).

Калимаҳои олами некиро ахурӣ^I ва калимаҳои олами бадиро девӣ ме-гӯянд.

Аъзои бадан:

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------|-----------|
| "сар"- аҳ. | raχ ^h dan ^a , | девӣ | хаттозба- |
| "даҳ ^h н"-ах. | āh- | " | zaʃar |
| "чадм"-" | čadma- | " | ab- |
| "гӯш" | uš- | " | kareba- |
| "даст" | zasta- | " | gab- |
| "по" | pað- | " | zangra- |

Калимаҳои гуногуни мансуб ба инсон:

| | | | | |
|--------------|-----|---------|------|--------|
| "писар" | ax. | puʃca- | девӣ | кунис- |
| "лашкар" | " | brāða- | " | haēnā- |
| "зани ҷавон" | " | čarəti- | " | jah- |

Гурӯҳи феълҳо:

| | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--------|
| "зойдан" | az. | zam- | девӣ | hov- |
| "роҳ рафтан" | " | čal- | " | pat- |
| "давидан" | " | tak- | " | xbar- |
| "хӯрдан" | " | xvar- | " | gab- |
| "савор будан" | " | bar- | " | öriša- |
| "гуфтан" | " | mrað- | " | dav- |
| "мурдан" | " | čaðv- | " | tar- |

Шоистаи қайд аст, ки дар забони ҳиндии қадим калимаҳои ҳамрешаш калимаҳои девӣ ҷунни маънои манғӣ надоранд. Калимаи ҳӯ. deva /мк ав. oǣva:/ / бощад, маънои "худо" дорад.

^I Ахурга--фағиштаи олами некӣ.

ДАВРАИ МИЁНАИ ТАЪРИХИ ЗАБОНҲИ ЭРОНӢ

ПОРСИИ МИЕНА

Забонҳои миенаи эронӣ

Дар натиҷаи ҳӯчуми юнониен ва заду-
хӯрди қатъӣ /331 пам/ байни онҳо

ва эрониен империяи ҳаҷоманишиҳо шикасти тоқатнозазир ҳӯрд ва
ањанан мадани /аз ҷумла, ањанан адабии вобаста ба системаи ҳат/
қатъ мешавад. Нас аз ҳукмفارми мувакқатии маданияти юнонӣ,
ҳангоме ки тоифаҳои гуногуни эронинажӯд аз таҳти қайди ворисони
Искандар озод шудан гирифтанд, истеъмоли забонҳои гуногузи
эронӣ аз наъ авҷ мегирад.

Дар давраҳои охири давлатдории ҳаҷоманишиҳо, ҷунон ки ба
незар мерасад, забони ҳаттии расмии порсии қадим аз шакли
лаҳҷавиаш фарқ мекард ва навиштаҳои подшоҳони охирини ҳаҷомо-
ниши аз ин ҳусус шаҳодат медиҳанд /ниг. ба саҳ. 62-63/.

Аз давғаи миена сарҷашмаҳои забонҳои зерин то ба замони
мо омада расидаанд:

- а/ порсии миена, ки аз рӯи ањанаи онро забони паҳлавӣ
ва баъзан форсии миена е тоҷикии миена меноманд;
- б/ парғемӣ, ки бояд аслан номи забони паҳлавӣ дошта бошад;
- в/ сугдӣ
- з/ яфталӣ
- г/ хоразмӣ
- и/ олонӣ¹
- д/ соки-хутаниӣ
- е/ сокӣ-тушмшӯӣ
- ж/ боҳтарӣ;

¹Эроншиноси дар бораи забонҳои дигари ин давра маълумоте пайдо
кардааст ва ҳатто кушишҳои барқарорномоии он забонҳо дар асоси
материали забонҳои маълум ҳам чой доштанд.

Аз забонҳои мазкур забони порсии миёна ва парфайнӣ ба гуруҳи гарбӣ ва боқимондашон ба гурӯҳи шарқӣ мансубанд. Ин тасниф дар асоси ду ҳодисаи ғонетикаи таърихӣ ба амал меояд:

1/ ба ҳамсадои ҷарангдорӣ зичи гарбӣ дар ибтидои қалима ҷарангдорӣ роҳи шарқӣ мутобиқат мекунад.

| Давраҳо | ! забонҳои гарбӣ | ! забонҳои шарқӣ |
|---------|----------------------|----------------------------------|
| миёна | пм. <i>band, dev</i> | сугдӣ <i>want</i> <i>δēw</i> |
| нав | тоҷикӣ банд, дөв | шугнӣ <i>vend-</i> <i>δēw</i> |

2/ ба гурӯҳҳои $=ft=$, $=xt=$ և гарбӣ гурӯҳҳои ~~шарқӣ~~ шарқӣ мувоғиқанд

| Давраҳо | забонҳои гарбӣ | забонҳои шарқӣ |
|---------|-----------------|-------------------|
| миёна | пм. <i>haft</i> | сугдӣ <i>awd</i> |
| нав | тоҷикӣ ҳафт | шугнӣ <i>wārd</i> |

Ҳатто ин ҷанд мисоли дар боло овардашуда нишон медиҳанд, ки то чӣ андоза забони порсии миёна ба забони тоҷикӣ наздиқ аст. Аз тарафи дигар, қайд кардан лозим аст, ки порсии миёна то андозае як давраи муайянӣ равнақу инкишоғи порсии қадимро ташкил медиҳад.

Аз ин ҷост, ки порсии миёна ба давраи миёнаи таърихи забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ мансуб буда, порсии қадимро бо забонҳои мазкур мепайванд.

Часълаан системаан хат Дар чунин империяи сермиллати Ҳахоманишихо, ки дорон забонҳои гуногуун буд, дар корҳои маъмурӣ забони бегона—забони оромӣ истифода бурда мешуд. Оромиҳо системаан хати консонантиро истеъмол мекаҷанд, ки он ба системаан хати иероглифи /системаан тасвири/ Мисри Қадим тааллӯқ дорад. Хати оромӣ дар таърихӣ тамаддуни Шарқ роли басо калоне бозидаст. Дар асоси шаклҳои гуногууни ин системаан хат системаҳои гуногууни хати забонҳои миёнаи эронӣ ва баъдтар системаан хати арабӣ пайдо шудааст.

Кӯшиши аввалин дар истеъмоли хати оромӣ барои сабти матни эронӣ ба давраи бевосита пас аз сарнагун ўудани ҳахоманишихо тааллӯқ дорад. Ба ҳамин давра навишти маъдуди рӯи мақбараи

Доро I, ки эдатан онро *Naqši Rustam* мегӯянд, мансуб аст. Инчунин аз ҳамин давҷа матни тангажои сершумор то ба замони мо омада расидааст.

Аз истеъмоли забони оромӣ дар идораи давлати эрониҳо ба истеъмоли системаан хати он бароизабонҳои эронӣ гузаштан баъзе мушкил ти муносибати хати сомӣ ва овоҷҳои забонҳои эрониро осон нам^т зеро ки тарзи навишти як гурӯҳи калони калимаҳои эронӣ /з. ғаз 1000 калима/ аз рӯи аъъанаи орфографияи оромӣ маҳфуз монд, ки баъдтар онҳо дар эроншиносӣ ҳетерограмма ном гирифтанд.

Далелҳои зерин гувоҳӣ медиҳанд, ки аксаран ҳетерограммаҳоро дар матни порсии миёна чун калимаҳои эронӣ меҳонданд:

а. Дар матнҳои бисъёри порсии миёна барои як калима ҳам тарзи навишти фонетикий ва ҳам тарзи навишти ҳетерографӣ истеъмол мегардад.

б. Матнҳои порсии миёнае /матнҳои монавӣ/ ҳастанд, ки дар онҳо ягон ҳетерограмма дучор намешавад ва тамоми калимаҳо дар шакли фонетикий навишта шудаанд.

в. Дар бисъёр мавридио ба ҳетерограмма анҷомаи порсии миёна ҳамроӯ, мешавад.

г. Ҳанӯз дар давраи зинда будани забони порсии миёна лугат-ҳои маҳсуси ҳетерограммаҳо вуҷуд доштанд, ки дар онҳо тарзи навиштва хониши ҳетерограммаҳо сабт мегардид ва як қисми ин лугатҳо то ба замони мо омада расидааст.

д. Ривоятҳое ҳастанд / масалан, дар асаҷои Ибн ал Муқафғаъ, асри УШ м./, ки дар бораи вуҷуд доштани ҳетерограммаҳо дар забони порсии миёна шаҳодат медиҳанд.

Аз ҳашвонандии забонҳои оромӣ ва арабӣ, аз як тараф, ва аз иштъомали қалимаҳои бисъёри арабӣ дар забонҳои əронӣ /аз он ҷумла, тоҷикӣ/, аз тарафи дигар, истифода бурда, ҷаввали мувоғиқати ҳетерограмма ва қалимаҳои əронии ҳаҷаъни онро тартиб додан мумкин аст¹.

| қалимаҳои порсии миёна | тарҷумай тоҷикӣ | ҳетеро- грамма | қалима- ҳои ара- бии иқ- тибос- шуда | қалима- ҳои пор- сии миё- на | тарҷумай тоҷикӣ | ҳете- ро ра- гъма | қалима- ҳои ара- бии иқ- тибос- шуда |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| andar | /ан/ дар | BVN | байн | памӯҳ | намоз | 'SɒH | саҷда |
| ātāš | отам | NHR ² | нур | rañj | панҷ | H'M᷑J | ҳамса |
| čaşm | чашм | 'cUNH | айнак | šab | шаб | L'UJ | лайлӣ |
| dred | дуруд | ŞLM | салом | şax | шоҳ | MLK | малик |
| har | ҳар | KL ³ | кулл | ras | бас, сисъер | KBYR | кабир |
| may | май | HMR ² | ҳамр | xənag | хона | BYT ² | байт |
| nur | нон | LHM ² | лаҳм | xon | зан | NySH | нисо |

¹ Ҳетерограммаҳор ҳангоми таҳлили матн аз рӯи анъана ҳарф са ҳарф овс шаҳадати транслитерация карда, баъд шакли фонетикии синоними əронии онҳоре дар транскрипция менависанд.

Системаи хат дар асоси хати оромӣ ва системаи истеъмоли ҳетерограммаҳо дар забонҳои гуногуни миёнаи орбӣ ба тарзи гуногун буд. Ҷадвали зеринро муқоиса кунед, ки дар он ишоратҷонишнхо соварда шудаанд:

| ишоратҷонишнҳо | тарҷума | ҳетерограммаҳо | | |
|----------------|---------|----------------|----------|-------|
| | | порсии миёна | парфияни | сурдӣ |
| im | иҳ | LZNH | ZNH | |
| anē | он | ‘LNH | | ZKU |

Кайд кардан лозим аст, ки дар ин давра забонҳои эроние буданд, ки на системаи хати оромӣ, балки системаи дигар /масалан, забони сокӣ--ҳати ҳиндӯ ва боҳтариӣ — хати қонойӣ/-ро истеъмол мекарданд.

Соҳти фонетикии порсии миёна Дар алифбои оромӣ, ки яке аз шаклҳои системаи хати сомист, одате: як ҳарф як овози ҳамсадо ва бâъзам садонокеро ифода мекард /ми алифбои арабӣ/.

Дар рағти истеъмоли ин системаи хат барои навиштани матни эронӣ сеҷамаънони ҳарфҳо вусъат ёфт. Ин ҳодиса дар ҳоништу таҳдили матни порсии миёна душвории зиёд ба вуҷуд совард.

Дар ҷадвали поен мувофиқати ҳарфҳои паҳлавӣ ва аломатҳои транслитерация дода мешавад:

| ҳарф | ! транслитерация | | ҳарф | транслитерация | |
|------|----------------------------|------------------|------|----------------------------|------------------|
| | дар қалимаҳои порсии миёна | дар ҳеторограмма | | дар қалимаҳои порсии миёна | дар ҳеторограмма |
| и | ‘, h, x | ‘, H | и | m | E, H |
| ъ | g, d, y | G, D, Y | ъ | w | W |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|------|---|----|---|
| I | n | N | U | s | S |
| i | - | c | U | sh | P |
| I | r | R | G | č | č |
| I | - | - | W | š | š |
| S | z | Z | R | t | T |
| š | k | K(K) | - | b | B |
| č | g | G(K) | - | - | - |
| ž | l | L | - | - | - |
| g | m | M | - | - | - |

Ҳамаи он душвориҳо дар навиштан ва ҳондани матнҳои порсии миёна, шояд ба он вобаста бошад, ки ба сӯҳан китобат танҳо як гурӯҳт хурди дабирону рӯҳониён машғул буданду ҳалос. Ҳунари дабирӣ ва маҳорати ҳониши матнҳоро онҳо дар муддати дароз аз . ҳуд мекарданд ва азбаски забони зиндаро медонистанд, матнро қарип бехато ҳонда метавонистанд. Барои тадқиқотчиёни мусоир бошад ин гуна системai ҳат ва тарзи ҳондани он душвории зиёд ба вуҷуд меоядад ва ин яке аз сабабҳои душвории тадқиқи системai овозии порсии миёна мегардад.

Аммо матнҳои монавӣ, ки ба системai дақиқтарӣ ҳат навишта шудаанд ва шакли фонетикии қалимаҳоро то дараҷе дӯдусттар махғоза доштаанд, имконият медиҳанд, ки ба воситаи муқоисаи қалимаҳои гуногуни ин матнҳо бо қалимаҳои матнҳои лигари паҳлавӣ системai овозҳои поясии миенаро барқарор қунем.

Дар забони порсии миёна салонекҳои зерин вуҷуд доштанд:

a i u e o
ā ī ū ē ō

Овозҳои маэқур ба овозҳои эронии қадим мурхимтарин таносубҳои таърихии зеҳми доранд:

| тансуби таърихӣ | мисоли порсии миёна | тоҷики | транслитерация | | мисол аз ҳро-ни қадим |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|--|
| | | | пахлавӣ | монавӣ | |
| пм.а<ак.а | raŋj | панҷ | rɒč | rɒz | аз. <i>pančā-</i> |
| пм.и<эк.и | rið | падар | rɪt' | rɪð | пк. <i>pītā-</i> |
| пм.и<эк.и | ris | писар | rɪs | rɪs | пк. <i>rīvzā-</i> |
| пм.е<эк.а | dusmen | дӯшман | dʊsm(y)n' | dʊsm(y)n | аз. <i>dūshman</i> - |
| | arəʃk | рəшк | ər(y)ʃk' | (ə)rəʃk- | аз. <i>arəškə-</i> |
| пм.о<эк.а | rossukh | посух | rɒshw' | rɒshx | м.к. аз. <i>saxwan</i> . ва perihzəh |
| | tom | торикий, мк. там | t(u)m | tm | аз. <i>tamagħha</i> |
| пм.ә<эк.ә | dəd' | дод | də:t' | də:d' | пк. <i>datā-</i> |
| пм.ә<эк.ә | dɪd' | дид | dɪt' | dɪt | аз. <i>dati</i> . |
| пм.ү<эк.ү | där | дур | dær | dær | пк. <i>dūra-</i> |
| пм.ә<эк.а | spəd | сафед | spə:t' | spəd | аз. <i>spaṭṭa-</i> |
| пм.ә<эк.а | zəbz | гуз | zəbz | zəbz | пк. <i>zawdah</i> |

Консонантизм ё системаи ҳамсадоҳои порсии миёна

○ //

Овозҳои зеринро дарбар мегирад:

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|----------|
| тарзи | Чои та- | лабу- | лабу- | пеши- | пахлӯй- | миёни- | паси- | таринга- |
| талаф- | лафуз | лаой | дан | забо- | забоин | забоин | забоин | забоин |
| тбуз | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|
| Зич | бечаранг | P | t | | č | k | |
| | зарангдор | b | d | | ž | g | |
| | сонантҳо | m | n | | | | |
| Роф | бечаранг | f | s | | š | x | h |
| | зарангдор | | z | | ž | ɣ | |
| | сонантҳо | w | z | č | γ | | |

Системаи ҳамсаҳо нисбат ба вокализм аз дарёни қадим то порсии миёна ба тагъироти камтаре дучор шудааст. Мавжиди овоизҳо дар мисолҳои ҷадвали зерин асосан дар ибтидои калима дар назар дошта мешавад:

| тарҷи артикуляция | тансуби таърихӣ | мисоли порсии миёна | тоҷикӣ | транслитерация | | мисол аз ӯзбони қадим |
|--|-----------------|---------------------|---------|----------------|--------|-----------------------|
| | | | | пахлавӣ | монавӣ | |
| л а б р | ПМ. р-сър | par | пар | pə(r) | pə | об. parona- |
| | ПМ. б-сър | bād | бародар | bād' | bād | нг. brātar |
| | ПМ. f-сър | fomān | фармон | fomān' | fomān | нг. fomānē. |
| | ПМ. m-сър | mazg | магз | mazg | mazg | об. mazga- |
| | ПМ. w-сър | wād | бод | wād' | wād' | об. vāta- |
| д а н д о ни | ПМ. t-сър | tōhmag | туҳм | tuhmāk' | tuhmāq | об. tuhaman- |
| | ПМ. d-сър | dondān | дандон | dondān' | dondān | об. doxtān- |
| | ПМ. s-сър | sard | сард | sād' | sād | об. sarabā- |
| | ПМ. z-сър | zarrān | заррин | zalzān' | zalzān | об. zarrānē- |
| | ПМ. n-сър | nēm | ним | nūm | nūm | об. nātā- |
| м и е н о з о с о н | ПМ. č-сър | čahār | чор | čār' | čār | об. čohānat |
| | ПМ. j-сър | jādīg | ҷоду | jādīg' | jādīg | об. yātu- |
| | ПМ. ſ-сър | ſūdan | щудан | ſūdān' | ſūdān | нг. ſiyava- |
| | ПМ. y-сър | yazd | яздон | yazd' | yazd | об. yazata- |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------------------|-----------|-----------|---|
| п а с и з а б о н и й | ПМ. к-жык | какызаг | какыз/акы | какыз/акы | какыз/акы | ас. какыз/акы |
| | ПМ. ж-жык | гары | гары | зым | зым | ас. дардым- |
| | ПМ. х-хык | хыад | хыад | хыт' | хыд | ас. хытас- |
| | ПМ. ф-жык | хунаг | хунар | хунг | хунг | ас. хунага- |
| с он ан т х о и д и г ар | ПМ. т-жык | төд | түд | төт' | төд | ПК. таштак- |
| | ПМ. б-жык | бабаг | имтимос, м.к.лоф | бэрк | төг | эж. "бап," м.к.хж.ла- рат- "мелакад" и. бүндөв- - "гуфтаки" ас. илөгүл- - "нолидан" |

Жайдардан чоң аст, ки мисолжои дар ҹалвали боло овардалдуда тамоми мураккабиҳои равнақу инкишофи системаи овозхоро аз давраи миёна ҳаматарафа инъикос карда наметавонанд.

Барои таслики ин вазъият ҷанд мисоли равнақи баъзе овозхоро меорем:

1. Дар мавқеи байни садонокҳо овозхои бечарангӣ Ҷонии қадим дар забони порсии миёна ба овозҳои ҷарангдор табдил ёфланд:

ав. *кадам* ~ ПМ. *кадам* ~ т.кадом

ав. *якагә* ~ ПМ. *յагар* ~ т.чигар

ав. *хәрап* ~ ПМ. *шаб* ~ т. шаб

2. Овози ё ба з табидӣ мёёбад:

ПК. *таска* ~ ПМ. *төз* ~ т.рӯз

ав. *нәс* ~ ПМ. *нәр* ~ т./о/овоз

3. Овози пқ. *v* дар пм. вобаста ба мавқеъ ба овозҳои мухталиф мувоғиқ аст.

Дар азвали калима пқ. *v* ~ пм. *s-*

пқ. *vara-* ~ пм. *sāl* ~ т.сол

пқ. *vata-* ~ пм. *sao-* ~ т.сад;

Дар мобайни калима пқ. *-v-* ~ пм. *-h-*

пқ. *gavu-* ~ пм. *gāh* ~ т. гоҳ.

пқ. *vinovaya-* ~ пм. *vinoh* ~ т.гуноҳ.

4. Ба гурӯҳи ҳамсаҳои порсии қадим - *zd-* дар пм сонанти *č* мувоғиқат мекунад.

ав. *vakəda-* ~ пм. *gul* ~ т.гул

ав. *agəda-* "нисф" ~ пм. *(ham)āl-* т. ҳамол.

Кайд. Дар калимаҳои *sāl*, *hamāl* пайдоиши садоники дароз ба он алоқаманд аст, ки як ҳамсаҳои гурӯҳ аз байн меравад, аммо вазни калима маҳфуз мемонад. Чунин дарозшавии садоно ро одатан дарозшавӣ дар балали овози афтида меноманд. Калимаи гул бояд ба калимаи эронии қадим * *vəda-* мансуб шинохта шавад.

Ҳиссаҳои номӣ

Дар натиҷаи шикасту ректти нави асосҳо соҳти

грамматикии ҳиссаи номии порсии миена нис-

ат ба ҳиссаи номии порсии қадим хеле тағъиғ ёфт. Масалан, калимаи *šahr* /тоҷ.шаҳр/ дар забони порсии миёна асоси соғ буда, дар дохилаш суффикс надорад, аммо дар эронии қадим ҳуди ҳамин калима дар шакли **xšaṇḍa-* /порс.к., *xšaṇḍa-*, ав.

xšaṇḍa- /аз решани $\sqrt{xša(y)}$ - "ҳокимијат рондан" ва суффикси *=vṛta* иборат аст. Баръакс, дар порсии миёна ин калима ҳ и асос ба воситани суффиксҳо калимаҳои наъ соҳта / *šahrak*, *šahrastān* /, ҷузъи калимаи мураккаб ўзда омада-

аст

Инак, категорияжо ва синфои гуногуни ҳиссаҳои номии забони порсии миёнаро дода мебароем.

а. Асоси ҳиссаи номӣ одатан аз шакли падежи генитиви порсии қадим бокӣ мондааст. Ҳасалан, шакли *врăдат* ҷун боқумондаи шакли эронии қадим **врăтакӣ* (*gsm*) ва *данҷон-* боқумондаи **данҷакӣ* (*gsm*) ба шумор меравад. Дар баробари ин, дар порсии миёна шакли *врăд* бокӣ мондааст, ки давоми падежи номинативи тандо *врăтă* ҳисоб меёбад.

Дар порсии миёна боқумондаи категорияҳои падех, шумора ва ҷинсият мушоҳида мешавад, ки инро аз ҷадвали зерин дидан мумкин аст:

| | Т а н ҳ о | | Ч а мъ | |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | мардона | занона | мардона | занона |
| Падежи номинатив | <i>аср<"асрӣ"</i> | <i>аср<"асрӣ"</i> | <i>аср<"асрӣ"</i> | <i>аср<"асрӣ"</i> |
| Падежи гайри-номинатив | <i>аср<"асрӣ"</i> | <i>аср<"асрӣ"</i> | <i>асрӣ<"асрӣ"</i> | <i>асрӢ<"асрӢ"</i> |

Чунон ки аз мисолҳои боло аён мегардад, ғарри байни шаклиҳои гуногуни падеж қарниб тамоман аз байн меравад ва барои ифодай алоқаи қалимаҳо воситаҳои анализӣ истеъмол шудан мегиранд.

Суффикси ҷамъбандии $\rightarrow \bar{\alpha}n$ бевосита аз нишондиҳандай падежи генитиви ҷамъи порсии қадим $\rightarrow \bar{\alpha}b\bar{m}$ пайдо шудааст.

Суффикси чамъбандии **-čha* одатан бо суффикси ҳамшакле, ки зэрф месохт, бо суффикси эронии қадим **-čna* алоқаи бевосита до-ранд.

б. Суффиксҳои асосии порсии миёна.

- ag*: *kob-ag* "зин", *tak-mah-ag*
- ig*: *xraad-ig* "оқил", *rām-ig*
- ōg*: *nēl-ōg* "тавоной", *nek-ōg* -"нек"
- ih*: *hamkāt-ih* "ҳамкорӣ", *nahdik-ih* назлий", *zādih* "шодӣ"
- išn*: *zīw-išn* "зиндагӣ",
- ēn*: *pōlavud-ēn* "пӯлодин", *xešm-ēn* -"хашмгин"
- ōmand*: *tak-ōmand* "тануманд", *spas-ōmand* "мамнун"

Ба гайр аз суффиксҳои содда /-čig,-čag,-ōy/ ва гайра/ ва суффиксҳои таркибӣ /-išt-ōg, aġečōmand/ ва гайра/ дар забони порсии миёна суффиксҳое истеъмол мешаванд, ки ба қалимаҳои мустақилмаънои порсии қадим мансубанд:

- gar*: *pērox-gar* "фотех"; - *war*: *ganj-war* -"ганинабон", *kēn-war* -"интиқомхоҳ".
- estān*; *šab-estān* "хонаи хоб", *wesag-estān-* "дараҳтзор", ҷангал".

в. Муносибатҳои падежӣ дар порсии миёна ба воситати пешоянӣҳо ифода мегардад. Пешоянӣҳои соддai зеринро номбар кардан мумкин аст:

| | | | |
|-------------|---------|------------|------------|
| <i>abāg</i> | "бо", | <i>az</i> | "аз", |
| <i>abak</i> | "барӣ", | <i>ō</i> | "ба", |
| <i>abāz</i> | "боз", | <i>par</i> | "ба, дар", |

абе "бә", *та* "то".

andar, andurag "дар", *tar, tarist* "аз/миёни/"

Инчунин пасоянди *тәү* дар вазифаи пешоянди "барои" истеммол мегардид.

Б 12

г. Ҳусусияти асосии сифат дарацаҳои он мебошанд. Суффикси дарацаи қиёсии порсии қадим = *уа-* чун пасмонада шуҳорида мешавад. Масалан, *wēš* "бештар" < **was-wa-*; мк. *was-* "бисъёр" < **wasi-*; кем "камтар" < **kam(n)-wa-* мк. *кам-* "кам" < **kamna-*.

Дар ҷанд қалимаи порсии миёна суффикси дарацаи олии порсии қадим = *i ſta* дар шакли = *ust* боқӣ мондааст:

baliſt - "баландтарин", *mahist* - "калонтарин"
xwaliſt - "ширингтарин".

Аммо сермаҳсултарин суффиксои дарацаи сифат = *tar* ва = *dom* мебошанд. Мисоли шакли дарацаи қиёсии сифатро дар қалимаҳои зерин меоварем:

ōſastar - "шарқӣ"
zepikwintar - "ҷанубӣ"
dōſastar - "ғарбӣ"
abəktar - "шимолӣ"

Мисолҳои дарацаи оли: *freadom* - "аввалин", *abdom* - "охирин".

Дар қолибҳое, ки дарацаи қиёсии сифат ҷузъи дохилии онҳост, пешоянди *ar* ва пайвандакҳои *кү*, *сүйён* истеммол мешаванд.

д. Гурӯҳҳои ҷонишинҳо:

- шаҳсӣ:

| | т а н х о | | ч а мъ | |
|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | шахси I | шахси 2 | шахси I | шахси 2 |
| Чоништиндои мустакил | <i>tan</i> | <i>tō</i> | <i>ata</i> | <i>ašta</i> |
| Бандакчоништинҳо | = <i>m</i> | = <i>t</i> | = <i>mən</i> | = <i>tən</i> |

Гайр аз ин, дар матн шакли *ak* /I танҳо/ ва бандак-чоништин *=z* /I чамъ/ вомехӯранд; чун чонишни шахси ɔ /танҳо ва чамъ/ - чонишни ишоратӣ истеъмол мешавад ва бандак, чонишнҳояшон *= ڏ* /танҳо/, *= ڏən* /чамъ/ мебошанд:

- нафси: *xwad*, *xwəštan* ва *gəsəw* чун шакли мусбақил ва шакли *xwēš'* чун муайянкунданда истеъмол мешуданд.

- ишорати: *an*, *bu* ба маънои "он", *ēn* - "ин".

Нисбатан камистеъмолтар шаклҳои *ed*, *im* ба маънои "ин" ва *añešən* ба маънои "онҳо" истеъмол мегаштанд.

- саволӣ: *čand* - "чанд", *čē* - "чи",
čūbi- "чун" *ka* - "кай, агар", *kadəm*-
 "кадоме ки" /барои исми бечон/, *kadək* - "кадо-
 ме ки" /барои исми ҷондор/, *kay* - "кай",
ke- "кӣ", *ka* - кучро/ки/

- нисби' дар ин вазифа чонишнҳои саволӣ хизмат мекунанд.

Инчунин чонишни ڏ:
ān do aswār ē b īn kustaq zōn!)
āmad čē zəmən bē midard

¹ Ба тартиби қалимаҳо дар ибораи " Ӯ, ӯн, kustaq, zōn," дар муъюиса со тарҷумани тоҷикиаш "ба, тарафи, ин, нəхъият", дикъагӣ кунед.

- "он ду саворе, ки ба тарағи ии чохият омаланд, кай гузалтанд?"
 - номуайтын *əvərīq* -"дигар", *anī* - "дигар",
čis- "чизе", *dudigat-* "дигар, дукм" /мк. *zədīgat-*
 "сем"/, *ēc* - "хөө", *ēnčand-* "чанде"
*/муайянкунанда/, ham - "худи /хам/ он", *hamāq*
 - "хама", *har(w)* -"хар", *harwisp-* "хама", *kas-*
 - "касе", *ts* - "чизе" /мк. дар лаҳҷаҳои шимолӣ "тизе"/
nəhmən - "фалон", *wiəp* - "хар, ҳама".*

e. ўумора.

| I-10 | II-19 | даҳҳо |
|--------|-----------------|---------------|
| ek, ēw | | |
| dō | <i>dwāzdah</i> | <i>west</i> |
| sě | <i>sēzdah</i> | <i>sch</i> |
| čahāl | <i>čahārdah</i> | <i>čihel</i> |
| panj | <i>pānzdah</i> | <i>panjeh</i> |
| šaš | <i>šāzdah</i> | <i>šašt</i> |
| haft | <i>haftdah</i> | <i>haftād</i> |
| hašt | <i>haştadah</i> | <i>haştād</i> |
| nō | <i>nōzdah</i> | <i>nawad</i> |
| dah | | <i>sad</i> |

- ўуморажон дигар инъяр : 200 - *dwīst* , 300 - *trīst*
/dō sad, sē zəd, čahār sad ва гайра бисъертар вомехуранд/
 1000 - *harzār* , 10000 - *čəwār* , *nēm(əg)* - "ним
 ғисф".

- ўуморон тағтиби са воситон ашомони *zəm* соҳта

мешаванд: *raŋjəm, dəkəm, sadəm*, vale *paxut, þadəm-*
 "якүм" *dudigər* - "дуым", *sedigər* -
 "секим".

ж. барои забонҳои ҳиндӯэронӣ таснифи калимаҳои мураккабе, ки аз тарафи зоншиносии Ҳинди қадим көр карда шудааст, аҳамиятшро гум накардааст. Дар порсии миёна ҳам гурӯҳро зерини калимаҳои мураккабро чудо кардан мумкин аст:

tatpariša - калимаҳои мураккабе, ки ҷузъе дигареро муйян мекунад ва тобеи он аст. Масалан, қаҷкорд, зардолу. Дар порсии миёна - *türmäk(lag), awëstädärd*

bañavṛ̥ti - каликаҳое, ки хислат /хусусияти/ шахсе /премете/-ро ифода мекунанд ва муйяншавандай онҳо ҳамеша дар назар дошта мешавад. Масалан, мӯйсафед, меҳнатдӯст. Дар порсии миёна - *azwār, ṣafit-andūdāg, nad-kāmag* - "бадҳоҳ" /ъязне "шахси дорои ҳоҳиши бад"/.

dvandva - калимаҳои мураккабе, ки аз тақори як калими содда пайдо шудаанд. Масалан, гулдургулдур, гармогарм. Дар порсии миёна - *žōnag-žōnag, žyāg-žyāg*.

Калимаҳои мураккаб зиёда аз ду компонент ҳам дошта метавонанд: *nīt-kannar-stāy, abak-kabəd-əkəz*.

Феъл Ҷаклҳои феълии порсии миёна барьакси ҷаклҳои феълии порсии қадим танҳо аз ду асос ташкил меебанд, ки яке аз онҳо асоси замони ҳозираи қадимро давом медиҳад ва дигаре сифати феълии замони гузаштаи зонии қадим маҳтум ба суффикси *-ta* тааллуқ дорад.

а. Асаси замони ҳозира ба воситай бандакҳои феълии гуногун шаклҳои зерини сигаҳрои гуногун ташкил мешаванд:

| С иғ а | ! шумора | Т а н ҳ о | | | Ч а м ъ | | |
|------------|----------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ! шахс | | | | | | | |
| Ҳабарӣ | | - <i>(y)m</i> [-ēm] | - <i>y(h)</i> [-ē(h)] | - <i>y(d)</i> [-ēd] | - <i>wm</i> [-om] | - <i>y(y)d</i> [-ēd] | - <i>y(y)nd</i> [-ēnd] |
| Нлоқамандӣ | | - <i>>(ɔ)n</i> [-ən] | - <i>>y</i> [-əy] | - <i>>(ɔ)d</i> [-əd] | - <i>>(ɔ)m</i> [-əm] | - <i>>(ɔ)d</i> [-əd] | - <i>>nd</i> [-ənd] |
| Ҳоҳишмандӣ | | | | - <i>y(y)h</i> [-ē(h)] | | | |
| Амри | | | | | | - <i>y(y)d</i> [-ēd] | |

Бандакҳои эронии феълии сигаи ҳабарӣ дар натиҷаи омезиши суффиксӣ асоссози феълҳои деноминативии қадим / = *aγa=* / ва бандакҳои феълии ҳамин замон пайдо шудаанд, масалан: Ҷ. .

* *Garayati* > *Garayt* > пн. *Garēd*

Дар ҷадвал/саҳ. 104/ тасрифи ҷеълҳои "Судан"
 "будан, ву, чуд доштан" "истодан",
 "рафтан", "бурдан", "кардан" дода мешавад.

| си- га | шахсу шумора | Феълҳо | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|----------|----------|
| | | h- | бӯдан | естадан | шудан | бурадан | карадан |
| ха- ба- ри | 1 т. | hēm | бӯвам | естам | шувум | буров | курам |
| | 2 т. | hē | бӯвё | естё | шувё | буровё | куровё |
| | 3 т. | hast | бӯвад | естёд | шувад | буровад | куровад |
| | 1 ч. | hom | бӯвим | естёни | шувим | буровим | куровим |
| | 2 ч. | hēv | бӯвёд | - | - | буровёд | куровёд |
| | 3 ч. | hēnd | бӯванд | естёнд | шуванд | бурованд | курованд |
| | 1 т. | | | | | | куран |
| | 2 т. | hāi | бӯвай | | шувай | | куровай |
| | 3 т. | hād | бӯвад | естёд | шувад | буровад | куровад |
| ало- жама- нан- ди | 1 ч. | | | | | | |
| | 2 ч. | | бӯвад | | | | |
| | 3 ч. | hād | | | | | куровад |
| хон- шиш- ман- дий | з т. | hē | | | шувёх | буровё | куровёх |
| | 2 т. | | бас | ест | шув | буров | куров |
| ам- ри | 2 ч. | | бувёд | естёд | шувад | буровад | куровад |
| | 3 ч. | | бувёд | естёд | шувад | буровад | куровад |

Кайд: Дар ҷадвал ихтилофот дар истеъмоли бандакҳои шахси якуми танҳо ва ҷамъ лида мешавад, ки ё ҳодисаи диалекти ва е асари садоноки ӯ дар анҷомаҳои феълии шахси якум бошад.

Дар поён мисолҳои иловагиге меоварем, ки аз асоси замони ҳозираи фъъл пайдо шудаанд: *bčēk-* "бисъер к.", *framāy-* "фармудан", *gōw-* "гуфтан", *hil-* "мондан", *nih-* "ниҳодан", *dār-* "доштан", *nīšān-* "нишастан", *zaz-* "расидан, ҳизоб к.", *šay-* "шоистан", *wizād-* "хисоб к.", *nīzāy-* "оростан".

1 т. *hilom, nīšānom, zazom, wizāram;*

2 т. *gōwēh, hilēh, wizāreh;*

3 т. *dāređ, framāyēđ, gōwēđ, šayēđ;*

3 ч. *bčēkēđ, nihand, nīzāyēđ.*

б. Замони гузашта дар порсии миёна шакли анализийи дошта, аз сифати фъълии замони гузашта ва фъъли ёридиҳанда таркиб меёфт.

Шакли замони гузаштаи фъълҳои монда аз сифати фъълии замони гузашта ва шаклҳои шахсии фъъли ёридиҳанда *ha* иборат аст:

āmad hēm "омадам" *āmad kom* "одадем"

āmad hē "омадӣ" *āmad hēđ* "омалед"

āmađ "омад" *āmađ hənd* "омаланд"

Бояд дикъат кард, ки дар шахсиятанҳо бандаки фъъли нест.

Шакли замони гузаштаи фъълҳои гузаранда танҳо аз сифати фъълии замони гузашта иберат аст. Ин шакл дорон як хусусияти caratterиҳонк аст: агар мубтадо ба воситай ҷонимиин ифода ёфта бошад, он дар шакли энклитиқ бо қалима /пайвандак, ҷонимиин нисби.../-и пеш аз фъъломада якҷоя меояд.

Масалан:

и-з nāmag o Rābag kard-

"Зай вай ба Бобак мактуб навишт!"

Даң ин мисол мубтадоу чүмла даң шаклы ғандакчонишини шахси сөким чанхы/басыл аз пайвандалы « омадас! , ҳабар - *kard* туркунданда бевосита *ö Räbag* , туркунданда бевосита-*pämag*.

Агаң туркунданда бевосита ба воситай чонишини шахси/гайр аз ж.т./ ифода ебал, даң он сурат бөйли өрилиханда истемелүүдү, со обзек мувобиқат мекүнад *и-тәп нे өөхт ке-*
'Че ми туро озод накардем".

Даң ин чо мубтада ба воситай бандакчонишин /-тәп/ итед гаштааст, туркунданда бевосита / тө / ифода нафшдаст, аны барын нитон долану оч шаклы бөйли өрилиханга /ке/ к мак мерасонаад.

Агаң мубтада ва туркунданда бевосита ба воситай чонишин ғандай чонишин ифода нафлаачад. дәр ин сурат сохти чүмла хөле сөзде мебошад *Xwarsēd ak sak-i sədən ee täft
ud hamāg gēhān rōsnich kard-*
"Жеткөз аз /пүштүк/ сары Сөсөн жеткөз ва тамоми чаңон/ро/ разлан/ кал.

Ми дәр иловагү 'Со шаклы бөйлии чамони т. салык *K-45*
an sonan ašnūd, .."Чеч оп сухач/сын-түшүнү!'
həz təz xwarişti-č īn rədak guft kūt māstaq id
māstaq pəs-t-i amā frətəd tə-əbar nazəm-
"Ағ т 3 хүркөрө, ки ин чыснаңард үү рүст шымурдааст, пешин

- икрестендер, то ки мазаашыра чален"

- даң порсук миңиң шаклары "Кисьери аналитику /жөн/ ибогат
- с. җети фөйли ва фөйли өрилиханда истемелүү мөүлдөнү

а сугар да ар *guft bəd, guft təstəd, guft*
estəd, guft estəd bəd, guft eawəd

'/ с. 2 алкеман. *guft häd* // сугар хөч имад
g ft ke Чынның анику ин алыр үчүн татараба талкуү

нашудааст. Дар поен чанд мисоле аз истемоли ин шаклъо дар матн оварда мешавад.

Brahm-i xâb eâvik dâst hom

"Чомай хуб, нафис, нек гирифтам".

*Wâbiq- ëw-i dô mähaq kë pad sîr-i mädar
u an ñe gôw parward estêd...*

"Барран думоҳае, ки бо ширин модараш е ширин гов парварил ефтааст..."

u-s pad niçeq an gôn nîsist estâd

"У дар мактуб ин тавр навишта буд".

Г. Дар боло шаклҳои тарзи фоили феъл таъдил шудаанд. шаклҳон тарзҳои дигар дар порсии миена синтетики буда, аз асоси замони ҳозира бо сӯзиксӯи гуногуч соҳта мешаванд. Тарз, мағъул бо ерии суффикси - *ëk* ташкил мендуд".

3.1. *{ künîchêd* - карда мешавад

3.2. *nîbeschêd* - навишта мешавад

3.3. *mazâchêd* - "молида мешаванд"

Бо ҳуду дамин суффикс сидати ҳозълини замони гузашта соҳта мешавад":

rangiñist 'ранчидалуда"

dâkirist 'օсаридалуда"

Тарзи қаузатив со ерун суффикси = *ën* = соҳта мешавад:

zasodan - rasenidân - расондан

zîwistan - zîwenidân - зинда қунондан

д. Дар порсии миеяна префиксҳои гуногуни феълҳо муҳокима шуда, ба гуруҳҳои чудошаванд ва чудоналаванд тақсим мешаванд:

Префиксҳои чудошаванд:

| | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| <i>avak</i> - | <i>avak nigeridän</i> | - "муҳокима кардан" |
| <i>avak</i> - | <i>avak rädon</i> | - "мондан" |
| <i>andar-</i> | <i>andar rasidän</i> | - "дарьефтсан" |
| <i>bē-</i> | <i>bē šudan</i> | - "буур шудан" |
| <i>frāk-</i> | <i>frāk bēkənidän</i> | - "буњед кардан" |
| <i>frōd-</i> | <i>frōd wästän</i> | - "фаромадан" |

Префиксҳои чугонашаванд:

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| <i>ā</i> - | <i>āmadan</i> | - "омадан" |
| <i>āb-</i> | <i>ābispratdan</i> | - "ба тарҳука гузоштан" |
| <i>han-</i> | <i>handaxtan</i> | - "андохтан" |
| <i>fra-</i> | <i>framidän</i> | - "фармудан" |
| <i>ju-</i> | <i>jumertan</i> | - "омехтан" |
| <i>ni-</i> | <i>nishastan</i> | - "нишастан" |
| <i>ō</i> - | <i>ōradan</i> - | - "кустан, залан" |
| <i>pad-</i> | <i>padistädän</i> | - "вайда кардан" |
| <i>par-</i> | <i>pargandan</i> | - "пароканча кардан" |
| <i>wi-</i> | <i>widardan</i> | - "гузаштан" |

е. Шаклҳои номии феъл. Гайр аз сифати феъли, ки дар Соло таҳдид гардишад, шаклҳои дигари номии феъл ҳам вуҷуд ҳоранд. Ҳасдағ яз асоси замони гузаштаг феъл бо суғдикси - *tan*, - *dan* соҳта мешӯ: *guftan*, *kardan*. Шакли дуюми суннти феъли ё суғдикси - *ag*: *kardag*, *guftag*.

Аз асоси замони ҳизира ҳам як қатър шаклҳои номии шеъл

сохта мешаванд: сиғати феълл махтум ба *-ənd*, *-ən*:
gərənd - "гиранда", *rəhəzən* "муҳофизаттар", номҳои
 амал ба *-dər*, *-tar*: *fərəbər* "фиребгар", *dədər* - "одаридгор".

Бо сүбдикси - *işn* номи амал сохта мешавад:

dənişn - "дони"

kənisiň - "кирдор"

Ахуссият қори асосии
синтаксис

Порсии миёна аз рӯи сохташ аз порсии
қадим ғарқи калон дорад. Якум, забони
порсии миёна забони аналитикист, ҳол он
ми забони порсии қадим забони синтетики буд: дукм, муносибати
суъсекту объект комилан ғигаргун шуд, инро дар мисолҳои зерин
ӯдан мумкин аст. Ба эронии қадим чунин ду қолиби ҷумла ҳос буд:

а. номинатив /ки дар забонҳои дигари ҳиндуеврупой ҳам
чальмул буду аст / *imə adam ekləvəm* - "инро ман ҳардам";

б. пәсессиви /ки шояд аввалан чун иборай муәйянкунанда
истеммол мешуд/ *imə təya manə kəltəm*,
ки дар он маъдума тマルу ҳаракат ба воситай сиғати феълии замони
пизалта махтум ба *-ta* /мк дар замони ғусӣ "он чи, и
аз тарафи ман иҷро шудааст"/ ифода гаштааст.

Рағта-рағта дар порсии миена қолиби дуюм қолиби якумро аз
дэрии истеммол берун баровард ва чунин равнажи фонетики ба амал
омад: *imə təya manə kəltəm* > *ən man kərd*

Бэъдтар шакли сиғати феълл бо бандакҳои феъли мукаммал
ӯдан ҳуҳ мегирад /ниг. са саҳ. 102/.

/р/ или қайл аст, ки дар порсии миёна ҷумлаҳо мустаҳмал
шал, ки на танҳо шакли феъли, балки бандаки хабарӣ ҷум майдон-

Масалан, *en daſt nek ud gör edar was* — "ин дашт нек/аст/-у гур ин чо бисьең".

Муайянкунанда ба воситаҳои гуногун ифода мегардал:

a/ муайянкунанда пеш аз муайяншаванд мөояд:

man zay — "туғанги ман"

kēnvar maro — "марди кинхоҳ"

Öhrnard dām — "махлүқоти Өрмүзл"

c/ қолиби маҳсус бо — *ān*:

ān-i Öhrnard dām — "махлүқоти Өрмүзл"

b/ ибораҳ изоди:

rēl-i brēd-i ātātəg — "фили сафеди ороста".

Изодат дар ибразҳо бо ҷонидин ҳам истеъмол мешуд:

kunisht-i tō "кори ту".

Ҳайд, кардан лозим аст, ки бандакҷонишинҳо лар ин гуна ибразҳо истеъмол намешуданд.

Барои ҷумлаи мураккаб пайвандаки *be* /дар роли аммо, лекин/ ҳос аст: ... *əsar gērisnig daham hawarst humat ud hūkt ud hawarst be gilisnig daham dušmat ud dušhūkt ud dušhawarst*

...ҳар фикри хуб, гуфтори хуб ва рафтори хубро қабул *яъни* менамоям, аммо ҳар фикри бад, гуфтори бад ва рафтори бадро ғад мекунам".

Гайр аз ин, дар порсии миёна пайвандакҳои *ke, kū, kă*, ки ҳоло дар забони тоҷики ба онҳо пайвандаки ки мутосиқат мебонад, аз якдигар фарғ мекунанд:

ка /со ифодат вақъ/ шарт/— *ka tōz būd*. "... ғавте ки рӯс буд"

кé /бо ифодай муйянкучандаги/- *ән кé ән*
хватык радж әйд өү"...он кас, ки ин хобро дидашт,
и ..."

- *кы /бо ифодай макон/- кишварақ ки хват-*
шед фрәд җәвед"...кишваре, ки дар он әйтоб ғуруд сяд..."

Иникишоғи забони
адабии
порсии миена

Джакли адабии забони порсии миена дар сар-
кашмаҳое инъикос ефтааст, ки ба ғавилҳои
гуногуни адабӣ-малайн мансубанд. Ба ақидай
пурӯҳе аз донишмандон, сарҷашмаҳои хатти
ба давраҳои гуногун тааллук дошта, дар онҳо шаклҳои гуногуни шева-
ҳои ҷуғроғӣ ва иҷтимоӣ инъикос ефтаанд.

а. Катибаҳо. Катибаҳо, ки бо фармени тоҳани аввали сосонӣ
кандаҳорӣ мешуданд, қадимтарин сарҷашмаҳои хатти забони порсии
миена мебошанд ва ба асрҳои Ш-ӢУ мелодӣ тааллук доранд.

Муҳимтарин катибаҳои порсии миёна инҳо мебошанд:

- катибаи Ардашер I Сосонӣ /224-241/- ҷаңубатари ҷероз,
/дар/ рӯи ҳарсангҳои Нақғи Рустам, ки ба забонҳои порсии миена,
парғяни ва ҷонӣ кандаҳорӣ шуда, ному ұнвону насаби Ардашерро
нақӯ мекунад;

- катибаи Ҷӯҳури I Сосонӣ /241-272/- дар худи ҳамон ҷо,
дар деворҳои биное, ки ҷун "Набъни Зардшут" машҳур аст, кандаҳорӣ
шудааст. Дар ин катиба, ки он ҳам ба се забон тартиб ёфтааст, дар
бораи ғалағаи Ҷӯҳури I бар рӯмиён сухан меравад;

- катибаи Ҷӯҳури I дар ғоре назли *Деҳаи Ҳоҷиобол* дар
атроғи ҳарботи Ҳистаҳр /Персеполис/. Ин катиба ҳам ба ду забон
сабт шудааст /порсии миена ва парғяни/ ва дар он ҳикори ҷоҳона
тасвир ёфтааст/;

- катибаи Нарсехи Сосонӣ /293-302/ дар наздикии ҷаҳри
Сулаймония /Ірок/. Катиба дузабона була аз вожеҳои таърихи ҳаҷас

медиҳад. Катибай мазкур аз он үчіт ақамияти калон дорад, ки дар бораи тоифаҳои эронии Осиёи Миёна /сокҳо/¹ ва шоҳни Ҳоразм маълумот мениҳад;

- катибаҳои мұғабали буаург Картир дар Нақши Рустам ва Сари Машҳад /Эрони чанубий/, ки дар онҳо тарҷимаи ҳоли Картир ва муборизаи ўзидди душманонаш хабардода мешавад. Катибаҳои дигар ҳам вүчуд доштанд, ки зикри ҳамаи онҳо имкон надорад.

Гайр аз ин, ба ҳуди ҳамин давра катибаҳои күтоҳе рӯи танга, мұхр ва зарғои гуногуни замон теаллук дорайд.

Катибаҳо баязәе ҳусусиятҳои забонро нигоҳ доштаанд. Масалан, шакли замони гузашта /имперфект/-и ба воситай аугмент тартиб ефта, ки хоси системаи фөсли порсии қадим мебошад, дар катибай Картир аз Қаъбай Зардунт² дар шакли **хүсүн* омадааст, ки онро шояд چун *акагид* <**акагиҷат* транскрипция кардан мүмкін башад..

б. Китобҳо. Аз адабиети порсии миёна сарчалмаҳои сершуморе боқи мондаанд, ки аксарияти онҳо дастнависҳои на он қадар күхнаи ба асрҳои XIУ-XУ тааллукқодаш мебошанд. Матнҳои аслии ин китобҳо дар давраи сосонӣ таълиф шуда, минбаъд зардустиёнे, ки исломро қабул накардаанд, ин матнҳро рӯнависӣ мекарданд.

I. Сарчалмаҳои лугавӣ – *Frahāng-i bīm-e wāq-*³) лугати авестой-порсии миёна, ки иқтибосҳои гуногуни авестой ва ҳатто қайдҳои грамматикий дорад.

- *Frahāng-i rabbānīg*, ки дар он қалимаҳои камистеъмоли /ноғаҳмои/ порсии миёна ва ҳетерограммаҳо ва қалимаҳои маълуми мутобики онҳо оварда шудаанд.

¹ Қалимаи *frāhang* – "дугат", *bīm* /ч.миёна аз *αἴκη-*/, ки таркумааш ба забони порсии миёна *e wāq* аст ва ба забони тоҷики "як" мешавад. Лугати мазкур аз ҳамин қалима сар мешавад ва бо ин қалима номбар мешавад.

2. Сарчашмаҳои алабӣ – *Kātñāmag-ē Ardašēr-*

романи таърихӣ, ки дар он воқеаҳои ба сари ҳокимиют омадани саркардаи Сосониен Ардашери Бобакон ва давраи аввали подшоҳияш тасвир ефтааст;

– *Ayādgān-ē Zareṭān* – достонест, ки муборизан шоҳони афсонавии Эрон Гуштолс ва хиениҳо Арҷасӯро тасвир меқунад;

– *Xusron wə rēdag*, ки дар шакли сӯҳбат байни шоҳ ва ҷаҳон /мард/е тартиб ефта, дар он масъалаҳои ғунотуни мӯжити феодалӣ мавриди баҳс қарор гирифтаанд.

– *Axt-ē azānq wə bāz* – шакли мунозираест байни нахду буз, ки ҳар наҳоми онҳо дигареро танқид карда, сифатҳои неки ҳудашро баен меқунад.

– *Mādīyan-ē jōist-ē Frūān*, ки дар он ҷодугар Аҳт чистом-ҳоеро ба Ҷошил пешниҳод меқунад; ки бояд ҷавобашро бигуяд.

Дар матн рӯҳониени зардуштӣ гирифтори танқид мешаванд.

3. Матнҳои шаръӣ – *Mādīyan-ē hađāt dādištān-* ба қалами Фарруҳмарди Баҳром таалуқ дошта, дар давраи подшоҳии Ҳусрави II тартиб дода шудааст. Дар ин китоб масъалаҳои зерин баҳс мешаванд: чуроғиан суд, савло, гуломдорӣ, ақди никоҳ ва ғайра.

– *Rāymān-ē zan grifčān*, ки матни қарордори ақди никоҳ мебошад.

4. Матнҳои таълиму тарбияви – *sāz zakhwan-* тимсоли дуо /фотиха/-и сари дастархон;

– *Wizarišn-ē čatrang*, ки дар он дар бораи аз Ҳиндустон ба Эрон овардани шоҳмот ва ихтирои бозии нард сухан меравад.

– *Xwēzkarshī rēdagān*, ки дар он суханҳои пандомезе барои хонандагон ҷамъ оварда шудаанд.

- *Nəməq-piəzələştik* - дастуруламали навиштани мактуб.

- *Öxmar* - ҹавоби хирадманде бар саволҳои ҹавоне ҳангоми истемоли шумораи I,2,3,4 ва гайра. Чунин гумон меравад, ки ин саволу ҹавоб то алади ҳазор мерасид, аммо танҳо то алади 6 мондаасту ҳалос.

- *Mənbət Xad*, ки дар он ба савалҳои гуногуне хирад ҹавоб медиҳад.

- *Ayādgār-i Nuzurgməhr-i Bəxtədən-* насиҳат ва маслиҳат ба ҳокимону маликон. Тарҷумаи ин матн дар "Шоҳнома" оварда шудааст.

- Аидарзҳо, ки дар онҳо мояи ҳурсандӣ ва таснифи ашҳос аз рӯи ҳусусиятҳои дода мешавад.

5. Сарчашмаҳои ҹуғроғӣ — *Sahrestānīhā-i Erəbî-* рӯйхати қалонтарин шаҳрҳои Эронзамин ва ғивоятҳои гуногун дар бораи онҳо.

- *Abdih ud Əshiqihi Səqitən* - ҳусусияти географӣ, урғу одат ва анъанаҳое, ки ба онҳо Систон машҳур аст.

6. Матиҳои дини зардуштӣ — *Bundahişn* — ки дар ду шакл /пурра ва нопурра/ боқӣ мондааст ва дар он роҷеъ ба оғарниши соҳти олам ва каёниҳо сухан меравад;

- *Dənkənd* - қалонтарин матн ба забони порсии миена, ки онро *Ədərfərin bəğ-i Fərxiyədən* ва *Ədərbəti Emədən* дар аспи IX тартиб додаанд. Китоб шомили маълумоти гуногуни динӣ буда, дар он баҳсе байни зардуштӣ, мусулмон ва исавӣ оварда мешавад. Инчунин бобе дар ҳусуси тибб мавҷуд аст.

- *Garaştəq Nəlisi* , ки дар он баҳсу мунозираи байни *Ədərfərin bəğ* -и мазкур ва *Abəlisi*, ки аз дини зардуштӣ рӯ гардонда мусулмон шудааст, оварда мешавад.

- *Azda Niżəz Näməq*, ki dər xüsusi safäri mübadə Azda Niżəz ba on dünənə nəkl məkunad.

Гurğxə az donişmandon təxmin məkunand, ki illi asar cun asose bəroj naviştəni manzumai Dantə "Komediya illoğ" şinoxta şuda, komediyanı məzkür nəzərə bər on ast.

- *Səyist nə Səyist*, ki şomili pəndu nəsiñxatxoi oind ba ađvi gunoğ məboşad.

- *Pədəstən-i öñiğ* - asarı mübadə Mənulçixr ast, ki dər on çavobi 92 savol oind ba dincə oind çamъ ovarda şudaast. Xudi əhəmon müallif asarı *Nəməqəhə-i Mənişəb* şavıştaast, ki se nəmaro dər bər məgirad:

- *Ri wāyət* -çənd maçmūai matnəxi dinci zərdüşti və məslüməti məxtasare az fольклор.

- *Wizidagħha-i Ħadīja* - muntaxabi *Haġġixxat* puri *Juwañjam*, ki dər on ojtu duoxarı asosini dinci zərdüşti ba zaboni soldaq rawon nəkl şudaand.

- *Pandnäməq-i Xardust* - matni na on қadər kələni dinci anđarsəzəmənənd.

Kaid karдан ləzim ast, ki zaboni in kitob /sarçalma/ materiali anъanavı bəroj təxhiqəti zaboni portsiy miёna буд.

Lekin əholi dər ərənşinoş fərəzə pайдо şudaast, ki zaboni in matnəx to چi andəza xüsusiyyətxi zaboni portsiy miёna dəvrai cosoniro innyikos karda metavonad, aгар matnəx ba əlamı məgu mübadone taalluq doşta boşad, ki onxə dər asrəxi bəldi IX mələdi zindəgəi karda, zaboni modariashon dəri /Əron/ va ё gucharot /Bəmbəy/ буд? Ba iborai digar, dabirokü müallifon in matnəxə ba zaboni az doiraи istəyiməl berumbaromada menaviştənd və tamomı xüsusiyyətxəşpro baxubiy sərfəxə meraftənd ё ne?

Матнҳои монавӣ.

Дар охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX дар Турғон /Туркистони Чин/ сарчашмаҳои сершуморе ба даст омаданд, ки як қисми қалонашон ба забонҳи миёнаи эронӣ, аз ҷумла порсии миёна мансуб аст. Ин сарчашмаҳо ҳам матнҳои динӣ буда, ба дини монавӣ¹ тааллуқ доранд.

Матнҳои монавӣ бо системаи ҳати мисбат ба ҳати паҳлавӣ мукаммалтар навишта шудаанд. Ҳати монавӣ 27 аломат ва барои фарқи баъзе аломатҳо нуқтаҳо дорад.

Боқимондай дастнависҳои монавиро ба се навъи адабиёти динӣ мансуб шумурӯдан мумкин аст:

— асарҳои ҳуди Монӣ, аз ҷумла "Китоби барзангӣён", ки дар он назарияи дини Монӣ маҳсус барои Шоҳтур I маҷмӯъ гардидааст, гайр аз ин, иқтибосҳои мукотибаи Монӣ боқӣ мондаанд ва ин-ҷунин иқтибосҳои гуногун аз "Китоби барзангӣён", ки дар онҳо ривоятҳои қадими эронӣ ва қаҳрамонони онҳо доҳил гардиаанд.

— асарҳои динӣ ва диншиносии пайравони Монӣ, ки дар тарғиби дин дар эронзамини шарқӣ машҳуртарини онҳо Мар Амму буд. Ба ин қисми иқтибоси матн дар ҳусуси воҳӯриаш бо Баҳром ва ғавти Монӣ, ки шахсе он ҳодисаҳоро лида навиштааст, доҳил мешаванд. Охирин матни ин гурӯҳ матнест, ми солҳои 825–832 дар Қаротаҳр /Туркистони Чин/ навишта шудааст.

— сунгудҳои динӣ, ки дарозтаринаш бо истилоҳи *āfurišn* ва кӯтоҳтаринаш — *ttahz* номбар мешаванд; сурудҳои *Gōwīšn īg dəw xəndəq* ва *Bōwīšn īg dəw rəsūn* аз ин қабиланд.

¹ Дини монавӣ динест, ки онро пайғамбар Монӣ /218–274/ таъсис кардааст. Тарғиби дини монавӣ ҳанӯз дар замони сосонӣ ба Осиёи Миёна расида ба тарафи шарқӣ паҳн шуда мегирад.

Забони матнҳои монавӣ ва матнҳои китобҳои дигари порсии миёна ба лаҳҷаҳои гуногун тааллуқ дорад, ки он ҳатто дар ифодани изофат дила мешавад / -ē / ва / -īg /. Тафовут / ҳо / и дигар:

- дар матнҳои монавӣ фонемаи ē хеле кам дучор мешавад:

Sār "сол", *rāz* -"ларзидан";

- ба ҷои =пп= бисъёр вақт гурӯҳи =пɒ= меояд:

dānīm - "гандум", *xānī* - "хандидан";

- асоси замони ҳозираи феъли нишастан *nīsīy* (< *nīsīd-) ва дар матни китобҳо *nīsīn*;

- тафовути талағӯзи калимаҳои мухталиф. Масалан, *māj*

- монавӣ, *māg* "магъз", *dānestān* -монавӣ, *xānestān* "зимистон".

Позанд. Дар зери ин истилоҳ матнҳои порсии миёнаеро, ки ба ҳати авестой навишта шудаанд, мефаҳманд.

Дайдоши ин гуна матнҳо сабаби таъриҳӣ дорад. Бо муғури замон забони порсии миёна аз доираи истеъмол мебағояд, зардуштиён ба забонҳои дигар гал мезадагӣ мешаванд, матнҳои ба системаи ҳати порсии миёна навишташударо хондан имконназир мешавад ва аз ин сабаб матнҳои диниро, ки талағӯзи дақиқи онҳо яке аз талабҳси асосии динӣ Ҷуд, ба ҳати авестой сабт мекунанд. Дар ҳондани матни посанҷ (а ҳар гуна тарзҳои сунъӣ роҳ медоданд.

Ба ин системаи ҳат матнҳои муҳими зардуштӣ мавҷуданд:

- тарҷу аи бобҳои қалони Авесто: *Vendīdād*, *Yasna* бо *Qāθā*, ҷанд *Yāt*. Қисми Авесторо, ки дар адабиёти зардуштӣ ба унвони *Nīrangistān* маълум аст, аз тарафи Нериосанг тарҷума шудааст;

- тағсирӯ шарҳи қисмҳои гуногуни Авесто, ки ҷандин насли муғбадони доираҳои гуногун онҳоро тартиб дода буданд.

Ба позанд чанд асари дигар ҳам навишта шудааст;

Ағадор-т йомъарәд-бәёни ойнда/аз нүктәи назари зардуштиён/ ба назм; *Şkand - Сынаныг Wizär*, ки муаллифаш *Mardon Farrar-т Өхнөттөлдөлөн* буда, таъриғи дими зардуллык ва танқиди динҳои дигарро дар бармегирал. Ин матн дар асрҳои миёна ба забони санскрит тарқума шудааст;

Сим-т Kustig, ки дар он тавсифи камарбанди мұқаллас дода шудааст.

Дөзанд бо хусусиятҳои хоси фонетикияи фарқ мекунад. Масала! ба овози *χ* дар матни китоби овози *χ'* мутобиқ аст:

hargiz - "ҳаргиз". Шаклҳои дигари хоси позанд *gazəñəñ* - китоби *Waqifistan* - "боварӣ доштан", *əgəzəftə əgəzift* - "гунод", *bañad, չանձու* китоби *Bawad, Յանձ* - "бувад, շավад".

Дабирон ҳангоми навиштани матни позанд дар зери тасири шевай модариашон қалимаҳои порсии миёнаро шаклам дигар мекарданд. Ҳақиқатан вуҷуд доштани шаклҳои позандиро материали шевагӣ тасдиқ мекунад.

д. Матни порсии миёна инчунин дар палирүсҳои аз Миср ёфтуда ва ба астри УШ тааллуқдолта, матнҳои исавӣ оварда мешавад. Қалима ва ибораҳои гуногуни ин забонро аз матнҳои оромӣ, туркии қадим, арабӣ, чинӣ, тухорӣ ва гайра пайдо кардан мумкин аст.

Забонҳои дигари давраи миёнаи эронӣ

Забони парфиени Аз забонҳои дигари миёнаи эронӣ ба забони
порсии миёна наздиқтаринаш забони парфиени
мебошад.^I

^I Дар анъанаи истеъмоли истилоҳҳои "пахлавӣ", "порсӣ" ихтилофоте вуҷуд дошт, ки то ҳоло ҳам беъзам дуюор мешавад. Забони парфиени пахлавӣ (<*pahlevi*> <*pahlavi*> <*parzava*> ва суф. -*ғӯз*/номида мешуд. Забони порсии миёна *রাজা* <"рəззак" ном дошт, ки ҳар дуи онҳо ба этно/толо/ нимҳои *Rājbaras* ва *Rājā-* таалуқ доштанд. Дар асрҳои миёна ба ҷои истилоҳи порсии миёна пахлавӣ истеъмол каѓдан гирифтанд ва ин анъана то ҳолоб давом дорад.

а. Сарчалшмаҳои зеринни забонни парфиёни маълуманд:

- катибаҳои ду/се/ забонаи шоҳони сосонӣ /ниг.с. 11-12/;

- порчаҳои матнҳои гуногуни монавӣ, ки ҳамроҳи матнҳои дигари зеронии миёна пайдо ўзудаанд; аз ҷумла баёзи матнҳои гуногуни динӣ монавӣ /Angād Rōstān, Mūnīdegān, Nuzargān, Afrīwān/.

Матни *Ārdahang Nīgrās*, ки баёни мазмуни тасвири Монӣ *Ārdahang* /мк Аржанд/ мебошад, хеле асоиб аст;

- матни тамга, танга, палирус ва предметҳои дигар; иқтиbos ба забонҳои дигар /нисалан, армани/.

б. Вокализми парфиёни аз II овоз иборат буд /а ә ى ى ە
ә Ҷ ۆ ۆ ۆ/ ва консонантизм овозҳои зеринро дар бар мегирифт:
کەخسەرەپەغىزەزەل ва соналтҳо *خ و ۋ ئىن ئىن*.

Фонетикан парфиёни аз фонетикан порсии миёна бо ҳусусиятҳои зерини таърихӣ ғарӯ, мекунанд:

| овози зеронии қадим | ! парфиёни | | порсии миёна | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | овоз | мисол | овоз | мисол |
| * γ* | h | hālāy < "ğay- | s | sē< "ğaya- |
| * j | ž | žan " зан", иш- иц "jaciń " | z | zam " зан" |
| овози жин- дуав дупой | | | | |
| * k | s | sas < * dək̑m̑ "даҳ" | h | dah "даҳ" |
| * ġ(k) | z | zəzə < * ġ̑k̑d̑ "дил" | d | dił "дил" |

Аз мисоли охирин маълум мегарлад, ки ба парф. = *ra* порсии миёнаи - *l* мутобикат меқунад.

в. Ҳиссаи номй дар парфиёй аз тасриф маҳдум гарлид. Чун муайянкунанда ҳиссаи номй ё пеш аз муайяншаванда меомад— *warm sar* — "куллаи мавҷ" *kameig rožan* — "рӯзи кутоҳ"/ ва ё байд аз муайяншаванда меояд *frištag če pidar* — "фиристодай падар", *če če harven zréhan* — "оби ҳамаи даръеҳо /баҳрҳо/".

Шакли чамъ одатан ба воситай суффикси = *ān* сохта медуди *estun ān* — "сутунҳо" *Biðer-ān* — "абрҳо".

Баъзан шакли чамъ бо суффикси = *ēn* ҳам тартиб меебад:

zamānen — "замонҳо". Во ҳиссаи номии парфиёй омадани суффикси маънии абстракт = *eft* /дар катибаҳо-*tafīlīya*/: ҳусусияти хоси ин забон мебошад: *fužchrift* — "кӯзва, тавонӣ", *raſtift* — "ростӣ", *frafift* — "ишқ".

Бо ҳиссаҳои номй пешояндҳои зерин истеъмол мешуданд:

avak — "бар", *avē* — "бе", *adar* — "зери", *andar* — "дар", *au* — "ба"!¹⁾ *az* — "аз", *nēro* — "назди", *rad* — "ба", *par* — "ба воситай", *parvān* — "пеш...".

Баъзан пешоянҳо чун пасоянӣ истеъмол мешаванд:

nigorādan andar — "дар нестӣ"

Шумораҳои тартибии *naxwēn* — "жум" ва *Biðig* — "дуюм" хос буданд.

г. Ҷонишин. Ҷонишиноҳои шакли падежи номинатив ва гайри номинатив доранд:

¹⁾ Ин пешоянӣ барои ифодай пуркунандай бевосита ҳам истеъмол мегарлад: *Ké božah au tan* "Кӣ маро начот медиҳад".

az, tu -падежи номинатив ва *man, ta* - падежи гайри номинатив, *amā(x)* - "мо".

Бандакчишинашко:

| | ! шахси I | ! шахси 2 | ! шахси 3 |
|-------|-----------------|---------------|-------------------|
| танҳо | ! = <i>um</i> | ! = <i>ut</i> | ! = <i>us//is</i> |
| чамъ | ! = <i>amān</i> | | ! = <i>ašān</i> |

Ишоратчишинашко *im* (з. *imēn*) - "ин", *haū* (з. *haūen*) - "он", *haueč* - "худи ў"

Чишишинашко дигар: *manān* - "аз они ман", *bed(ən)* - "дигар", *hamag* - "хама" *harw(en)* - "хар" чхергэе - "худ".

Д. Дар забони парфиёни шаилҳои феълии замони ҳозира наға маҳфуз мондаанд:

| | | Танҳо | | | Чамъ | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | ш. I | ш. 2 | ш. 3 | ш. I | ш. 2 | ш. 3 |
| сигай хабарӣ | бандаку баромадаш | <i>amāyān</i> | <i>ehāyān</i> | <i>edāyān</i> | <i>amāyān</i> | <i>edāyān</i> | <i>enāyān</i> |
| | мисол | <i>nēnām</i> <i>əstām</i> | <i>garēn</i> <i>kareñ</i> | <i>āwādōd</i> <i>wāyēd</i> | <i>əstām</i> | <i>nēnēd</i> | <i>nāyēnō</i> |
| сигай ало- қаман- дӣ | бандаку баромадаш | <i>cānām</i> | <i>zahām</i> | <i>zātām</i> | <i>zānām</i> | <i>zadātām</i> | <i>zānām</i> |
| | мисол | <i>əvədāxān</i> <i>nēnām</i> | <i>əzāh</i> <i>wēnāh</i> | <i>əstāh</i> <i>wēnāh</i> | <i>nēnām</i> <i>nēnām</i> | <i>nēnēd</i> <i>nēnām</i> | <i>pāyānd</i> |
| Феъли еридиҳандай Гад. | | (a) <i>hem</i> | <i>a'i</i> | <i>ast</i> | <i>hemād</i> | | <i>atēnō</i> |
| Феъли еридиҳандай Гаво | | <i>gawān</i> | <i>gawāñ</i> | <i>gewāñ</i> <i>gewed</i> | <i>gawām</i> | | <i>gawēñ</i> |

Мисолдой дар چалвал до овардашуда аз решахои зерин тартиб ёфтаанд:

əbəðək -"начот додан", *əs* -"омадан", *əwak-*
 "овардан", *bał* -"бурдан", *kał* -"кардан"¹, *rəy-*
 "пойдан", *wāy-* -"овардан, бурдан" /мк дуси "вести, приводить"/, *Wen* -"дидан", *wēnd* -"ёфттан", *əst* -"истодан". Гайр аз ин, шакли махсус барои шахси юн танҳо ва ҷамъи
 сигаи шарти-хоҳишмандӣ бо суффикси *-ənədək* вуҷуд дошт:
kakənədək "котки кунад"/"кунанд"/.

Тарзи мағбул /ва феълҳои монда/ ба воситай суффикси -3-
 соҳта мешуд:²

bōz -"начот додан": *bōks-* "начот ёфттан"
wigrān -"бедор кардан": *wigrās-* "бедор шудан"
hanjām -"тамом кардан": *(h)anjas-* "тамом шудан"

Шакли қаузатив ба воситай дароз карданни садоноки асос
 соҳта мешавад:

widar -"гузаштан": *widək* -"гузарондан"
san -"баромдан/болов/": *sān* -"баровардан/болов/"

Дар забони парфиёни ҳам мисли забони порсии миёнга системаи
 шаклҳои замони гузаштаи феъли эронии қадим аз байн рафт ва сис-
 темаи нав аз сифати феълии замони гузашта ва феълҳои ёридиҳонда
 таъсис меёбад.

Жаҳс дар тасрифи феълҳои монда ба воситай феъли ёридиҳонда
 ифода мегашт: *əgao/bōm* -"омадам" - Дар шахси сеюм

¹ Асоси *kał* - ҷун хусусияти хоси ҳагони парфиён, и сабт ба
 забони порсии миёнга / *kik* / ба ўзмур меравад.

² Муқоиса қун ав. *tafs.* -"гарм шудан" аз решани *Tar-*
 тоҷ., "тағсидан, тобидан"

фөзли ёрдыханда меафтад: ... *čē rāwān man tābād*
— "...ки /он/ пешти ман медуралшад".

Барои фөзлҳро гузаранд ҷунин ибора ҳангоме сохта мешуд, ки роли мубтадои ҷумларо исм иҷро мекард: *čādādān iñ zətən zāmād'* — "Аъёну ашроф ин суханро шуниданд". Агар мубтадои ҷумла ҷонишини шахсӣ мешуд, он дар падеди гайри номинатив гузашта мешуд: *man dāst qarad'*. "Ман қаср соҳтам". Дар ин гуна мавриди мубтадо ба воситаи бандакҷонишн ҳам ифода гашта метавонист. Бандакҷонишн ё бо қалимаи аввали ҷумла ё фөзл дар шакли сифати фөзли якҷоя меомад: *dādālum was mān dāst* — "ман андуҳ/дард/ ва бисъёр часад дидам"; "...*wād kād iñ wāk̄-mān* — "...ва вакте ки ман ин гуфтам".

Яке аз ҳусусиятҳои хоси фөзли парфиёни дар он аст, ки ба гайр аз сифати фөзли ба *-t* (*wāxt-*, аз *γwak* — "гуфтан", */wɪl frāst* аз *γfras-* — "пурсидан", *kīst* аз *γkawš* — "коштан" / сифати фөзли ба *-ād* вуҷуд дорад. (*parād* аз асоси *rāz-*, *γfras-* — "пурсидан", *sānād* аз *γsan* — "бардоштан", *bātād* аз *γbāt-* — "нола кардан")

Масдар бо суғфиксӣ *-(a)dān* сохта мешавад.

в. Лайвандакҳо: *aq* — "агар", *bēz* — "аммо", *čē* — "ки", *čiwaðōn* — "ҷун", *kād* — "вакте ки", *kē* — "/касе/ки".

забони сугдӣ

Забони сугдӣ — забони шарқии эронии миёна мебошад, ки дар таърихи забони тоҷикий роли басо қалоне бозӣ мекунад: шеваҳои бисъёри тоҷикӣ дар маконе ҷойгир шудаанд, ки пештар дар он забони сугдӣ истеммол мегашт.

Ик парфиёни *abdāzād'*, ти. *acədāxt* "наҷотефта".

а. Сарчашмаҳои асосии забони сүгдӣ:

- маҷмӯи ҳӯҷҷатҳои гуногуни кӯҳи Муг, ки онҳоро эроншиносони Ленинград А.А.Фрейман, М.Н.Боголюбов, О.И. Смирнова ва В.А.Лившиц таҳқиқ кардаанд;

- матнҳои гуногуне, ки дар танга, зарғҳои нуқра, хуму хумпора, пӯст өв матоъ навишта шудаанд ва аз маҳалҳои мухталифи Осиен Миена ефт шудаанд,

- китобҳои гуногун бо матни дини буддой /Vessantara Jataka, Сутрай¹ ноҳунҳои дароз, Сутрай сабабу натиҷа ва гайра/ ва иқтибосҳои гуногун аз он китобҳо;

- матнҳои иқтибосии гуногуни монавӣ /масалан матни ба ном афсонаҳои сүгдӣ/;

- матнҳои исавӣ /саргузашти Георгии муқаддас ва гайра/.

Қадимтарин сарчашмаи ҳаттии сүгдӣба ном "номаҳои кӯҳна" мебошал, ки аз Туркистони Шарқӣ пайдо шудаанд ва ба асри ІУ милодӣ тааллук доранд.

Яке аз дёртарин матнҳои сүгдӣ катибаи сезебонаи /сүгдӣ, туркӣ, хитой/ аз Карабалгасун /Муғулистон/ мебошад, ки ба асри IX милоди мансуб аст. Аз адабиети хоси сүгдӣ то ба замони мо иқтибосҳо аз "Достони Рустам" омада расидаанд.

б. Сүгдиен системаи хосе доштанд, ки аслан аз системаи ҳати ороми баромада, шаклҳои мухталифро доро буд. Гайр аз ин, онҳо аз системаи ҳати монавӣ истифода мебурданд. Се шакли мухталифи ҳати сүгди, овоҷҳои гуногунро ифода мекарданд:

¹ Сутра /хӣ. sūtra /— "китоб"

| | | | |
|---------|-------|--------------------------------------|---------------------|
| /алиф/: | [a] | > _{zsk} [a _{zsk}] | —"раск" |
| | » [ə] | » _z [ə _z] | —"қаҳт" |
| ε: | [ɛ] | німб [намб] | —"шабнам" |
| | [v] | вүт [вүт] | "гирифтан, ефтап" |
| β: | [v] | βγ [vay] | —"худо" |
| | [f] | γγβ [γαγβ] | "бисъер" |
| g: | [g] | > _{ngend} [angrand] | "бурдан" |
| | [ɣ] | γγγн [γαγн] | "гарон, вазнин" |
| | [χ] | > _{xw} [xō] | —"у" |
| d: | [d] | > _{ndwxs} [andwxs] | "чилду чаҳд кардан" |
| | [ð] | dʒ> [ðasa] | —"даҳ" |

h - ҳарфест, ки чун олати ороиши матн ҳизмат карда метавенист;

| | | | |
|----|-----------|-----------------------|--------------|
| W: | [u] | wρyw [uvuu] | —"хар ду" |
| | [o] | xwst̪r [xoštr] | —"шутур" |
| | [ə] ē [ɔ] | rw̪t̪ [rət̪] ē [rət̪] | —"даръе" |
| | [w] | wym [wēn] | —"динан" |
| Z: | [z] | zyγn [ziγn] | —"зар" |
| | [ž] | zγyγz [žyγz] | —"чез задан" |
| ž: | [ž] | rɒnž [ronž] | —"панҷ" |

X: [x] xwñx [хипаҳ]-"у"; баязан дар ин гуна мавридҳо ҳар-

фи *h* истеъмол мешавад;

| | | | |
|----|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| y: | [i] | wysp [wisp] | —"хама" |
| | [ɛ] ē [ɛ] | tzyγul [taziγul, tažen] | —"хафтон" |
| | [ai] | pt̪čkwy̪t̪ [patčkwat̪] | —"мегӯяд" |
| | [u] | yuγr [yuγār] | —"аммо" |
| K: | [k] | kүγn [kizən] | —"тараф" |
| | [g] | kwtr [gotr] | —"авлод"/иқтибоси хичдә/ |

| | | |
|--------------|---|--|
| $\delta:$ | [δ] бүн [δen] | —"дин" |
| | [ϑ] х ² δнк [$\chi\ddot{\delta}\text{nk}$] | —"тахт" |
| | [ℓ] δwt [$\ell\ddot{u}t$] | —"хамвон" |
| $m:$ | [m] т ² н [$t\ddot{a}n$] | —"хирад" |
| $n:$ | [n] н ² м [$n\ddot{a}m$] | —"ном" |
| | [m] кнр [$kam\beta$] | —"кам" |
| $s:$ | [s] δst [δast] | —"даст" |
| (аүн): | [$\bar{\theta}$] стрыс [$\mathfrak{s}\bar{e}tr\bar{\theta}\bar{s}$] | —"зан" |
| | ‘ \bar{y} [\bar{e}] ё [\bar{e}] ўs [$\bar{e}s, \bar{es}$] | —"омадан" |
| $p:$ | [p] р χ [$ra\chi$] | —"дар/пешояны/ |
| | [$\bar{\epsilon}$] р χ ² нн [$\mathfrak{r}\bar{a}man$] | —"браман"/му ² бали хинци/ |
| | [φ] р χ м ² [$\mathfrak{r}\bar{a}matay$] | —"фармудан" |
| $\phi:$ | [φ] p χ к φ [$pa\chi k\bar{\varphi}$] | —"харошидан" |
| $c:$ | [\bar{c}] с \bar{c} т [$\mathfrak{c}\bar{a}\bar{c}m$] | —"чашм" |
| | [$\bar{c}j$] р \bar{c} дунс [$\mathfrak{r}\bar{a}di\bar{n}\bar{j}$] | —"кашидан" |
| | [\bar{ts}] м \bar{c} [$\mathfrak{m}\bar{a}\bar{c}\bar{o}$] | —"ин чо" |
| | [\bar{dz}] р \bar{c} вн \bar{s} [$\mathfrak{r}\bar{a}dv\bar{u}\bar{s}$] | —"буй гирифтан" |
| $j:$ | [\bar{j}] ёнжн [$\mathfrak{e}\bar{n}j\bar{u}m$] | —"анжуман" |
| | [$\bar{\chi}$] ёнв \bar{e} [$\mathfrak{e}\bar{n}w\bar{e}\bar{z}$] | —"чидан" |
| $g:$ | [\bar{g}] զ \bar{e} н [$\mathfrak{z}\bar{a}\bar{m}$] | —"майча" |
| $z:$ | [\bar{z}] δн \bar{z} [$\mathfrak{d}\bar{u}\bar{z}$] | —"дур" |
| | [\bar{az}] т \bar{z} г [$\mathfrak{t}\bar{a}\bar{z}\bar{y}$] | —"мург" |
| $\check{s}:$ | [\check{s}] ё \check{t} [$\mathfrak{e}\check{s}\bar{a}\bar{t}$] | —"шод" |
| $t:$ | [\bar{t}] т \bar{t} [$\mathfrak{t}\bar{a}\bar{m}$] | —"лүзах" |
| | [\bar{d}] ё \bar{t} [$\mathfrak{e}\bar{a}\bar{v}\bar{d}$] | —"харт"; дар ин гуна |

маврид² ҳарфи \tilde{t} ҳам истеъмол мешавад.

$\check{g}:$ [\check{g}] хур \check{g} [$\mathfrak{x}\bar{e}ra\bar{g}$] "... и хеш 'худ'"

Мөхияти фонетикии ҳарфҳо ба воситаи таҷлили муқоммавии системадоҳои хаттии сүғдии буддой, исавӣ ва монавӣ аниқ гардидааст. Масалан:

| Системаи хат | | | талафуз | тарҷума |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| буддой | исавӣ | монавӣ | | |
| - | тӯр ² | тӯб | тӯр ² | "рӯз" |
| ҷӯр ² ðzv̚wšk | ҷӯр ² žw̚xšq | ҷӯр ² jw̚xšq | ҷӯр ² žw̚xšk | "бисъер" "дарвеш" |

Барои равнаи фонетикии сүғдӣ дигаргуниҳои зерин хосанд:

- ағтиданни садонок ва ташаккули гурӯҳи ҳамсадоҳо:
 - * pati= čaxša-> pčaxš - "гирифтан" (pčxš-)
 - * moxšika-> mwxšk - "магас" (mwxšk)
 - * učv̚zajna-> wšajn "Баҳром" (wšjn)
- i-умлаут, яъне таъсири сонанти у ба овози ҳичрои пеш аз ҳичрои у-дор омада:

* патука- > nɪrk -"нар", * təv̚dʒu- > tɪv̚r - "марг" (тӯбӯгу), * fta- rəz̚aya-> frəz̚ "роҳномой кардан" / frəz̚ /, * apa- dəv̚aya-> ərəħež "пинҳон" кардан"/ /> p̚yɪw> yz), "казуға-> k̚s̚p̚"санѓпушт", / k̚ u ħr / . Табдили ҳамсадоҳо ва гурӯҳрои зиёди ҳамсадоҳо ба ё: * řkar-> řkar- "гирифтан" (řkr-), * ара- sr ɛ-> p̚rət - "тартиб додан" (p̚rt)

* řyava-> řaw - "сиеҳ" (ř>w), * řrauni-> řɔn - "тон" (řvn)

* řət̚t̚yala-> st̚ik- "сем" (st̚ik), * piňna- bəta-> p̚šən- "озуқа" (p̚š̚p̚), * granđi > x̚anđš - "бастан" (x̚anđš), * řuň-> řaw - "рафтан" / řw /, * ahi > * ahi > iř - "ҳости".

- Мисолҳои дигари табдили гурӯҳҳои ҳамсадоҳо: "č>č:
 • *Zaraivušta* -> *zrušč* "Зардушт" (*zrušč*); • *tžna*=>*čišna* -
 "ташнагӣ" (*čišn*); • *d>đ*: *đuymat>žuyma* "дурӯзӣ"; *đrđr*: *đrđr>pasra* -
 "девор" (*čzr'*); дар мавқеъҳои муайян гурӯҳи *đr-* маҳфуз
 мемонад.

Мисли забонҳои дигари миёнаи әронӣ, ки системаи хати оромиро
 ишт疫ом мекарданд, дар забони сурдӣ ҳам як қатор мағдумро ба
 воситаи ҳетерограммаҳо ифода мегардад/ниг.ба саҳ.²⁴

>B ɿ>p̥tar - "падар",
>P ɿy - "-пайвандаке [*utic?*]
>U ɿk>čanaki "вақте ки" (*c>h>kw*)
>U K ɿy - čanaki-ti - пайвандак бо ҳиссача,
>č ɿry - "сонӣ" (*rty*).

KZNH - tawr "ин тавр" (*m'gδ*)

L' - na - "не, ма" (*n?*)

MN čon "аз" (*sin*)

MLK' æx̥səd - "подшоҳ" (*χ̥syd*)

MR'y uus "ого" (*χ̥m̥vñ*)

p'z ɿy ramti "аз ин сабаб, аммо"

ɿy - t̥ "ҳиссача"

в. Дар инкишифи соҳти грамматикии забони сурдӣ қонуни вазни
 асос аҳамияти қалон дорад. Қувофиқи ин қонун асосҳо ба ду қисим
 ҷудо мешуданд: сабук ва гарон. Асосҳои гарон асосҳои номида
 мешаванд, ки садоноки дароз ё садоноки кӯтоҳ доранд, ки байд аз
 он гурӯҳи ҳамсадоҳо меояд. Асосҳои сабук асосҳои меноманд, ки
 садоноки кӯтоҳ дошта, байд аз он гурӯҳи ҳамсадоҳо надошта бошанд.
 Натиҷаи амали ин қонун он аст, ки асосҳои гарон аз садонокҳои
 анҷома маҳрум гаштанд, аммо асосҳои сабук онҳоро нигоҳ доштанд.

Бояд қайд кард, ки дар натиҷаи таъсири аналогия аңомаҳои асосҳои гарону сабук омехта мешаванд.

г. Аңомаҳои асосии тасрифи ҳиссаҳои номӣ дар ҷалвали зерин оварда мешаванд:

| | | Асосҳои сабук | | | асосҳои гарон |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | | чинси мардана | чинси миёна | чинси занона | |
| т а н ҳ о | Nom. | čašti -y (ešmy) | -w batu (batw) | -> eħšara (eħsp) | - |
| | Oblig. ¹⁾ | =y tamē (t̥myk) | =y yarə (yryy) | =y wanya (wnyk) | wartan (wrtan) |
| | Acc. | tamyr (t̥myr) | =y yarya (yryy) | eħšargya j> (eħspry) | |
| ч а м б | Acc. | -w čaštu (ešmw) | -w batu (batw) | -w wanu (wnw) | wartane =y (wrtiny) |
| | Nom. | =t> čašnita (ešmt') | | | -t wartano (wrtano) |
| | Oblig. ¹⁾ | =ty> yartya (yrtiy) | wanoya (wnoy) | | sribang (sribang) |

Дар ҷалвал қалимаҳои зерин оварда шудаанд: Čašt - "чашм", bat - "гӯд", yarə - "куҳ", Saribang - "сардор", tam - "дӯзах", wan - "дараҳт", wartan - "ароба", eħšar - "шаб".

¹⁾ Объединение /рус. косвенный падеж/ одатан барои ифодагӣ шакт, падежҳои гайриноминатив истеъмол мегардад. Дар забони сутди шакли падежҳои генитив, датив, аبلاغив ва лигарҳо дар баяз мавриди фарӯ замекарӣ ва барои ифодааш истилоҳи объединение истеъмол мешавад.

Дар шуморай чамъ шакиҳои зерини инъикос гаштаанд: *Nom.*
маҳтум ба *-išt(-yšt)-var-išt* "худоҳо" (*врузт*), *obligatus*
маҳтум ба *-ān(-'n)* - *varān* "худоҳо" (*врн*).

Сифат ва зарфи сугдӣ аз исм фарғи калоне надоранд: *хӯб*
- "хуб" *хӯнн* - "кам", *хӯз* - "ағиб", *sm'xanb's*
"самарканӣ", *gūn's'ek* - "хурд", *z̄m'buk* - "сугдӣ",
rɒt' - "наздигтар" /дк. ба соҳти дараҷаи қиёсӣ/
Мисли забонҳои лигари эронӣ дар сугдӣ ҳам қалимаҳои мураккаб
маъмул буданд: *rəm'ɒn'b'z'* - "фармондор", *bɒ'prɒnt*
- "соҳибхоназан", *'vuz'gurik* - "бадбахт", *rɒtsəd* - "боз"

д. Ҳелҳои ҷонишишн.

- шахсӣ:

| | Танҳо | | | Чамъ | | |
|------------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------|
| | ш.1 | ш. 2 | ш.3 | ш.1 | ш.2 | ш.3 |
| <i>Nominativ</i> | <i>'z̄w</i> | <i>t̄wɪs</i> | | <i>m'x</i> | <i>z̄m'x</i> | |
| | | | | <i>m'yw</i> | <i>z̄m'yw</i> | |
| <i>Obligat.</i> | <i>m̄'</i> | <i>t̄w'</i> | : | | | |
| бандакҷонишишнӣ | - <i>ay</i> | - <i>fj</i> , - <i>flj</i> | - <i>z̄w</i> | - <i>m̄</i> | - <i>fa</i> , - <i>fm̄</i> | - <i>z̄n</i> |
| | | | - <i>z̄y</i> | - <i>n̄</i> | - <i>fy</i> | |

- нағси: *yurtz*, *xwtyq* - "худаҳ" *z̄z'uñh* -
"худам" *rӯzrb* - "аз они худ/аш/, ... и худ"

- ишораӣ: /дар бисъёр мавғидҳо роли ҷонишини шахсии
шахси сеом ва артийлро иҷро мекарданд/:

| | | хетеро- граммахо | Ба маъни "ин" | | Ба маъни "он" | |
|------------------|------|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | марлона. | занона | мардона | занона |
| т а | Nom. | $\tilde{z}K$ (m.) $\tilde{z}Kh$ (f.) | $x\bar{o}$ (xw , γ_{pw}) | xa (x^o , y_{ih}) | $y\bar{o}$ (yw) | ya (y^o) |
| | Acc. | $\tilde{z}Kw$ | (a) wu , δ (γ) ww , γ_w | wa (w^o) | amu | |
| | ObL. | $\tilde{z}Kw\bar{y}$ (n.) | $w\bar{y}\bar{e}$, $a\bar{y}\bar{e}$ ($w\bar{y}$) yy , γ_y) | | ami(n) (γmy) | |
| ч а м ъ | Loc. | $\tilde{z}Kw\bar{y}h$ | (a) wya (γwyh , wy) | | (a) mya (γmy) | |
| | Nom. | $\tilde{z}NH$ | $x\bar{q}$ (x^o) | | | |
| | Acc. | . | | wa (w^o) | | |
| | ObL. | | $wi\bar{e}$ ($w(\bar{i}) yy$) | | | |

Гайр аз ин, шаклҳои дигари сердумори чонишинҳои ишоратӣ истеъмол мешуданд: $и\bar{y}\bar{b}no'$, $t\bar{u}bno'$ /шаклҳои падежии гуногуни чамъ/, $и\bar{y}\bar{b}$, $и\bar{y}\bar{b}$, $\bar{y}\bar{b}$ /ба маъни "худи ин", "худи он"/,
- номуайнӣ: γ_{pyw} "дигар", $\gamma_{pyt\bar{h}}$ -"ҳама". $\gamma_{\bar{h}}$ -"ҳама", $\gg \delta \bar{c}w$ -"ким-чи", $\gg \delta \bar{c}h$ -"ким-ғӣ";
- савойӣ ва мисбӣ "кӣ", $\bar{c}w$ "ҷӣ", $\kappa\bar{c}e$ -"қадом", κw -"куҷо", $\kappa \bar{b}(?)$ -"кай".

е. Феъл шаклҳои сердумори гуногуно дорост. Ҷар системаи феъли замонҳои бисъёре /ҳозира, оянда, се шакли имперфект,

претерити феълҳои гузаранда ва монда/, сугаҳо /хабарӣ, алоқамандӣ, хоҳишмандӣ, шартӣ, амрӣ/, бокимондаҳои тарзи миёна /ғайр аз тарзи фӯйлу мағбул/ ва инҷунии як қатор шаклҳои таркибӣ дорад.

| | | Замони ҳозира | | | замони им-перфект |
|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | хабарӣ | алоқамандӣ | хоҳишмандӣ | |
| т | шахси I | χəzvam (χəzvəm) | χawān (χwən) | mukay (mukay) | wēnu (wūnu) |
| а | шахси 2 | χəzvē (χəzvəy) | təzā (təzə) | bāre (b'ərə) | vāzāmē (vəzəməy) |
| ҳ о | шахси 3 асосҳои вазнин | təst (təst) | əzgāt (əzgət) | wēnē (wənəy) | wēn (wən) |
| | асосҳои сабук | vartē (vərtəy) | χanāti (χənətəy) | | vara (vara) |
| ҷ а ! | шахси I | əjriðim (əjribym) | waxsēm (wəxsəm) | əðətēm (əðətəy) | vēlēman (vələmən) |
| м ъ | шахси 2 | ðərtə (ðərtə) | ðərlə (ðərlə) | χawēb (χəwəb) | əjriðasə (əjribəsə) |
| | шахси 3 | kāmād (kāmād) | χiñād (χiñād) | χiñēd (χiñəd) | wēnānō' (wənənəd) |

Шарқияти шевагӣ ва системаи хат сабаби асосии онанд, ки шаклҳои дар матн омадаи феълий аз шаклҳои дар ҷадвали боло додашуда тафовуте дошта метавонанд.

Дар ҷадвал намоёнтарин шаклҳои феълий аз асосҳои зерин оварда шудаанд:

»jy - "зодан", »χt - "омадан"/замони ҳозира χy-),
 »χyð - "хостан", vəz'm - "ғиристодан", vəz - "бурлан",
 ð'z - "доштан", jyvə - "донистан", kənəl-, qənəl-, məl-

-"кардан", φ^m -"хостан", $\check{š}w$ - "дафтан", $\check{t}ys$ -
"даромадан", wys "начот ёфтан", wyn -"дидан".

Чунонки аз ғалвал аён аст, системалық тәсілдер сүгді шакли имперфекти әронии қалымро ынгоҳ доштааст /мк дар забони порсии миёна ва парфян шакли замони гузашта аз сиғати фәйль сохта мешуд/. Дар забони сүгді аугмент мағұз мемонад ва дар мавқеи баян аз префикс меояд:

$\check{t}y\check{o}\check{s}$ = ($pt\check{y}w\check{s}$) - "шунидан" < * pati = gauš =
- "замони ҳозира", аммо $pt\check{y}\check{o}\check{s}$ = ($ptyw\check{s}$) < * pati = a = gauš =
имперфект; $zwart$ = ($z\check{w}t$) < * uz-wart- замони
ҳозира, аммо $z\check{w}wart$ = ($z\check{y}w\check{r}t$) < * uz = a = vart = -
имперфект;

Аз рүи аналогия бо ин шаклар орны префикслор дар имперфекти фәйлар орнында да жаңа салоноки дароз пайдо шуда метабонист. Масалан, аз фәйли sny - "шино кардан" имперфекти syn^y = - сохта мағұл, алардың реңдеуелерінде префикс надоштааст:

$s\check{n}ay$ = : $snay$ = $z\check{w}art$: $zwart$

Ба худи ҳамин тарық аз асоси $\check{š}m^3č$ - "андешидан"
имперфекти $\check{š}um^3e$ - сохта мешуд ва гайра.

Гайр аз ин, шакли имперфект ба воситалы префиксмен m^3pt
аз pt "афтидан"/, m^3n - ($m^3n\check{t}y$) аз $\check{t}y\check{y}$ =
"нишон додан"/, суффикси $-z$ ($>skw>z$ аз $>skw$ -
- "мондан"/ сохта шудааст.

Фәйлар зерин дар забони сүгді чүн фәйли ёридиңанды истеммол
мешуланд: vni , zny - "судан", wm^3t , $m^3č$ - "булан".

$>skw$ - "мондан" / аз ҳаракат/, kyn - "кардан". δ^3z -
- "доштан" ва гайра. шаклар гүногуны фәйли "бурдан"-ро меорем

| | реша | ah- | | | aw= | | |
|---------|------|-------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | замон | замони ҳозира | импер-фект | замони ҳозира | импер-фект | |
| | | шахс суга | хабарӣ | | алоқаман-дӣ | хабарӣ | алоқа-мандӣ |
| т а н и | I | 'y ^m | y ⁿ | | /w ^m | w, w ^m | w, w ⁿ |
| | 2 | 'y ^s | | | /w ^m | | |
| | 3 | 'st ^y , 'sey | >t, x>t | j>y >y ^t) | w ^m | w ^m t | w ⁿ t |
| ч а м ъ | I | 'ym(n) | | | | | w ⁿ |
| | 2 | (n)sδ(?) | | | | | |
| | 3 | xn ^t , >nt | | >yt ^m | w ^m | wn ^t | w ⁿ t |

Феъли сүғдӣ чанд навъ шакли номӣ дошт:

- сифати феълии замони ҳозира бо суффикси -ту: xw^mtu - "хӯрон", xwⁿtu - "куон";
- сифати ^{феминин} замони ҳозира бо суффикси -уу: y^muu - "дона", s^m>ayy - "фиркиунанда";
- сифати феълии замони гузашта, ки аз сифати феълии эронии қадим бо суффикси -та баромадааст. Аз он шаклҳои гуногуни замони гузашта сохта мешаванд: >k^tut^m - "кардам", >j^tutⁿ - "таваллуд шудам".

Ин шакли калима танҳо дар мавриди ифодai таърихи/тартиби рӯзӣ сол/истеъмол ве мешуд. Чун бандаки хабарии шахси сеъми танҳо ҷонишини ишорати >xⁿ /иик дусӣ это/ истеъмол мешуд.

- масдар аз асосҳои вазнин ба воситай суффикси $\cdot t / sn^t$
- "шино кардан" / ва асосҳои сабук ба воситай суффикси $\cdot y / sy$
- "лесидан" / сохта мешуд.

Аз ҳиссаҳои номӣ ва феълҳои ёридиҳанда феълҳои таркибӣ ташкил мешуданд: $\delta z^t \delta' z^m$ -"додаам"/перфект/ аз феъли гузаранда/, $\gg y t y s$ "омадай" /перфект аз феъли монда/.

Забони сурѓӣ як қатор шаклҳои ҳоси феълиро доро буд: онҳо аз шакли феъли тасрифшаванда ва ҳиссаҷаи аглютинативӣ, ки аслан аз феъл пайдо шудааст, таркиб мейғтанд:

- ҳиссаҷаи k^m барои б соҳтани замони оянда $/ sw^t b^k^m$ -"сӯроҳ ҳоҳад кард", $\gg y s m + k^m$ -"ҳоҳам омад"/;
- ҳиссаҷаи skm барои соҳтани шаклҳои давомдор $/ \check{sh}^n t skm$ -"рафта истодаанд"/;
- ҳиссаҷаи $\check{s}tn$ ҳам барои соҳтани шаклҳои давомдор $/ \check{sh}^n t m + \check{s} n$ -"рафта истодаам"/.
- ҳиссаҷаи x^t барои соҳтани таркиби феъли, ки амалу ҳаракати таҳмини ва шартиро ифода мекунад $/ p y u c^t \cdot x^t -$ "бӯяд тарк кунед"/.

ж. Ҳиссаҷаҳои нутк.

Пешояндиҳо: $\gg s$ -"аз" /аксаран дар шакли \check{sn} /
 δ -"бо" /аксаран дар шакли δm /, $p e$ -"дар",
 zm -"бо", $\gg k > w$ -"ба", $\gg t$ -"бз" /танҳо барои ифодай мухотаб?!, $p \delta^s e$ -"ба сабаби ...", $\check{s}^n i n$ -"гайр аз".

Колибҳои маҳсуси пешоянди...пасоянид: $z m .. p e \check{y} w$
"ҳамроҳи...", $K W .. s^s e$ -"ба тарафи..." ва гайра.

Пешояндиҳо бо ҷонишин ва зарф дар як шакл ҳамроҳ омада метавонистанд /мк немисӣ $\check{a} \check{t} \check{h} a i$, $n o e i$: ва р./ Мисолҳои ҷунин якҷо-

шавии пешоянд бо чонишин дар ҷадвали зерин оварда мешаванд:

| | | Пешояндҳо | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | չ < *hačā "аз | δ < *hadā "бо | ρt < *hārati "бар" |
| Чонишинҳои шаҳсӣ ва бандакҷони-гӯнҳо | шахси I т. | č̥m̥, =m̥č̥ | =m̥δ̥ | r̥m̥k̥ |
| | шахси 2 т. | č̥β̥, =β̥č̥ | | r̥f̥h̥, =y̥p̥e |
| | шахси 3 т. | =š̥č̥ | =š̥δ̥ | =š̥y̥p̥t̥, š̥w̥p̥t̥ |
| Чонишинаи ишоратӣ | дар вазифаи артикль | č̥(n)h̥, č̥n̥n̥ | δ(n)h̥, δn̥n̥ | r̥m̥, r̥m̥t̥ |
| | бо ҳиссаҳо— ҷаҳои тэъкидӣ: | =ənd̥ | č̥w̥n̥d̥ | o'γw̥n̥t̥ |
| | | =č̥v̥t̥ | č̥m̥(?)nt̥ | dym̥n̥t̥(y) |
| | | | č̥w̥(?)y̥d̥ | δw̥y̥δ̥ |

Дар ибораи қумтн̥т јюн̥ 5² -"ба" тарафи ин кӯҳ" пешоянди κ (n) "бо" чонишини ишоратӣ-тэъкидӣ (γ) m̥nt̥ якҷо ўзуда ҳамроҳи пасоянди 5² алоқаи калимаи ўн̥ /acc+/-ро бо калимаҳои дигари ҷумла ифода мекунанд. Якҷо шавии пешояндҳо бо' зарф: č̥(y)n̥h̥ < *hačā- + antara- "дар дарун", č̥β̥s̥ < *hačā- + adarisi "дар поён" ва м.инҳо

Серистеммалтарин пайвандакҳои сугдӣ γγy -"ва", č̥n̥k̥n̥ "чун" r̥w̥n̥t̥ -"аммо" мебошанд:

3. Ҳаразе вуҷуд дорад, ки матнҳои мавҷудаи сугдӣ ба шеваҳои иҷтимоӣ /социализм/ мансубанд: матнҳои сугдии буддой орфографияи

күнжаро мағұз дошта аз инқишиғи забони умумій ақиб монда буданд, матни монави дар даңраи табақаҳои боло равнақ мөефт ва матнори исави чун шакли гүфтүгүни забони табақаҳои поёни чамъият ба назар мерасанд.

| | шаклхори эронии қадим | <i>*k̥̣nay-</i> "кардан" | <i>*ast̥i</i> "аст" | <i>*imazorda- sāra</i> "инҳо" | <i>*ava-awla- sāra-</i> "онҳо" |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| шакл-! | монави | <i>k̥̣ni</i> (<i>k̥̣ni</i>) | <i>ast̥i</i> (<i>ast̥y</i>) | <i>martsar</i> (<i>m̥ts̥r</i>) | <i>ð̥ts̥ar</i> (<i>ð̥ts̥r</i>) |
| хори | буддой | (<i>k̥̣ni = ni</i>) | (<i>z̥ty, j̥sy</i>) | | (<i>ñ̥ts̥r</i>) |
| суг- ди | исави | <i>wan</i> (<i>wi</i>) | <i>xas̥i</i> (<i>xey, xey</i>) | <i>matsā</i> (<i>mc̥'</i>) | <i>ð̥tsā</i> (<i>wc̥'</i>) |
| шаклхон яғноби | кин- | <i>aš̥te</i> | | <i>mas(k̥e)</i> | <i>was(k̥e)</i> |

Лаҳҳай ҳүччатҳои күнхи Мұғ ва пешомади забони яғнобий, чи тавре ки аз ғалвали боло маълум мегардал, лаҳҳаҳои аз шевай матнори исави фарқ мекардагирав давом мелиханд.

забони хоразмӣ шарқлиносон кайҳо боз маълум карда буданд, ки дар Ҳораам забони маҳсусе буд, ки ба гурӯҳи забонҳои шарқии миёнан эронӣ дохил мешавад. Аз асари Абу Райдони Берунӣ /907-1048/ "Қитоб ал-Госор ал-Бокия" тақрим ва калимаҳои гуногуне ба забони хоразмӣ, сугдӣ ва забонҳои дигар маълуманд.

Соли 1927 донишманди турк Аҳмад Закӣ Валиди Тогани аввалин бор ҷумлаҳои пуррае ба забони хоразмӣ чор кард, ки онҳоро аз дастнависҳои қадима пайдо карда буд.

а. Агарчи қадимтарин сарчалмай хатин хоразмӣ матни тангаҳои мансуб ба асри І пам тааллуклошта ба ҳисоб равад ҳам, аз иш матнор

ягон хулосай мұхымме дар борал сохти забон саравардан амри маҳрол аст. Аз ин сабаб сарчашмаюи забони хоразмӣ матнҳои зерин мебошанд:

— матнҳои дар ҳуму ҳумпора /устухондон/, чубу ҷарм ва зарфҳои нӯқрагин нигошташуда, ки бо системаи хосе, ки дар асоси ҳати оромӣ ихтироъ гардида, ба ҳати сүғдӣ ҳеле монанд аст, навишта шудаанд; ин матнҳоро дар бозъёғти бостоншиносони советӣ дар Ҳоразм аз ҳароботи Топрак-қалъа /Д.м./ ва Ток-қалъа /Уз-УД.м./ В.А.Лившиц ҷудо карда таҳдил кардааст.

— матни бисъёр мұхым — калимаю ибораҳои хоразмӣ — дар қитоби Замахшарӣ /1075–1141/ "Муқаддимат-ул-адаб"^I/, ибтидои аспи XII, ки ба ҳати арабӣ навишта шудааст. Барои ифодаи овоэҳро хоразмӣ бъязе ҳарфҳои арабиро бо аломатҳои иловагӣ истифода мебурданд.

Ч. ۲. —барои "в"-и лабудандонӣ, калимаю ибораҳо дар матнҳои фикӯ /бо ҳуруфоти арабӣ/: "Ятимат-ад-даҳр"-и Алоуддин Ҷаҳрумойӣ /соли вафоташ 1257/, "Кӯнъят-ул-мунъа"-и Муҳтор аз-Зоҳиди ал-Газимиӣ /соли вафоташ 1260/, калимаю ибораҳои хоразмиро аз матнҳои фикӯ Чамолиддин ал-Имодӣ ҷамъ карда ҷун маҷмӯае "Рисолат-ал-алғоз" навиштааст^I.

Дар таҳдили сохти грамматикии ин матнҳои хоразмӣ хизмати В.Б.Хеннинг ва М.Н.Боголюбов қалон аст.

б. Системаи овоэҳои забони хоразмӣ ҳусусияти эронии шарқӣ /ҳамсадоҳои роғи ҷаранглогу беҷарапнг/ африкатаи ц ва гайра/ дошт.

^I "Муқаддимат-ул-адаб" — дастуруламали машҳури забони арабӣ дар ағроҳи миена, ки ба воситаҳт намоянлагони ҳалҳои бисъёре забони арабӣ месомӯҳтанд. Ӯдатан матни арабиро дар ин қитоб ба забони сӯзандагон тарҷума мекарданд. Ӯайр аз дастнависи қитоб бо тарҷумавӣ хоразмӣ дастнависҳои дигар бо тарҷумаси ларӣ, турки, мугули ва ғарба мавҷуданд.

"Чамолиддин ал-Имодӣ калимаю ибоғҳои хоразмии қитоби азбайнрафтани Ҷаҳриядини ут-Жуబазни "Мунъят ул-ғуҳаҳо"-ро ба ҳисоб гирифтад.

Хусусияти хоси вокализми хоразмӣ мавҷудияти садонокҳои димоғӣ буд, ки ба воситаи аломати сукун ифода гашта метавонистанд. Масалан, **l [tā]* "хоҳиш". Аз ин чост, ки калимаи *"зан"* ҳам чун *бӯ* ва ҳам чун *бӯн* навишта мешавад, калимаи *[kalā]* "калон" чун *к'* ва ҳам чун *к'**н* ифода мегардад. Хусусияти дигари вокализм он аст, ки садонокҳои калимаи оҳирӣ ҷумла ҳеле дароз талафӯз мешуданд ва ин ҳодиса дар орфография инъикос ёфтааст:

z'ak "писар"-- дар оҳирӣ ҷумла *z'oyk* /< эр_қад.*"zātaka"*/ *h'urd* "дод" - дар оҳирӣ ҷумла *h'uryo'* /< ғр.қад.*"zātāta"*/

Чун хусусияти муҳими фонетикаи таърихии ин забон нарӯшавии овоэҳои дандониро нишон додан мумкин аст:

*d>j [dʒ]: * *bandaya* "bastan">*βnṣy-*, *"zandaya-*ка- яқсола>*sɔy-*,
*t>c [tʃ]: * *pati-* префикс > *pc-*, * *arštakē-* "наиза" >*ʒ-*,
*ð>z: * *a-zaudaya* "бӯй гирифтан">*ʒmū-* * *zədya* "дил">*z-*
* i>s: * *xvairodya* = "хеш">*xɛsk*, * *raʃnā-* "тӯша">*psf*
* ʒ>s: * *ðaus(ə)ja* = "дӯшидан">*ðns*, * *nigovšaya* "гуш кардан">*ŋns*.

Яке аз ҳусусиятҳои муҳими фонетикаи таърихии хоразмӣ аз он иборат аст, ки *"ʒ* ба *f* табдил мёбад, масалан, *"muz'* "муш" >*muf'*, *"xaiʃka"* = "хӯша" >*mufuk*.

Дар айни замон дар забони хоразмӣ барье гурӯҳҳои кӯҳнаи ҳамсадоҳо маҳфуз мемонанд: *m̥yuy-* "хайвони широрӣ" <*"maga, βrō-* "бародар" < * *čxātā*, *çyū-* "тез" < * *tixra-* ва ғайра.

Равнақи фонетикии хоразмиро аз шаклҳои гуногуни дар асарҳои Берунӣ боқимонда фарҳидан мумкин аст. Берунӣ калимаҳои гуногуни хоразмиро аз сарчашмаҳои томусулмонӣ гирифта шакли кӯҳнаи фонетикиашро ифода намудааст: Берунӣ дар "Хитоб аҳ-осор..." шакли *wx̥*

— "Фариштай Вахш /Ому/" додааст ва дар сарчашмаҳои лигар ҳуди ҳамин калима ҷар шакли $\rightarrow xw$, лекин ба маънои "даръё" дода мешавад, ки он дар бобати $x\check{s} > x$ гувоҳӣ мелиҳад.

Кӯҳнатарин шаклои калимаро дар матнҳои Топрак-қалъа ва Тоқ-қалъа пайдо кардан ғӯмкин аст. Масалан, номи моҳ Фарвардин дар матни Тоқ-қалъа дар шакли *urwaztyn [kawarsi]*, аммо дар асарҳои Берунӣ шакли *urw(z)jn* оварда мешавад.

в. Ҳиссаи номии нутқ дар хоразмӣ унсурҳои тасрифро маҳфуз доштааст. Исломӣ ҷинсияти мардона ва занона ба тарзҳои гуногун тасриф мешуданд. Муҳимтарин нишони ҷаҳонии ҷинсият артикли \downarrow /мардон/ ва \downarrow /занона/ мебошад.

Исломӣ сершуморе суффикси ук $\leftarrow \text{ака}$ қабул карда ба тарзи маҳсус тасриф мешуданд.

- тасрифи шакли танҳо:

| | мардона | занона | |
|-------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|
| | | асосҳои маҳ- тум ба "-а" | асосҳои маҳ- тум ба "-ак" |
| Nom.- Acc. | ø | -a | -ka |
| Genitiv | ø | | |
| Possessiv ¹⁾ | =an | =ya | =ca |
| Affektiv | =a- | | |
| Instrument | =a | -o- | -ka |

Надем *Forschung* маънои ҳоси соҳибиятро ифода мекунад.

Мисолжо:

Possessiv-и чинсияти маңдана: $\dot{\epsilon} \ddot{s}^n$ аз $\dot{\epsilon} \ddot{s}^{\dot{c}}$ "ёл",
 $\chi \ddot{x}^n$ аз $\chi \ddot{x}$ - "хар", $\chi \ddot{x} \chi \ddot{x}^n$ аз $\chi \ddot{x} \chi$ -"шамшер";
Ablativ-Locative-и мардана: $\dot{z} \ddot{d} \dot{k}^{\dot{h}}(h)$ аз $\dot{z} \ddot{d} \dot{k}$ - "писар"
 $\dot{z} \ddot{u} \dot{n} \dot{d} \dot{k}^{\dot{h}}$ аз $\dot{z} \ddot{u} \dot{n} \dot{d} \dot{k}$ "хашм";

Obligatory занона / маҳтум ба .ā/: $\delta \dot{s} \dot{c} \dot{u} [b \ddot{a} \dot{s} \dot{c} \dot{a}]$
 аз $\delta \dot{s} t [b \ddot{a} \dot{s} \dot{t}]$ "даст", $\dot{q} \ddot{e} \dot{m} u [q \ddot{a} \dot{l}(q) \dot{m} \dot{u} \dot{e}]$ аз $\dot{q} \ddot{e} \dot{m} [q \ddot{a} \dot{l} \dot{m}]$
 "қалам".

Obligatory -и занона / маҳтум ба *kā/: $\dot{r} \ddot{u} \dot{s} [r \ddot{u} \dot{s} \dot{a}]$ аз
 $\dot{s} \dot{n} k [s \ddot{a} \dot{n} \dot{k}]$ -"гов", $\dot{m} \dot{u} \dot{x} s$ от $\dot{m} \dot{u} \dot{x} k$ "найза".

- шакли чамъ ба воситай суффикси -i ташкил мешуд:
 $\dot{y} \ddot{s} y(h) [y \ddot{a} \dot{s} i]$ аз $y \ddot{x}$ -"дандон", $r \dot{p} u \dot{k}$ аз $r \dot{m}$ - "пар",
 $\dot{z} \ddot{s} \dot{e} i [u \ddot{s} \dot{s} i]$ аз $\dot{z} \ddot{s}$ [u \ddot{s}] - "шутур".

Дар шакли чамъ калима жо пеш аз -i табдили $k > c$
 ба амал меомад: $s n k [s \ddot{a} \dot{n} \dot{k}]$, чамъшаш- $s n c [s \ddot{a} \dot{n} \dot{c} i]$, $\dot{z} \ddot{a} \dot{u} \dot{y} k$
 -"писар", чамъаш- $z \ddot{a} \dot{u} \dot{c}$, $x \ddot{u} \dot{x} k$ - "худ", чамъаш- $x \ddot{u} \dot{x} c$.

Гайд аз ин, шакли чамъ бо суффикси -əl дучор мешавад:
 $r \dot{v} k^{\dot{n}}$ -"хонажо" аз $r \dot{v} k$, $\dot{r} \dot{p} s n$ -"гусфандон" аз $\dot{r} \dot{p} s$, $\dot{z} \ddot{u} \dot{y} \dot{u} \dot{p}$
 -"шерҳо" аз $s \dot{z} y$.

Мисолжои шакли чамъи падежной мухталиф: *Possessiv-инстин*
 аз $v i m t$ -"замин" / *Nominativ-и* чамъ $v i v i m t / \delta s e n$
 / ик. болотар $\delta s t$ /, *Ablativ* $\dot{z} \ddot{u} \dot{n} \dot{c} y(k)$
 аз $\dot{z} \ddot{u} \dot{n} \dot{k}$ "хулқ" /, *Nominativ-и* чамъ $\dot{z} \ddot{u} \dot{n} \dot{c} y$.

Сифатжо одатан пеш аз исмжо меомаланд / $\chi \ddot{f} \ddot{e} \dot{n} k$ $\dot{z} \ddot{u}$
 -нигоҳи кофирана", $\dot{z} \ddot{u} \dot{s}$ $\dot{z} \ddot{u}$ "мурғони хурд", $r \dot{v} u \dot{k}$ $x \ddot{u} \dot{x}$
 -"шамшери шомӣ"/ ва аз рӯи чинсият ва шумора дигаргун шуда мета-
 вонистанд. $w \dot{d} n y k$ т., $w \dot{a} \dot{n} \dot{c} f$, чамъаш - $w \dot{a} \dot{n} \dot{c} y$ - "куҳна,
 куҳан" /.

г. Чонишинхъ.

— шахси:

| | шаклҳои мустақил | | бандакчонишинхъ | |
|-----------|-------------------------------|--|--|--|
| | танҳо | чамъ | танҳо | чамъ |
| | ш. I 1 ш. 2! | ш. I 2 ш. 3! | I 1 2 3 | ш. I 1 ш. 2! 3 |
| Nom. | n ² x | >w ² tk | | |
| Acc. | m ² s ² | t w ² g ² z ² | m ² y n ² y y ² y | m ² v ² f(y) m ² v n ² h ² y |
| Dativ | | | m ² y d(g) | |
| All.-Loc. | m(y)k | v(y)k | | |
| (в синт.) | m ² c | t w ² c | m ² h n ² y y ² y | |

— ишорати: "ин" ny(m.), нүн(f.), н²w(m.),
 чун муйянкунанда ҳамеша дар шакли ny вомехурд: 'ин'-н²
 /м., ч./ нүн /з/, н²ny (з. ablativ),
 ишоратчонишинхъи исмиду: нүс-'ин', н²w(y)t, нүн-
 "он", "худи он"- hmtk(m) hmc(f.).

Ишоратчонишинхъ бавзан пас аз исм омада метавонистанд: y²r²k ny-
 "ч хона", y²z²l n²w "ин машгулут"/корхо/".

— нафси— "худ" дад вазифаҳол мухталиф шаклҳои x²k ва x²c
 истемол мешаванд. Гайр аз ин, чонишинхъи y²z²w, худ/, x²z²-
 /аз они хул/ вомехуранд.

— муштарак—дар ду шакл y² ny(nu) (Nom - Acc) ва y² ny-
 ny²n (Satr) -"якдигар" дучор мешавад.

— номъ тийин- y² ny - "дигар", n²n²m - "фалон", >wsp - "хар"

— саволи-ку- "къ", x²d²p - "ки, кадом", с (у) - "-ча".

д. Барои соҳти чумлаи феълии ҳоразми пролепсис ҳос аст ва он танҳо дар мавридиҳое вомехӯрад, ки ҳабари чумла дар ҷои аввал меистад. Моянияти пролепсис аз он иборат аст, ки бо шакли феъли /ҳабари чумла/ бандакҷонишҳои истеъмол мешаванд, ки пешакӣ ҳамаи пуркунандои чумларо ифода "екунад". *Масалан:*

h³υcн²h³у¹ y² δy⁰'³m [hovunna-hē-ō'e yā δuyd-ōm]
"Ман дұхтарамро ба ту додам" /таҳт-ул-лағз/: "додам -аш-ат, дұхтар-ам".

Дар чумлаи мазкур бандакҷонишни *hē* пешакӣ пуркунандай *δy⁰'* [δi¹ja²]-ро ифода мекунад.

Ба ҳуди ҳамин тарик ҳолшарқунаандагӣ ҳам пешакӣ баен мегардад. *Масалан:* *g²z²z³o* ӯ *m²n* с² *m³c* [rezārə-sə i t²m¹ sa išonca]¹ "Меваҳо аз дараҳт ағтиданд", (таҳт-ул-лағз/: "ағтиданд-аз/он/ · езажо, аз ғ таҳт/".

Бо шакли феъли пасоянди с², ки вазифаи зарфирио иҷро мекунад, ҳоли с² *m³c* /"аз дараҳт"/-ро пешакӣ б эн мекунад.

Аффиксҳои гуногун ба шакли феъли ба тарики зерин мечаспиданд:

а/ ҷонишини энклитики:

б/ пасоянду пепоянди;

в/ ғарфҳои *w⁽²⁾* ва *w⁽³⁾*

Дар дохили ҳар яке аз гурӯҳҳои мазкур тартиби маҳсусе мавҷул аст. *Масалан*, бандакҷонишни энклитикаи *h(y)* пеш аз *o(y)*, лекин пас аз *m(y)* меояд.

Дар шакли *s²w²z²y⁰'n²o'*, масалан, баъд аз феъли *s²w²z²o'* -"баровард" бандакҷонишни шахси севми ҷамъ *n²* /"онҳоро"/ ва баъд аз он пасоянди *o'* /"аз онҷо"/, ки ҳоли пас аз он омадаро пешакӣ баенд мекунад, омадаанд.

Дар шакли *m²xw²s²z²n²w* феъли *m²xw²z²o'(3)* "/об"монд",

бандакчонишини шахси сөхми занона 77³ -"онро" ва зарфи
w- "онро"/ba/"даи ҳам омадаанд.

Пролепсис ба соҳти чумлаҳо размий ҳусусияти хосе мебажшад.

е. Системаи фөъл. Феъли ҳоразмий системаи бои замон /ҳозира,
ҳозираи давомдор, имперфект ва гайра/, сига /ҳабарӣ, алоқамандӣ,
ҳоҳишманӣ, амрий/ ва тарз /фоил, пасмондаҳои миёна/ дошт.

Асосҳои фөъли бо ерии суффикс соҳта мешуданд: -s- < *sa-
барои шаклҳои фөъли монда:

6d'f's - "тағидан" < *apa- taf= sa=;

>g'z>s - "бедор ўудан" < *grē= sa=;

6k's - "ҳайрон ўудан" < * apa- kā= sa=;

-y- < *ya= - барои шаклҳои мағбул :

>zey - "дар ташвиш мондан" < * ā- ɬat- ya=;

pizy - "гардонда ўудан" < * m- war- ya=.

Шаклҳои каузативӣ бо дароз ўудани садоноки решашаш ташкил
мешуданд. Масалан: >*z > zy* - "ташвиш додан", мк. *>zy*;
одатан, дар ин шаклҳо суффикси -y- < *-aya- ҳам истеъмол мешуд:
k²f'y - "кафондан" < * kāf- aya= мк. *kf* = "кафидан"
< *kafa; *xw²ry* - "хурондан" < * xwāt- aya=, мк. *xr* = "хурлан"
< *xwāt(a)=; *wk²ny* - "куҳна кардан" < * awo- kāt- aya=, мк. *wkn* =
"куҳна ўудан" < * awa- kāt- ya=.

Тасрифи фөъли *zK [iKKə]*¹⁾ "кардан" ва *>v [avv-]*
"будан" дар замони ҳозира, шуморай танҳо:

| шахс | сигаи ҳабарӣ | шаклҳои давомдор | сигаи алоқамандӣ |
|------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | <i>>zt² [iKKət]</i> | <i>>k'my</i> | <i>>K> [iKKə]</i> |
| 2 | <i>>ky [iKKi], >zay [iKKi]</i> | <i>>ky [iKKi]</i> | <i>>vuy [iKKət] >v [avv-]</i> |
| 3 | <i>>ye [iKKə] >yo [iKKə]</i> | <i>>ce>, >v></i> | <i>>ce [iKKə] >v< [avrəs]</i> |

¹⁾ *[iKKə]< [iKKi]< k'ty < * k'at-* монанди *>wtk [utek]< [utk]<*
*[etuk]< * s- + k- "тj".*
"нест дарли" *>vuz [p̚iγvəs]* "нестӣ" вонегӯрад.

Аз феъли $\text{>}\beta-$ ҳам шакли 3 чамъи давомдор $\text{>}r\beta\gamma\eta\pi$ ва алоқамандӣ $\text{>}r\beta\eta$ [arrāri] боқӣ мондааст.

Замони оянда аз шакли замони ҳозираи феъл ба воситани суффикси $=\kappa\beta\eta$ ташкил меёбад.

Тасрифи феъли $\delta\eta\beta\gamma$ "задан" дар имперфект:

| | такъо | чамъ |
|---------|--|---|
| шахси 1 | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi$ [δānβ̥iŋ] | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\pi$ [δānβ̥iŋ̥iŋ̥] |
| шахси 2 | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta$ [δānβ̥iŋ̥] | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\eta$ [δānβ̥iŋ̥iŋ̥] |
| шахси 3 | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\eta$ [δānβ̥iŋ̥iŋ̥] | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\eta\eta$ [δānβ̥iŋ̥iŋ̥iŋ̥] |

Шаклҳои гуногуни шахси 3 таъкои ин феъл бо бандакҷонишинон мухталиф дучор мешавад:

| | такъо | чамъ |
|---------|---|---|
| шахси 1 | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\pi$ - "зад маро" | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\pi\eta\pi$ - "зад маро" |
| шахси 2 | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\eta\pi$ - "зад туро" | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\eta\pi\eta\pi$ - "зад шуморо" |
| шахси 3 | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\eta\eta\pi$ - "зад ўро" | $\delta\eta\beta\gamma\eta\pi\eta\eta\eta\pi\eta\pi$ - "зад онҳоро" |

Шакли имперфекти феъли $\delta\eta\beta\gamma$ бо дарозшавии садоники решашкил мешавад.

Аз феълҳои дигар шакли имперфект ба воситани префикси $m-$ соҳта мешавад¹. Масалан, $m\kappa\kappa\eta\pi$ - "кардам" аз $\text{>}\kappa\eta\pi$ "кардан", $mst\eta\pi(y)\eta\pi$ - "вайда кард" аз $\text{>}st\eta\pi$ "вайда кардан", $m\beta\eta\pi$ - "шуд, буд" аз $\text{>} \beta\eta\pi$ - "шудан, будан", $m\kappa s(y)\eta\pi$ - "арақ, кард" аз $\text{>}xs\eta\pi$ - "арақ, кардан".

¹ Шакли имперфект бе $m-$ дар ҷумлаҳои тобеъ, ҳангоми инкори амал/бо ҳиссачаи инкорӣ/ ва дар мавридиҳои дигар ҳам вомехӯрад.

Шаклҳори беъзе аз феълҳори ба решоҳри $\sqrt{i} =$, $\sqrt{ta} =$ ва гайра таалуқдошта, ки ба тасриғи атематикий алоқа доштанд, дар шахси секми танҳо бандаки феълии t ва з ҷамъ - ℓ^i доранд.

Ба ҳуди ҳамин тариқ шакли феълии ба $\sqrt{ah} =$ тааллуқдошта тасриғ мешавад.

З танҳо: $c^3yt[c\ddot{e}\gamma t] < *ati-ai-ta-$ "омад", $c\ddot{y}l[c\ddot{e}\gamma l a]$ "омадаанд".

З ҷамъ: $yt[yetti] < *ak-ta-$ "аст", $yl[yelli]$ "ҳастанд".

Шакли шахси секми ҷамъи сифаи алоқамандӣ маҳтум ба = ӯ ҳам мушоҳида мешавад:

h_uvug-"кошки афтанд"

Сифати феълии /аз шакли эр. қадим ба =ta /одатан ба =k ба охир мерасад: $>k\tau k$ -"карда", $>y\tau k$ -"рафта",

буск- -"дида", $y^1u^2\tau^3k$ -"гардида"; бавзан сифати феъли бе анҷомаи =k дида мешавад: $\delta\tau\tau'$ -"дошта", $p^3\tau u^2\tau^3k$ -"халалдида" /?/. Аз мисолҳори боло ду шакли ($y^1u^2\tau^3k$, $p^3\tau u^2\tau^3k$) ба воситай суффикси = $\bar{\alpha}d'$ соҳта ўздаанд. /ниг.ба саҳ. 134/. Ба воситай ин сифати феълии ва феълии ётидиҳандай $\delta^3\tau u$ -"доштан" шаклҳори таркибиин феъл соҳта мешудаанд: $>k\tau k$ $\delta^3\tau u m(yu)$ -"кардаам", $>y\tau k$ $\delta^3\tau yd$ -"рафтааст".

Масдар дар шаклҳори гуногун мушоҳида мешавад:

- бо суффикси - $d/\bar{\alpha}:$ $xw^2\alpha d =$ "хурдан", $b\beta d =$ "гуфтан", $>k\tau t =$ -"кардан";

- бо суффикси - $\bar{\alpha}k:$ $xw^2\tau^2k$ -"хурлан", $>k^2k -$ "кардан", $yw^2\tau y^2k$ -"донистан", mrs^2k -"навиштан", $n\theta y^2k$ -"задан".

ж. Ҳиссачаҳои нутқ.

- пешояндиҳо: с [c:] -"аз", ф [fə] -"бо",

ф [fa] -"дар"; пешояндиҳо дар мавғидҳои гуногуни бо артикль

якъо ўуда меоянди ва бальзан пеш аз муайянкунанда тақороран ифода

мегарданд: fy 2z'k fy tek'muk -

"ба забори туркӣ" /дар ин чо fy = f + артикли ҷинсияти мардона >у/. Пешоянди ғ чун префикс хизмат мекунад: ғ>ws

- ҳирадманд" (>ws -"фаҳми, ҳиссиёт"/, ғz'k -"ҳосилхез; ҳомиладор" / 1z'k -"бахра"/ ғ>de -"оташин" / >de -"оташ, озар" /;

- ҷасондиҳо: ғz [ғiz] -"бар", ғz'z [ғaz] -"ро";

- ҳиссачаҳо: ғ>, масалан, p'ni h̄z'z [nāni hā (ə)vāni]

"бигузор, онҳо бошанд"; ғ>, масалан, ғу pnd'k ғ> ғ'z'z

"роҳ/ро/ нигоҳ дор"; ғ>, масалан, пун ғ> утт

"ин ку ҳаст...".

3. Аз рӯ.. як қатор ҳусусиятҳо забони ҳоразмӣ ба забони авестоӣ наздикии муайяне дорад. Мисли забони авестоӣ дар забони ҳоразмӣ табдили ғ>v мушоҳида мешавад, ки он барои таснифи забонҳо аз аҳамият ҳоли нест. Масаған, ғ -"бо" (<"hāda", "nada"), тvх -"малаҳ/тоҷ. < эр.ш. ғ>δ /, p'vд -"намак" (<"patačka). Мк. авестоӣ d'vđa.ti -"медиҳал" <"dādāti".

Дар ҳоразмӣ бодимондаҳои лексикаи динӣ-афсонавӣ, ки як гуруҳи муайянни лексикаи авестоиро ҳажи ташкил мекунад, мушоҳида мешавад:

кх'гу'wс -"чодугарӣ" ~ ав. kaxugazə'iði "чодугарзан"
/мк шугнӣ қаҳоҷ -"зан"/, (')скуӯз "дуруг" ~ ав. ғиёй.
"таълимоти зиддилини", >rd /Берунӣ шакли ғуd додааст/-
"чашн" ~ ав. rati-, ғz -"лаъмат кардан" ~ ав. ғzat; w'c-
"чиз" ~ ав. vāč(í)-.

¹Мк. сидатҳои ба воситай префикси бо -соҳташудаи забони тоҷики /боҳираӣ, тоақӯҷа гайра/.

Забони сокй-хутанй

а. Тоифай оръёнй-сокъо ҳанӯз дар кати-
бам Багистон ва таърихи Ўонни қадим

/Геродот ва дигарон/¹ комбар мешавад. Ин тоифай кўчманой дар мин-
тақди хеле калон мезист ва осори зисту зиндагонии онро донишман-
дон аз Украина то Қазоқистони имрӯза пайдо карда тавонистаанд.
Чанде пеш аз солдумории милодий гурӯжे аз сокъо дар Ҳиндустони
шимили гарбӣ ҳам давлати дуриқтидореро таъсис карда буд. Дар
асрҳои аввали солдумории мо тоифаҳои сокй дар Туркистони Чин
ҳам ҳёт ба сар мебурданд. Як гурӯхи ин тоифаҳо хонигармеро
/марказаш Ҳутан/² тартиб дода буд.

Сарчалмаҳои хаттии забони сокҳои Ҳутанро донишмандони ибти-
дои аспи XX дар Ҳутан, Турғон ва ҷойҳои дигар пайдо кардаанд.
Ин сарчашмаҳо бо системаи хати браҳми, ки аз Ҳиндустон иқтибос
шудааст, навишта шудаанд. Ин системаи хат алломатҳои ифодай овоз-
ҳои садонок ва ҳамсадо дошт ва аз алифбоҳои сомӣ бо он фарқ мекард
ки ҳар як алломати асосӣ ҳамсадо ва алломати иловагӣ садонокро ифода
мекард². Бояд қайд кард, ки аз сабаби вучуд надоштани қоидай
имло вариантҳои гуногуни навишти қалимаҳоро дар матн дучор кардан
мумкин аст.

Ҳоло матнҳои сердшумоти сокй дастраси шарқшиносон гардидааст.
Матнҳо аз ҳуҷҷат, мактуб, забонҳат, роҳнамо, рисолаҳои калони
тиббӣ, муҳовира, лугат, шаклҳои ҳусни хат ва гайра иборатанд.
Гайр аз ин, матнҳои мансум ҳам то замони мо омада расидаанд. Ак-
сарияти матнҳои забони сокй-хутанй ба дини бутпағастӣ мансуб аст.

¹ Аз рӯи қайди Ҳеродот қалимаи сок ва скиф ҳаммаънӣ /синоним/
буда аз як решा пайдо шудаанд.

² Агар байд аз алломати асосӣ ягон алломати иловагие намоемал, ин
маънои он дошт, ки дар ин мавғид ҳамсадо бо садоноки *а* ҳонда
шуд.

б. Чун системαι овозҳои забони сокӣ-хутани аз системαι овозҳои забонҳои ҳиндӯ фарқ мекард, ҳангоми иқтибоси системαι хати браҳмӣ лозим омад, ки барои ифодаи бъзве овозҳои хоси сокӣ-хутани диграф-ҳо¹ /таркиби якҷояи ҳуруғ/-ро истифода кунанд.

Барои муайян намудани системαι овозҳои сокӣ-хутани, одатан, аз имкониятҳои гуногун истифода мебаранд: ё тарзи ифодаи калимаҳои сокӣ-хутаниро ба воситани системай дигари хат/масалан, тибетӣ/ ё ифодаи калимаҳои бегонаи /масалан, туркӣ/ ба воситани хати браҳмӣ. Бъзван дар тадқиқу таъини овозҳо аз ноустувории имло ҳам истифода мебаранд /Масалан, як овоз ба ҷанд тарз ифода мегардад/. Масалан, калимаи "кӯҳ" дар падами *nom* дар шаклҳои *gara*, *gara* ва *gara* дучор мешавад. Ин маъни он дорад, ки ифодаи садонок дар охири калима як қоидан имло мебошаду бас². Аз тарафи дигар, ин ҳодиса аз он шаҳодат медиҳад, ки дар охири ин калима шояд як салоники сифатан номаълуме талафӯз мегардад.

Талафӯз ҷашудани садонок дар охири калима дар ифодаи калимаҳои сокӣ-хутани бо ҳуруғоти тибетӣ тасдиқ мегардад: сх. *čuvātsu* /оҳ хати тибетӣ *čuvos* /"12", *tcakaučasa* (*co·cas*). / "14", *Bistä* (*b̥es*) /"20"; Калимаи туркӣ *بیگن* -"паҳӯ" ба хати браҳмӣ чун *باکتپا* ифода мешуд. Аз ин гуна воситаҳо истифода бурда, системай мувоғиҷати алломатҳо/ҳарфҳо/и браҳми ва овозҳои сокӣ-хутаниро ба таври зерин тасаввур кардан мумкин аст.

¹Диграф дар системаҳои бисъёри хат истеъмол мешавад. Масалан, дар англ. *sh* /тоҷ. ӯ/, *ch* /тоҷ. ӯ/.

²Дар системаи хати браҳмӣ алломате, ки ягон ҳамсалдоро ифода мекард, дар охири калима бе алломати иловагӣ ҳамсало ва садонокро ифода карда метавонисту ифодаи танҳо ҳамсало дар охири калима имконият надошт.

Садонокхр:

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| аломатхор брахмий: | а | ā | ି | ି | ୁ | ି | ୦ୟି | ୦ୟ | ାଁ |
| ବୋର୍ଖୋ: | [a] | [ɔ] | [i] | [i] | [u] | [u:] | [e] | [ə] | [ə] |

Хамсадоҳо:

| аломатхор брахмий | овозхр | аломатхор брахмий | , овозхр | аломатхор брахмий | овозхр |
|----------------------|--------|---------------------------------|----------|----------------------|----------|
| କ | [k] | t _c | [c] | d | [č],[č̥] |
| ଖ | [x] | j _s | [dʒ] | dd | [dʒ] |
| ଗ | [x] | s | [s] | t _h | [dʒ] |
| ଘ | [ʒ] | z _s | [z] | n | [n] |
| ହ | [x] | t _r | [t̪] | r | [r] |
| ହୁ | [hw] | d _l , b _y | [e̪] | ph | [f] |
| ନୀ | [g] | ks | [d̪] | č | [č̥] |
| ଚ | [č̥] | t _θ | [t̪] | v | [w] |
| ଛ | [č̥̪] | x̪, my | [n̪] | m | [m] |
| ଝ | [j̪] | z̪ | [z̪] | y | [y] |
| ଶ | [z̪] | s̪ | [s̪] | z̪ | [z̪] |
| ଶୁ | [s̪] | t̪ | [t̪] | l̪ | [l̪] |
| | | t̪t̪ | [t̪t̪] | l̪l̪ | [l̪l̪] |

Муқосса кунед дар забони русӣ ток – тёк, кон – конъ, мол – моль ва гайра.

Гайр аз ин, дар системаи хат аломати маҳсусе баюн ифодав димогнокҳи садонокхро истеъмол мешуд. Ин аломат дар транслитерация ба таври *m* /аз рӯи аньана/ ифода мегардад.

Чунон ки аз ҷалвал аён аст, дар системаи овозхори союз-хутани, мавзе ҷулияти ҳамсадоҳои содда ва палаталий мушоҳида мешавад.

Системаи овозхой сокй-хутани дорон хусусиятхое мэбашад, ки ба забонхой шаркии эроний хосанд.

Эк. **b*= > эш. *w* /дар аввали қалима/: сх. *vata* "бор", мк. осет. *чалу*, штн. *vār-* "овардан" < эд **bar-* /эр: тоц. бор, курл. *bər-* "бурдан"/; эк. **c-*> эш. с.: сх. *tcahanra* "чахор", мк. осет. *cərrək*, штн. *cavoz* < эд. **čačnara-*/эр: тоц ч/ах/ор, бел. *čär* /;

Эк. **ft-* > эш. -*ft-* /дар мобайни қалима/: сх. *haada* "хафт", мк. осет. *avd*, штн. *wāvd* < эд **hafta-*/эр: тоц. хафт, бел. *apt* /.

Хусусиятхой зерини фонетикии маҳоми забони сокй-хутаниро байни забонхой шаркии эроний муайян менамоянд:

Х.А. **k̥i* > сх. *š*: сх. *aśśā* "асп" монанди вах. *yoś*, мк. ав. *alpa*, пк. *asa* /х. **eķēos* : лот. *equus*, ии. *ἵππος* за г./;

Эк. **z̥d* > сх. *č*: сх. *sati* монанди тоц. сол; мк. ав. *sarad*, штн. (а) *sčd* "имсол";

Эк. **rt* > сх. *č[č̥]*: *mūda* -"мурда" монанди ишк. *męč*; мк. вах. *mərtk* штн. *męđy*.

Асоситарин майдондюи равнаку инкишофи системаи овозии забони сокий-хутани иборатанд аз:

- ҷарангдоршавӣ, роғшавӣ ва азбайниравии ҳамсалоҳои бечатанӣ; азбайниравии ҳамсалоҳои ҷарангдор; табдили ҳамсалоҳои роғ ба *č* дар мавқеи байни садонокҳо. масалан, *gugarrä*, *jarrä* "чигар", мк. ав. *čakatä*; *dai* "оташ" < **dīga-*, мк. тоц. дог; *čkaunä* "либос" < **tafana-*, мк. тоц. тофтан.

- таъсири қалони умлаут: масалан, *čendä* "ҳастани" < **hanti*; *čvitä* "мерӯяд" < **χaudati*.

Сарчашмаҳои сокӣ-хутани ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд, ки гурӯҳи якум шакли кӯҳнаи забон ва гурӯҳи дуюми онҳо шакли нави забонро инъикос меқунанд.

| калимаҳои сокӣ-хутани кӯҳна | тарҷума | калимаҳои сокӣ-хутани нав |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| <i>yudaimä</i> | "кардам" | <i>yudem</i> |
| <i>tsutä</i> | "щуда, рафта" | <i>terə, tərə</i> |
| <i>spuljai</i> | "испурч" | <i>spacjai, spijai</i> |
| <i>mulsdä</i> | "шафқат", | <i>mvoisjä, mvisdä, mrošča</i> |
| <i>sata</i> | "сто" | <i>ssa, sa, se</i> |
| <i>lvataimä</i> | "гүфтам" | <i>lvem</i> |
| <i>hata röte</i> | "ба чизу чора" | <i>hata</i> |

в. Ҳиссай номии забони сокӣ-хутани системаси инкишофъёфтани тасрифӣ ҳаҳӯз душтааст. Таасифи ҳиссай номӣ ҷанд тики асосӣ дорад, ки муҳимтарини онҳо дар ҷадвали зерин оварда шудааст:

| типи тасриф | | номӣ | | | ҷонишини | | | |
|-----------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------|-----------|
| шу- мо- ра | падеж | асосҳо маҳтум ба: | | | сиғаи | | ишоратро- ҷонишин | |
| | | -а- | -ә- | ! -ака- | ма- | за- | мар- | зан- |
| т а н ҳ о | Nom | <i>ggara</i> <i>balyä</i> | <i>kantha</i> <i>ssanda</i> | <i>ysamaisšanu</i> <i>pisi, rai</i> | <i>gissä</i> | <i>gissä</i> | <i>gä</i> | <i>gä</i> |
| | Acc. | <i>ggaru</i> <i>balyu</i> | <i>kantho</i> <i>ssando</i> | <i>ysamaisšanu</i> <i>pisan, rau</i> | <i>gissä</i> | <i>gissä</i> | <i>tu</i> | <i>tu</i> |
| | Gen. | <i>ggari</i> <i>balygi</i> | <i>kanthe</i> <i>ssandige</i> | <i>ysamaisšanu</i> <i>pigai, rai</i> | <i>gissä</i> | <i>gissä</i> | <i>ki</i> | <i>ki</i> |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Abl. | <i>ggarāna</i> | <i>ssamdyeja</i> | <i>gsanassān-daina</i> | <i>bissāka</i> | <i>gsosai</i> | <i>ttātā</i> | <i>ttā</i> |
| Inst. | <i>Balysāna</i> | | <i>gsanassān-daina</i> | | | | |
| Loc. | <i>gēre</i> | <i>kint̄ha</i> | <i>gsanassān-daina</i> | | | <i>ttātā</i> | <i>ttātā</i> |
| Voc. | <i>Balysa</i> | <i>st̄iya</i> | <i>pīsā</i> | | | | |
| Ч. а. | Nom.- Acc. <i>Balysa</i> | <i>ggare</i> | <i>konthe</i> | <i>gsanassān-daina</i> | <i>bissā</i> | <i>ttātā</i> | <i>ttātā</i> |
| Ч. и. ь | Gen. <i>Balysāni</i> | <i>ggarāni</i> | <i>kint̄hāni</i> | <i>pīsā, pā</i> | <i>bissāni</i> | <i>ttātāni</i> | <i>ttātā</i> |
| Abl.- Inst. | <i>ggaryau</i> | <i>ssamdyau</i> | <i>pāyau</i> | <i>bissāyau</i> | | <i>ttātānu</i> | <i>ttātāno</i> |
| Loc. | <i>Balysyau</i> | | | | | | <i>ttātāvo</i> |

Дар үзүүлэлийн болох шаклхой паджими калимахой зөрүүн оварда шудаанд:

ggara/**gara*/ "кух", *Balysä*- "Будда", *kontha*/**kant̄ā*=1 "шахр", *ssanda*/**spontaka*=1 "замин", *gsanassān-sanda*/**zama spontaka*=1 "олам", *pīsai* "рассом", *pā*/**pōka*/ "по", *bissā* /**vis pā*=1 "хар", *sā*/**sati*/*sa*/**sā* "ин", *sātā*, *sāsa* "он.

Инчүүн үзүүлэлийн чоношинхой шахсийн оварда мешавад:

I Дар ин фөхгисти номхо дарууны үзвэл шаклхой үзүүлийн эроний оварла шудаанд, ки аз рүү үзүүлэх таснифи түүхий таснифи хиссаахой номийн соки-хутаны гузэронда шудааст. Аз ин чост, ки калимай *ggara*- чийн асоси махтум ба **-a-*, калимай *pīsai* чийн асоси махтум ба **-aka-* ва гайра иньикос ёфтасаад.

| падеж | шакл - хон забон | шахси | I | гахси | 2 |
|------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | танҳо | чамъ | танҳо | чамъ |
| <i>Nom</i> | кӯҳна | <i>afdu</i> | <i>muhi, muho</i> | <i>tu</i> | <i>uhu, uho</i> |
| | нав | <i>a</i> | <i>maha, mihi</i> | | <i>umā, amai, ahā</i> |
| <i>Acc</i> | кӯҳна | <i>ta</i> | <i>muhi, muho</i> | | <i>uhu, uho</i> |
| | нав | | <i>maha, mihi</i> | | <i>umā, amai, ahā</i> |
| <i>Gen</i> | кӯҳна | <i>māmā</i> | <i>māvu, mānu</i> <i>mājā</i> | <i>tuč</i> | <i>umāni, umāni</i> |
| | нав | <i>tim</i> | | | <i>umā</i> |
| <i>All.- Inst.</i> | кӯҳна | <i>māmpa</i> | <i>muho jsa</i> | <i>tri jsa</i> | <i>umyaū jsa</i> |
| | нав | | <i>mātā jsa</i> | | |

Бо вуҷуди системаси пурраи тасрифи /системаси падеж/-и ҳиссаси номи дар забони соки-хутани пешоянду пасояндҳо низ ба таври васеъ истеъмол мешаванд: *āfsto* "ба тарафи", *bendə* "бар", *hamtsa* "бо", *jsa* "бо, аз", *kädäna*, *kipa* "ба сабаби", *nayzdā* "наэли", *nara* "ба", *vaska* "барои", *vare* "ба, бар", *tezə*, *ti* "ба, барои" ва гайра. Ин шаклҳо ва шеъҳори ингат тарз забон бисъертар чун пасоянди ва камтар чун пешояни сомона хизмат мекарданд.

г. Системаси тасрифи беъли соки-хутани мисли баше забонҳои дигари эрони бар ду асос таъсис ефтасаст.

Асоси замони ҳозира ба синфҳои ғунонуни замони ҳозираи эронии қадим мансуб аст.

Дар چадвали зерин тасрифи фөйл дар замони ҳозираи сиғаи хабарӣ, тарзи ғоили ва миёна, ки дар сокӣ-хутани маҳфуз мондаанд, лода мешавад:

| шумора | шахс | тарзи ғоил | тарзи миёна |
|--------|------|---|--|
| танҳо | I | <i>yaniṁā; daimā;</i> <i>īmā, -mā; tsimā</i> | <i>yane; häme;</i> <i>näse</i> |
| | 2 | <i>yāñi; dai; ī; tsai</i> | <i>häma; näsa</i> |
| | 3 | <i>gindā; daftā; aitā; -stā</i> | <i>jande; hämätä;</i> <i>näste</i> |
| чамъ | I | <i>yakāmā; dayāmā; nā; tāya</i> | <i>hämatane</i> |
| | 2 | <i>yanda; daiya; sta</i> | |
| | 3 | <i>yakāndā; dacanda;</i> <i>indā; fāndā</i> | <i>yakāne;</i> <i>hämatane; näste</i> |

Дар ин ҷадвал шаклҳои гуногуни феълҳои *yān-*^I-“кардан”, *dai* -“лидан” **ak* -“будан” /шакли мустақил ва ғенклити/ , *ts* - “рафтан, ўздан”, *häm* - “шудан”, гарлидан”, *näs-* - “тирифтан” оварда шудаанд.

Вариантҳои гуногуни бандаки феълӣ ба мавқеи гуногуни фонетикий вобастаанд /масалан, *yānde; daftā/*.

Лиҷунин լавҳаи шаклҳои феълиро дар сиғаҳои гуногун мөорем:

Табдили ғайриоддии *K > y* дар ин феъл, ки аз эк. **k̥ṇw-* /ниг.тоҷ.мекунам/ баромадааст, аз сабаби он аст, ки ин феъл пар аксар мавридиҳо чун ётидиҳандан ғеъли таркиб истеммол шуда, лар мавқеи сусти фонетикий талафуз мешуд.

| суга | шахсу шумора | миғол |
|------------|------------------------------|--|
| алоқаманди | I танҳо 3 танҳо 3 чамъ | <i>Буәне</i> <i>Buәne, yonәte, ryuvәte</i> <i>Buәnde, ryuvәnde</i> |
| хоришманди | I танҳо 3 танҳо 3 чамъ | <i>tsim, diki, huәnәci</i> <i>yostyä, tsic</i> <i>yalici, Buici, ryigici</i> |
| амри | тарзи фоил | 2 танҳо 3 танҳо 2 чамъ 3 чамъ |
| | тарзи имена | <i>yana, diya</i> <i>yuәnәtu</i> <i>zanda, huәnәta</i> <i>dyamdu, huәnәdu</i> |
| | | <i>yalici, tashi</i> |

Дар ин ҷалвал гайр аз феълҳои дар боло юмбурда шаклҳои феълҳои зерин дода шудаанд: *б(и)в-* "фаридан", *р(и)в-* "шонидан", *гуән-* "гүфтән", шаклҳои *diki, diya, dyamdu* аз асоси *daci* /нк.чадв. с. 154/ соҳта шудаанд.

Шакли замони гузашта аз рӯи қолиби дар забонҳои зонӣ маъмул, ки даг асоси сифати феълии замони гузашта ба *=ta* сурат мегирад, соҳиб шудааст.

Ду типи тасрифи шаклҳои феълии замони гузашта вуҷуд дорад:
а/ асоси зе дни гузашта /сиҳату феълии замони гузашта/ + шакли тасрифи феъли еридиҳандак *"ah-* "удан" /дар шакли шахси

танҳо феъли **ah-* истемол намешавад.

б) асоси замони гузашта + суффикси -ta(n)t + худи
ҳамон феъли **ah-*, ки дар шахси сеюми танҳо ҳамчунон истемол
намешавад.

| шахсу шумора | типи тасрифи I | | типи тасрифи II | |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| | чинсияти мардона | чинсияти занона | чинсияти мардона | чинсияти занона |
| I танҳо | <i>Bustamä</i> <i>ästamä</i> | <i>ästamä</i> | <i>yädatimä</i> | <i>yädatämä</i> |
| 2 танҳо | <i>Busta</i> | <i>hämäta</i> | <i>yäde</i> | <i>yätäta</i> |
| 3 чармъ | <i>Busta</i> <i>äste</i> | <i>hämäta</i> <i>äste</i> | | <i>yädandä</i> |

Дар ҷадвали боло шаклҳои гунотуни феълҳои *Bust-*: *Busta-*
"ҷаҳмидан", **ah-: ästa* "нишастан", *Häm-*: *Hämäta-*
"шудан", "гардидан", *yan-*: *yäda-* "кардан" дода будаанд. Аз нуқтаи
назари таърих ин шаклҳоро ба тарики зайл мөънидод кардан мумкин
аст:

Bustämä < * *Bustah* + * *ahni*,
yädatämä < * *Käta* + * *tät* + * *ahni*
yäde < * *Käta(h)* + *tät(t)* ва гайра.

Гайр аз сифати феълии замони гузашта боз шаклҳои лигари феъ-
лии тасрифашаванда истемол меҷуданд, ки дар байнашон сифати
феълии замони оянда е задурат /participium necessitatis;
мк. тоҷ. рафтани, хондани ва г./ роли маҳсусе мебозид. Ин сифати
феъли аз асоси замони ҳозира бо ёрни суффикси - *än* /вариант
ҳо: - *añä*, *änä* ва г./ сохта меҷул. Мисол: *näzäñä* "гирифтани"
rastmäna- "соҳтани", *pargähäna* "баромадани", шаклҳои маҳсус:
teera, *teri* "кардани"/аз *yan-*: *yäda* болотар ик./, *tuhi-*

"рафтани".

Шаклҳои модалии имконият ба воситай қолиби маҳсус ифода мегаштани, ки аз сифати феълии замони гузашта ва *чард* = "кардан" чун ёридиҳанда таркиб мёфт: *рӯроҳ ӯндӯ* - "ғолиб омала метавонал", *ҷудо ӯндӯ* - "карда метавонал".

Забони бохтари а. Илми эронтиносӣ солҳои охир дар бораи забоне ки дар ибтидои солгуноши мӯ дар Бохтар дар доираи истеъмол будааст, маълумоти на он қадар ширрае ба даст овард. Кашғи навиштаи калоне ба забони бохтари як ҳодисаи муҳиме ба ҳисоб меравад. Ин навишта соли 1957 дар Сурх Кутал ном ҷое назду Баглон /Шимоли Афғонистон/ кашғ ўзла буд ва аз 25 сатр иборат аст. Дар ҳуди ҳамон ҷо як қатор навиштаҳои дигари нисбатан ҳурдтар ёфт ўзла буданд. То ин дав аз эронтиносӣ материали басо ноҷизеро лағт даст дошт: навиштаи кӯтоҳе аз Уruzгон /назди Қандакор, соли 1958 кашғ ўздааст/, ки таҳдилнозазир аст; навиштаҳои муҳтасари муҳталиф дар ҳӯмпора, танга ва ашъеи дигар. Дар Душанбе, масалан, ҳӯми устуҳонлоне ёфт ўздааст, ки матни кӯтоҳ порад.

Бохтар чун давлат таъсири бениҳоят калони Йонро аз сар гузондааст. Аз ин ҷоҳт, ки системаки хати қонӣ дар Бохтар ҷорӣ ўзла, бо он тамоми навиштаҳои бохтари инъикос ёфтаанд. Дар поен лавҳаи вагзианти қоҳтарии ҳурроботи қонӣ ва қонӣ инъикоси таҳминии онҳо ба воситай ҳуҷӯфоти тоҷикии оварда мешавал:

| | | | | | | | |
|---|-----|---|------|---|-----|---|-----|
| A | "а" | Z | "аз" | N | "н" | Y | - |
| B | "ҷ" | θ | - | O | "о" | Φ | "ф" |
| Г | "г" | I | "и" | П | "и" | X | "ҳ" |
| Д | "з" | K | "к" | R | "р" | Ω | "օ" |
| Е | "е" | Λ | "լ" | Σ | "с" | Þ | "ш" |
| Ҳ | "ҳ" | M | "м" | T | "т" | | |

Монанди забони қонӣ турӯғи ГГ чун *нӯ* хонда мешуд.

- б. Ба забони бохтари табдилоти овозии зерин хосанд;:
- эк. **d* > бохт. *l*: ВАГОЛАРДО "бужхона" < **bada-däpanka-*
ЛIZO "арк" < **diżā-*
- эк. **xt* > бохт. *ȝd*: ȝЕԾОРДО "сұхта" < **awa-sukta-*
- эк. **ȝt* > бохт. *ȝd*: КИРДО "карда" < **kȝta-*
 ОГЛРДО "дошта шуда" < **wi-dȝta-*
- эк. **əka* > бохт. *əy*: АВАВРО "биёбон" < **ara: ārnakar-*
 МАГРДО "андеша" < **tan-əka-*

Азбаски материалы мағұзмандың забон үеле кам аст, тасав-
 вуроти пуррае дар борай грамматикада забон пайдо кардан мүшкіл
 аст.

Бо вұчуди ин мүшкіндахой гүногүнерде қайдардан имконпазит
 аст:

а. Фарқияти шаклҳои падәй мағұз мондааст.

Nom. Acc. танқо ВАГО "үүдө",
 НOKONZOKO -исми хос;
Жен. танқо НOKONZOKI, KАННРХI-
 исмдой хос;

Nom. Acc. чамъ ВАРЕ; АЕАРРЕ "санғхө".

б. Артикли М-, МА, МО < эк **iŋa-* мағұз мондааст.

в. Аз шаклҳои фөйли дар матндан мавқуда танқо шакли шахси
 сөзмө боқى мондааст /нк КИРДО, ОГЛРДО & ΣТААО -
 "шуд, истод"/. Шаклҳои ФРОХОА҆РОНДИО -"бароранд",
ПІДОРІХСЕНІО "холі күнанд" ва монанди он чун шакли сияғи
 хохшмандини сөзмі чамъ шумурда жетекшілік.

г. Аз хиссачаҳои нутқ пешоянди *AΣΟ* -"аз", *ΑΒΟ* "ба" ... / ва пайвандакоҳо *EΙΔΟ* -"Чун, вақте ки", *ΓΑΔΟ* "он тоҳ он вақт" ... / маҳфуз мондаанд.

д. Дағ навиштаҳои боҳтарӣ исмҳои хоси бисъёре боқӣ мондаанд, ки аслан калимаҳои мурракаб мебошанд:

ΒΟΡΖΟΜΙΘΡΟ -"Буаургмеҳр", *ΜΙΥΡΑΜΑΝΟ* <**τινύρα-τάμαν* "он ки дар сояни меҳр ором мегардад", *ΦΡΕΙΧΟ-* *ΔΑΗΟΡΟ* <**φρίχ-χαῖτημανο* "соҳиби маҳбуб".

Кисме аз сарҷашмаҳои боҳтарӣ ҳонда ва таҳдил наҷудааст, ки дар байнашон бандҳои дастнавис ҳам мавҷуд аст, ки аз Туркистони Шарқӣ ба даст омадаанд.

Забонҳои дигари
миёнаи эронӣ

Гайр аз забонҳои мазкур дар давраи миёнаи
тэърихи забонҳои эронӣ забонҳои дигаре ҳам
шояд вучуд дошта буданд. Ҳар забони ҳозираи
эронӣ, албатта, аз забони миёнае пайдо шудааст. Лекин дар он давра
на ҳар забон дорои системаи ҳат шуда метавонист ва барои ҳамин ҳам
дар бораи забонҳои бисъёри он давра маълумоте вучуд надорад. Аммо
мушоҳида ва маълумоти ноқисе дар бораи баъзи онҳо ба даст омадааст

а. Сокӣ-тумшукӣ. Дар Туркистони Чин / дар маҳалҳои Тям-
шук, Маралбоши / қарис 10 матни аз ҷиҳати мазмун гуногун, ки ба
забони сокӣ-хутани наздикий доранд, вале аз он кӯҳнатар мөнамоянд,
пайдо шудаанд. Забони ин матнҳоро забони сокӣ-тумшукӣ меноманд.

б. Сокӣ-қашқарӣ. Калимаҳои ҷудогонии ин забон дар асари олими
асри XI Мардуми Кошгарӣ / "Девону лугот-ит-турк" дучор мегарданд.

в. Забони яфталий / эфталитӣ / забони як тоифаи эрониест, ки дар
миёнаҳои ҳазорсолаи якуми солиҳумории мо дар Осиёи Миёна ва Марказӣ
толи басо қалоне бозилааст. Сарҷашмаи ин забон иборат аз қисмоҳои
ноқиси ноҳондай дастнависҳо ва матни танга, мӯҳру тамғаҳо мебошад.

г. Дарии миёна. Роچөй ба ин забон мазъумоти хеле күтохе даг сарчашмаҳои арабзабон дода мешавад. Ривояте вуҷуд дорад, ки тибқи он подиҷоҳи сосонӣ Баҳроми Гӯр ба 5 забон гал мезад. Дар ин феҳрист ба гайр аз ҷаҳор забон /"пайдави"/ порсии миёна/, портӣ /парфиёни/, оромӣ ва ҳуҷӯӣ /бӯриҷондаи забони элами/ забони дарӣ номбар мешавад.

д. Олонӣ ё осетии кӯҳна. Ин забон аз ҷаҳор катибаи күтоху ноқи-си интиҳои ҳазорсолаи якуми солдумории мо мазъум аст. Сарчашмаҳои ҷонӣ қалимаи ибораҳои гуннагуни лаҳҷаҳои тоифаҳои сокӣ-сарматиро, ки ба олониҳо наздиқ буда, дар соҳилҳои шимолии баҳри Сиёҳ, зиндагӣ мекарданд, маҳфуз монандаш.

Ба гайр аз ин тариқи тасвиғи забонҳои он давра як роҳи лигари тадқиқоти: забонҳо барқароркунни забонҳои матruk мебошад. Эроншиноси машҳур В.С.Соколова, масалан, дар натиҷаи муқоисаи материали забонҳои шурӯӣ /бо лаҳҷаи Бачу/, рӯшонӣ, бартангӣ, рӯшонӣ, сарикӣли ва инчунин язгуломӣ очерки грамматикии забони пешомали ин забонҳоро дар ҳазорсолаи якум барқарор намудааст.

Ташаккули забони дарӣ

| | |
|---|---|
| Ҷароити таърихӣ-адабии шаклгирии забони дарӣ | Ибтидои аспи УД дар нимҷазираи Арабистон давлати рӯҳонӣ /теократӣ/ ба амал омада, сиёсати ҷаҳонӣ-агрес- сивиро пеш бурда, рӯ ба тасарруф карданни хоҳи мамлакатҳои ҳамсоя менамояд. Соли 633 дар канори даръеи Ҳарот назди шаҳри Ал-Ҳира аввалин бор арабӣ ба эрониён ҳӯҷум оварда онҳоро маглуб гардон- данд. Муборизаи арабу эрониён, ки бо ин муҳориба сар мешавад, ба ҳалокати охирин шоҳи сосонӣ Ядигурди сеъд /651/ ва забти Балҳ /652/ аз тарафи арабҳо мерасанд. Беъд аз тасарруғи Ҳурисон араб- ҳо ба истилои Мовароунаҳр сар карданд. Ҷас аз ҷаҳонҳои шиддатниҳ |
|---|---|

соли 722 Ҳұңанд ва соли 737 Ҳатлон забт гардидаанд.

Аз аввали истилек араб ва ҳатто байд аз он, ки арабжо қокимиш-ташонро барқарор намуданд, муборизән халқын әронинажуди Осиёи Миёна ва Эрон давом дошт ва баъзан ба камоли авъ мерасид.

Адами давлати сосонй ба таносуби нави ҳалиқиятхой гүногуны әрнинажуд дар давлатдорий оварда расонд. Забони порсии миена ҳам, ки забони дини зардустій ва забони расмий давлатдории Сосониен ба ҳисоб мерафт, ахамиятшро гүм кард ва рафта-рафта қояшро забони арабй ишғол мекунад.

Забони порсии миёна танҳо дар ҷамъиятхой на он қадар қалони зардустій, ки дар баъзе шаҳрҳои Әрон бөкй монда буданд, ва ҷамъияти зардустиёни ба Ҳиндустон ҳичраткарда бөкй мемонауда ҳалос. Гайр аз ин, забони порсии миёна дар дарбордхой коминони катибаи *Miś-* *zādārān*, асри XI/.

Қаид: Забони порсии миёнаи ҷамъиятхой монавиј дар Туркистони Чин то асри IX /танааззули давлатдории уйгуржо, ки дини расмиашон буд/ ахамиятшро гүм намарда меояд ва танҳо дар миёнаи ин ҳарн аз доираи истеммол мебарояд.

Аз доираи истеммол берун баромадани забони порсии миёна барои ривоҷу равнаюи забони умумихалқии давраи сосонй-дарӣ заминай мусоиде тайер кард. Забони дарӣ дар Ҳуресон дар натиҳаи омезиши лаҳчадҳои ҷаңуби гарбӣ, ки ба порсии миёна хеле наздик буданд, ва забони парфиёни /аз ғурӯҳи лаҳчадҳои шимоли гарбӣ/ пайдо шудааст.

Қайд кардан лозим аст, ки Ҳуресон он давра масоҳатеро аз Нишопурғу Нисо то Балху Ҳатлон ишғол мекард. Аҳли лаҳчадҳои гүногуни дарӣ дар ҳудули васеътаре Мовароъннаҳр, Эрони гарбӣ ва Ӯзарбой-ҷон/ мезистанд. Аммо дошишмандони ҷуғроғшиноси араб /Аҳмад-ал-Ҷъкубӣ ва Абӯ Исҳоқ ал-Истаҳрӣ/ қайд мекунанд, ки озодатарин ва

суфтатарини лаҳҷаҳои дарӣ лаҳҷаи Марви Шоҳгон буд.

Берун аз ҳууди Ҳурисон забонҳои мұхтилиғи эронӣ мустаъмал буданд. Гарбтар ва ҷануби гарбтари Дашти Кабир /Чибоз за Форс/ ба лаҳҷаҳои гуфтугӯ мекарданд, ки онҳо аз забони дарӣ фарқи хеле ҳалон доштанд. Яке аз ин лаҳҷаҳо давраи дурударозе чун забони "паҳлаваг" маълум буд. Дар доманаҳои қаторкӯҳи Загрос забони курдӣ ва дар Ҳузистон забони гайриэронӣ—забони аламӣ дар доираи истеъмол буданд. Дар минтақаи ҷануб ва ҷануби шарқии Ҳурисон тоифаҳои балуҷ ва ағон зиста, ба забонҳои балуҷи ва пашту гуфтугӯ мекарданд. Шимол ва шимолишарқтари Ҳурисон минтақаи доираи истеъмоли забонҳои шарқӣ /боҳтарӣ, забонҳои помирӣ, сугдӣ, хоразмӣ/ ба на-зар мерасид. Дар он давра дар соҳилҳои шарқии баҳри Ҳазар ҳанӯз тоифаҳои одонӣ—пешомадони осетиҳо зиндағонӣ мекарданд. Дар даштҳои шимол ва шимоли шарқтари Қовароунаҳр забону лаҳҷаҳои гуногуни туркӣ дар доираи истеъмол буданд. Дар соҳилҳои ҷанубии баҳри Ҳазар як гурӯҳ лаҳҷаҳои эронии гарбӣ истеъмол мешуданд. Қайд кардан ло-зим аст, ки дар минтақаҳои гуногун ҷамъиятҳои қалони араб мұқим шуда буданд, ки онҳоро одатан тозӣ мегуфтанд. Дар баязе шаҳрҳо /Ни-, шопур, Кошон, Қум ва гайра/ нисфи аҳолиро арабҳо ташкил медоданд.

Агарци ватани аслии забони дарӣ Ҳурисон бошад ҳам, ин забон дар Қовароунаҳр мавқеи хеле буаургеро дошт. Аз ин ҷост, ки забони дарӣ дар мубориза зидди арабҳо чун олате барои ташаккули омма истеъмол мешуд. Яке аз мұхиттарин сарчашмаҳои маълумот дар бораи паҳншавии забони дарӣ "Ҳитоб-ал-фехраст"—и Ибн-ан"Надим ме-бошад. Дар ин маъхаз гуфта мешавад, ки забонҳои эрониён паҳлавӣ, дарӣ, форсӣ, хурӣ ва суръенӣ мебошанд. Паҳлавӣ забони минтақаи Ҷаҳла /Jahla/ буд, ки он минтақа аз музофотҳои Исфахон, Рай, Ҳамадон, Қоҳ-Наҳованд ва Ӯзарбойҷон иборат буд. Дарӣ забони шаҳри Истаҳр /ал-Мадоми/ буд ва дар дарбори шоҳон мустаъмал буд. Иза-

забон танҳо дар Ҳуросон ва қисмҳои дигари шарқии давлати Сосониён, махсусан дар Балх ҷун забони оимаи мардум хизмат мекард. Забони форсиро шахсони саводнок, адибон ва монанди онҳо истеъмол мекарданд ва он забони форс буд. Забони ҳӯзӣ башад, аз тарафи шоҳон ва аъёну ашроф дар ҳилват, ҳангоми базму бозӣ ва дар доираи оила истеъмол меуд. Забони суръён забони лабирон буд ва як шевай маҳлут аз забони суряягӣ ва форсӣ буд. Ин маълумоти ан-Надим дар сарчашмаҳои дигари замон далелнок мешавад.

Аз ҳуди ибтидои давраи ташаккули забони адабии дарӣ тамоми сарчашмаҳои он /ба истиснои як гурӯҳи камчини маҳазҳо/ ба ҳати арабӣ навишта шудаанд. Ин ҳолат дар натиҷаи он рӯй дод, ки забони арабӣ ҷун забони расмии давлатӣ ва дини ислом ба ҳисоб мерафт ва ба забонҳои маҳалӣ таъсири ниҳоят қалоне, мерасонд. Аммо дар равнаҳу инкишофи илму адабӣ араб мероси мадании эрониён роли муҳиме бозид. Яке аз забардасттарин намояндағони маданияти эрониён Рӯзех б.Додуе /Абдулло б.ал-Муқаффаъ, в.75/ мебошад, ки "маҷмӯаи "Калила ва Димна" /унвони ҳиндияш "Панчатантра", муаллифаи Вурзӯе/ ва достони *Xvādāy-patag*/муаллифаи Донишвар/-ро аз форсии миёна ба арабӣ тарҷума кардааст.

Кушиши аввалини забони дариро ҷун забони адабӣ истеъмол кардан дар давраи Сафогирён /851-900/ буд, ки дар Систон ва Ҳирот ҳукмронӣ мекарданд. Дар давраи Сомониён /819-1005/ дар Мовароуннаҳр адабиёт ба забони дарӣ ба камоли авҷ мерасад.

Ҳати арабӣ монанди ҳати форсии миёна таъриҳан аз системai ҳати ғиниҳӣ баромадааст. Нисбат ба системаҳои дигари сомӣ алифбои арабӣ мукаммалтар буд: ҳуруфоти арабӣ бо алломатҳои иловагӣ /нӯқта ва ҳаракат/ тамоми овозҳои забони арабиро дуруст ифода мекарданд.

Оид ба истеъмоли хати арабӣ барои навиштани /сабти/ матни дарӣ бояд қайд кард:

- барои ифодай ҳамсадоҳои хоси дарӣ алломатҳои маҳсус ихтироъ гардидаанд (ر [r], ڇ [č], ڙ [ž], ڱ [g]) ва ҷанд муддат ҳарфи ڻ [w]);
- барои ифодай садонокҳои хоси дарӣ алломатҳои маҳсус истеъмол намешудаанд /масалан, ء [ē] ва ۅ [ō] ба воситай ۅ ва, ҷун ۅ ва ۅ ифода мегаштанд/;
- дар бисъёр меғридиҳо /аксаран дар калимаҳои иқтибосӣ/ як ҳамсадои дарӣ ба воситай ҷанд алломат ифода мегашт (ش, ڦ, ڻ барои ифодай [s], j, ū, ū) барои ифодай [z] ва гайра/.

Ду қайди охирро ҷун камбузидҳои ҷиддии системи хати арабӣ шумурдан ҷоиз аст.

Аз истидои паҳншавии забони дарӣ то ба дараҷаи забони адасӣ баромаданаш асрҳо . гузашта буд ва аз ин сабаб забони дарӣ унсурҳои засонҳои гуногунро иқтибос намудааст.

Забони дарӣ аз забонҳои дигари эронӣ бисъертар калимаҳои парфиёни ва сугдирио иқтибос намудааст. Сабабаш он аст, ки забони дарӣ дар Ҳурросон ташаккул ёфтааст ва маълум аст, ки Ҳурросон дар ҳудуди Ҷарғия воқеъ гашта буд. Забони парфиёни /забони модарии Ашкониён/ байд аз вожгуни ўзудани таҳти подшоҳии онҳо ҳам аҳамияттаро дар муддати дароз нигоҳ дошта меомад.

Дар забони дари калимаҳои бисъёри парфиёниро мушоҳида кардаанд. Дар поён ҷанде аз онҳоро номбар мекунем:

بَلَى -инъикоси ҳа. *- ڦ = چун овози *- ڦ = санади калимаи парфиени будани ин калима аст; шакли лаҳҷаи ҷануби гарби /порсии миёна/ со инъикоси ҳамин оеззи ҳа дар матни порсии миёна аз Туркистони ҷин / بَلَى / маҳфуз мондааст.

čē̤ra- дар ин калима қонунияти хоси забони парғиені *je>he* мүшохид мешавад, гурӯхи *he* баъдтар ба $\hat{\chi}$ табдил ефт /мк калимаи ҳужир<¹*hi-čē̤ra/|. Аз ин чост, ки дар забони дарӣ ҷуфтни синонимҳо пайдо мешавад / парф. *dā̤r*<²*dā̤ra-ка-ва шакли ҷануби гарбӣ *dā̤s*<³*dā̤ta-ка-в-а *pusar* ва гайра/; *hezim* /мк ав. *deyma* /, дар шаклҳои ҷануби гарби гурӯхи $\hat{z}m=$ ба $=t=$ табдил меебад: дар сарчашмаҳо 1 икни *hē̤ma*<⁴*aistā-ка-в-а/ душор мешавад, ки аз лаҳчашрои ҷануби гарбӣ мебошад;

pažād (<⁵*ni-žā̤ta), дар шакли ҷанубии гарбӣ ба ҷои эқ $\hat{z}=$, ки аз ҳа. $\hat{\phi}$ баромадааст, овози $=d=$ медод; калимаҳои *zā̤dā̤n*, *zā̤yedā̤n* ҳам аслан шаклҳои шимоли гарбӣ мебошанд, зеро овози хоси парғиені $\hat{z}(z)$ даранд;

tuxm /мк. ав. *taoxtan* /; шакли ҷануби гарбӣ бо табдили $\hat{z}xmt$ = $=t$ дар калимаи дарии *taradum* (<⁶*tarāya-ta-xtan/-) маҳфуз мондааст.

Дар натиҷаи паҳншавии забони дарӣ дар Мозароуннаҳр калимаҳои бисъери сугдӣ ба он доҳил шуданд. Масалан: *pil* /"пашна"/<⁷*paða= бо табдили $\hat{z}>\ell$, ки хоси забони сугдист; шакли ҷануби гарбӣ $\hat{p}z̄y$ мебошад. Баромади ҷуфтҳои *tm̄v* ва *tm̄y*, *ṭā̤l* ва *ṭā̤y* ҳам чунин аст.

fā̤m /ранг"/ < сурд. $\hat{z}m$ (<⁸*bō̤ma=, ғва= "дурахшидан"/; таносуби эқ $\hat{e}=$: сурд. ғ : дарӣ \hat{f} қонунияти хосе буд; шакли ҷануби гарбӣ *ṭā̤m* аст. Аз рӯи ҳамин қонунияти калимаҳои *ṭā̤x* ва *ṭā̤za* ҳам мустаъмал буданд.

asuyda (<⁹*ā-suxta-ka-) со табдили овозии $\hat{x}t>y\dot{o}$, ки хоси сурдӣ мебошад; дар маҳҷашрои ҷануби гарбӣ гурӯҳи \hat{xt} маҳфуз мондааст.

āğāz / < сүгд. "γ>z/;

ğök / < сүгд. γwK/ .

Ба ҳамин тариқ, калимаҳои сүгдӣ дар забони дарӣ ба ду восита майян мегарданд: 1/ аз рӯи қонуниятҳои фонетикии хоси сүгдӣ ва 2/ агар он калимаҳо дар матнҳои сүгдӣ маҳфуз монда бошанд.

Забони дарӣ калимаҳои бисъери забонҳои лигари эронӣ /хоразми, с қи-помири/ ва забонҳои гайриэронӣ /туркӣ, арабӣ/-ро аз давраи аввали ташаккулу равнақаш иқтибос карда аст. Иқтибоси калимаҳои арабӣ ва туркӣ дар давраҳои минбаъдаи таърихи забони дарӣ гиҷоҷӯҷ меебад. Аз тарафи лигар, маълум аст, ки калимаҳои сершумори забони дарӣ ба забонҳои гуногуни Осиен Наздик ва минтақаҳои дигар иқтибос гаштаанд.

Маълумоти лозимиро дар бораи забони дарӣ то замони ба забони ҳатӣ мубаддал гаштанаш аз маъхазҳои гуногуни адабӣ, таътиҳӣ ва ҷуғроғӣ пайдар кардан мумкин аст. Аз ин нуқтаи назар, сарчашмаҳои зерин пурмоҳияттар ба назар мерасанд /аз рӯи соли баромад е солҳои ҳасти муаллиф оварда мешаванд/:

Усмон Амр б. Баҳр б. Маҳбуб ал-Чоҳиз /767-809/ "Қитоб ул-баен ва табиин";

Абулқосим Убайдулло б. Абдулло ибн Ҳурдодбек "Қитоб-ул-баен масолик ва ал-мамолик /844/";

Аҳмад б. аби Йъқуб...б. Возеҳ ал-катеб ал-Йъқубӣ "Қитоб-ул-булдон" /891/;

Аҳмад б. Яхъе б. Ҷабер ал-Балозури /в. 892/ "Ансоб ул Ашроф";

Абу Ҷафар Муҳаммад б. Ҷарир ат-Табарӣ /836-923/ "Таърих-ул-руслан в-ал-мулук";

Абу-ул-Фароҷ Али б. ал-Хусайн ал-Исфаҳонӣ /807-927/ "Қитоб ул агони";

Асу-ул-Хасан Алӣ б. ал-Хусайн ал-Масъуди /в. 956/ "Китоб ат-танбех ва ал-ишроф"; Абӯ Исҳоқ Иброҳим б. Муҳаммад ал-Форсий ал-Истаҳрӣ "Китоб масолик-ал-мамолик" /951/;

Абу-ул-Қосим б. Ҳавқад ач-Насиби "Китоб ул-масолик ә-ал-мамолик";

Шамсуддин Абӯ Абдулло Муҳаммад синни Аҳмад б. Абубакр ал-Муқаддаси "Китоб аҳсан ат-таҳсис фи маърифат ул-мақолим" /985/;

Абу-л-Фараҷ Муҳаммад б. Аби Яъкуб Исаҳоқ Ибн ан-Надим "Китоб ул-Фарҳид" /987/;

Абу ул-Қарим ғ. Муҳаммад ас-Самъонӣ /в. 1167/ "Китоб ул-ансоб".

Шаҳабуддин Абу Абдулло Яъкуб б. Абдулло ал Ҳамавӣ Ёкуб ар Руми /1175-1229/ "Ишод ул-аржб";

Абу-ул-Хасан Аби ал-Қарим Асириддин Муҳаммад б. Муҳаммад ғ. Абду-ул-Қарим Иzzаддин. Муҳаммад ибн ал-Асир аш-Шайбони /1100-1234/ "Китоб ул-комил фи т-тазърих".

Аҳмад б. Муҳаммад б. Иброҳим Ҷамеддин Абу ал-Аббос ал-Бармакӣ ал-Ҷабили аш-Шафей ибн Ҳалиқон /1271-1274/.

"Зафөт ал аъен ва занбъ аз-замон".

Ғайр аз ин, сарчашмаҳои сершуморе ба забонҳои чини, тибетӣ, юнонӣ, арманӣ, суръенӣ ва гайраҳо оид ба забони дарӣ мавзумоти мухталиф медиҳанд.

Сарчашмаҳои аввалини хаттӣ
аст.

Сарчашмаҳои аввалини дариро
са се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин

Ба гурӯҳ якум сарчашмаҳои донил мешаванд, ки ҷанӯз то пайдоили айланни адабии таттӣ ҷулоҳида мешаванд. Ба гурӯҳи дуюм сарчашмаҳои аввалини назми дарӣ ва ба гурӯҳи сепӯм сарчаш-

маҳри аввалини наср дохил мешаванд.

а. Роҷеъ ба сарчашмаҳои гурӯҳи якӯм мазълумотҳои ривоятӣ
бοқӣ мондаанду ҳалос. Масалан, Ибн Ҳурдодбех, бадеҳаеро, ки гӯё
Баҳрми Гӯр ва маъшуқааш Диlorом судудаанд, овардааст:

Баҳроми Гӯр: Манам он пили датану

Манам он шери яла

Дилором: Неми ту Баҳрми Гӯру

Куннатат Бу Чабала

Аҳамиятноктарини ин сарчашмаҳо калимаю ибораҳои гуногуни
дарӣ мебошанд, ки онҳоро олимону адабони араб иқтибос овардаанд.
Ҷӯзи, Табарӣ, Исфахонӣ ва дигарон қайд мекунанд, ки шоири араб
Язид б. Ҷуфарриг ал-Ҳимёри /в.688/ шеъри ҳаҷвиеро ба забони
дарӣ эҷод кардааст.

گӯё дар ҷавони саволи: شیء ملت اب شیء است ابن شیء
/яъне чист ин, чист ин, чист?/ ҷунин гӯфта башад:

آبست و نیتیه است و عصارات زیب است
و دینه فریه و بی اه است و شیئه هم رویی است

Шаҳсе, ки аз аҳли Мовароуннаҳр, аввалин бор ба забони дарӣ
шеър гӯftааст, Абу Ҳафз Ҳакими Сугдӣ /650-720/ мебошад ва бай-
там ин аст:

Оҳуи кӯҳӣ дар дашт ҷигуна давадо?

У надорад ер, бе ёр ҷигуна бувадо?

Ривояте вучул дорад, ки гӯё Ҳакими Сугдӣ аввалин фарҳангӣ
забони дариро тартиб додааст.

Чоилиби диққат аст, ки ашъори Ҳимёри ва Сугдӣ ҳанӯз берун аз
қоилиби арӯз мебошанд.

Замони навишта шудани як қисми ашъори басо күхнешакл мәйлум нест. Масалан, дар "Таърихи Систон" сатрҳои шеъри шоири гүмном оварда шудааст, ки аз ҳамин қабил ашъоранд /шояд соли 642 навишта шуда бошанд/:

فرست بادا روشن
 خنیده گر شاسب خوش
 چشی برست از جوش
 خوش کن می خوش
 دوست بنا کوش
 با غرین نهاده کوش

Ба гайр аз ин ду шоир дар маъхазҳои арабӣ қайдҳои бисъёре дар сораи шоирони дигар ҳам мавҷуданд. Масалан, Муҳаммад ибн ал-Баъис /в.850/, Абу-л-Ашъас ал-Қумӣ /820-872/, ки танҳо номашон зикр ёфтааст, ягон байте аз эҷодиётатон боқӣ намондааст. Аз шоирони дигар, масалан, Ҳанзалаи Бодгисӣ /в.863/, Муҳаммад б. Васиф ас-Сиҷӣ /в.900/, Бассом Қурди Ҳориҷӣ /в.оҳиҳи астӣ IX/ ва дигарон байтҳои пароканде боқӣ мондаанд.

Аз ҳамин давра матнҳои на он қадар қалону сершумори дарӣ ба системаҳои дигари хат боқӣ мондаанд.

Ба хати суриёни тарҷумаи як қисми матни псалом /ҳр/ ба забони дарӣ, ки аз бозъёфтҳои Турғон мебошад, боқӣ мондааст.

Ба хати монавӣ матнҳои бисъёри хурд-хурд мондаанд, ки дар байнашон байтҳо ва матнҳои тақвимӣ мушоҳида мешаванд. Муҳимтарин матн аз ин гурӯҳ достони Билӯҳар ва Бӯлисаф /аз мавзӯъҳои буддӣ/ мебошад.

Ба хати яхудӣ /квадратӣ/ ҳам як қатор сарҷашмаҳои ин давра то ба замони мо омада расидааст, ки дар байнашон катибаҳо /му-

жылтаринам катибай Танги Азав дар Афғонистони шимолӣ, соли 752/ ва маҳтубдом савлогарон аз Туркистони шарқӣ мебонанд, ки ҷаломатарин оҳро ба асри ҮШ тааллуқ донта, аз Данлон Ҷийниг ном ҷое наинште шудааст:

б: Айнанак назми ҳаттик ҳарӣ аз шоир Абу ал-Ҷабаги ах-Аббос
б: Гархон ам-Марвазӣ /в. 815/ сар мешавад, ки соли 809 қасидгаарс
мар веҳфи подиҳои Саффория Ҳъкум б. Ҳаис сифаршидааст. Ғайтҳои ин
юнӯро Ҳурдодбек ҳам дар асарам иқтибос овардааст; Дар "Таърих
Табарӣ" байтҳои зерин ба у мансуб хода шудаанд:

مکتبه لشکر پندتی کی اورنگزیب
از رشیش نہ سمجھ سو جو

Аз замони эҷодиёти Марвазӣ то авҷи камолоти назми ҳарӣ /Рӯдакӣ
ва Ҳирлавӣ/ танҳо қарид як аср гузалтааст;

в. Насри ин дарзра нисбат ба назми он камтар маълуму маъруф
аст, зоро қисими зиёди матниҳои насрӣ ба а滋味иёти бадӣ даҳӣ нало-
рад;

Сарчашмаи аввалини насрӣ тағсирӣ Абу Ҳәй Чуббояи /в.
915/ ба ҳисоб мешавад, ки он зилия таълимоти Абу-л-Қосими Самарқа-
данӣ /в. 953/ равона шудааст; Мутаассифона, ҷалиштарии настхати
ин тағсир танҳо ба асри XIV тааллуқ порад ва гумон мешавад, ки
набирони минбаъда матни тағсирро ҳангоми рӯнависӣ ба қониҳои
графматики ва услуби забони замони худ мувоғӣ мекунанд. Сарчаш-
мадони бисъёре "Гармосинном" ва "Аҷомо-үз-Булдон"-и Абу-л-Муайя-
ли Балхи, асарҳои гуногуни Абу-л-Ҳасан Амуди Нипотурӣ, "Шоҳ-
нома"-дигӣ аввалини насрӣ ва гайра/ бокӣ камонландӣ ва танҳо ҳар
маъхазҳои гуногуни комбар шудаанд.

Сарчашмаи аввалини доътиком "Дебочак Шоҳнома" /958/ мебонад,
ки таҷти назорати Абу Ҳансур-аҳ-Маъмарӣ ҳавишта шудааст; Ин сар-
чашма бо истеъмоли азъи ноҷизи ҳалимадом иқтибосшудаи арабӣ ва

шуморай зиёди калимаҳои қўйнан соғи эронӣ, ки дар сарчашмадои дигар истеъмоҳ намешаванд, маълум аст. Аз ин замон сарчашмадои туногуни илму алаб то ба замони мо омала расидаанд.

Дар соҳаи таърих чунин сарчашма "Тарҷумаи таърихи Табарӣ" мебошад, ки онро Абу Алий Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Бальзами /в. 974/ навиштааст. Ин сарчашма на тарҷума, балки инсон матни арабии „Таърихи Табарӣ буда, аз фасоҳату равнақи забони алабии дарӣ шаҳснат мебидҳад. Ба хули ҳамин давра "Зайн-ул-ахбор"-и Абу Саид Абл-ул-ҳаҷбии аз-Захҳод б. Мағмуди Гардезӣ, ки то соли 1041 навишта шудааст, "Таърихи Систон" /солҳои 1053-1063 навишта будааст/. "Таърихи Байҳақӣ"-и Абу-л-Фазл Муҳаммад б. Ҳусайнӣ Байҳақӣ /1059 навишта шудааст/ тааллук доранд.

Дар соҳаи тиб қалъитарин сарчашма "Қитоб-ал-абния ан-ҳақоиқ ал-алвия"-и Абу Мансур Муваффақ б. Алии Ҳаравӣ мебошад /асри X/. Хеле муҳим аст. нусхае, ки онро Алии б. Аҳмад Асалии Тусӣ соли 1056 рӯнавис кардааст, то ба замони мо омала расидааст. Барои таърихи забон аҳамияти ин китоб қалон аст, зеро истилоҷоти бисъёри тиб ва табииатшиносиро дар ба, мегираш ва матнагӣ бо ҳаракатҳо навишта шудааст. Аз сарчашмадои тибии то асарҳои Ибни Сино боз "Ҳикоят ал-мутааллимиҳ"-и Абу Бакр Рабъеъ б. Аҳмади Аҳмадийи Бухороиро ном бурдан лозим аст /асри X/.

Дар соҳаи саторагиноси /илим ун-нуҷум/ "Қитоб-ул-муҳкаммилла-илим-Аҳкам-ан-нуҷум"-и Абу Насри Кумиро /967/ ва "Қитоб-ат-тәйқим-ли-авоиҳ синоат ат-танҷом"-и Ҳониманди забардааст Абу Гайҳон б. Аҳмад Берунӣ /1028/-ро номбар карлан шарт аст. Ба гайр аз терминологияи, давра, аз ин сарчашмадо маълумоте оид ба диалектологиия таърихӣ пайдо карлан мүжкин аст.

Дар соҳаи ҷуғрофия ғуломитарин сарчашма "Хулук-ул-олам" мебошад, ки онро соли 982 ғуломи гумном эҷод кардааст. Сарчашмадои дигари бокимонда ба охири асри 12 мутаалликаанд.

Қалыптарғы сарчалмай соқай алаби-фалсағи тағсиріңін ба : „
қасидан Абу ах-Дайсан /асри X/ мебошад, ки муаллиғам мәдлүм
нест. Минбаъд дар ин соқа асархой Абу Алі ибни Сино ва Носирі
Хусрав аҳамғын бузургеро доро мебстанді.

Дар соқай тиң сарчалмажын бисьёре зұчуп дөттанді. Масалан,
“Тарчуман Тағсирі Табарій, ки аң тарағи узғамы Могароунхазр дар
асри I тартиб дода гүд-аст, тағсирі қитобханам университеті
Кембриқ, ки охирі асри X тартиб дода шудааст за муаллиғам мәд-
лүм нест, ва гайра.

Аз сарчалмажын тасаввүфі қатынтарғаш “Қитоб-ат-тәарруғ –
жі-мазжаб ахұл ат-тасаввүф”, ки муаллиғам имом Абұ-бакр Мұхам-
мад б. Исход Бухорий Калободи /в. 990/ мебошад ва матиден құ-
гыногуны исемділік, ки ба қалами Носирі Хусрав за муаллиғони
дигар тағаллук доранді, аз үнқтаи назарі тағырихи забон аҳам-ял-
нокант.

Сайд жарлан лозим аст, ки гарәсрхон XI-XII асархой ба
тагомын ин сәхәж мансұббұда хеле зиёд мембағаны.

Фонетика Сохти овозин дарғай аз сохти овозии персии
және ғарғы чүлгіне наложад. Сохти фонетикини
дарғай дар ассоци тағылғы құруғоти арабий^I, ки ба он система әтв-
әд және тарғиб дода шудаанд, системан овозжой забонжай аз дағы,
рый бавуцудомала /точиқи, ғорсай, дарғи Ағстанистон ва лақчақы
сөрттумори ондо/ ва тағылғы фактікін гүногуны забони дары, ки
ба забонжай шигар гүзантазанд, барқатор шудааст. Мәдлүм ест, ки

I Барой барқароржүйн системасы овозжай аз жама он деңг-
нависінде ба инобаттың тәсілінде, ки дар онда тәсілдің қаре-
катқаң гүзоз та шудаанд за аломуғи мағосус — ғарғы жа-
дан овози w? / истевъюл шудааст; гайр аз ин, табиғиқи орго-
граһи /аз қабыл пав.стан./panistal, әйтп./ayut, ғүйд./gud/gud/ шәттер/center)
жак аз аҳамият қолыңа соңа даңыз.

дар асрдой миёна забони дарын дорой ажамяты бузурға адабий-
мадани буд ва таъсири он ба забондой дигарк эроний /шашту, за-
бондой помирй, чигнобй/ ва забондой гайризөрний /забондой Ҳиндус-
тон, түркй/, хеле калон буд. Аз ин чоңт, ки калима ва избараҳон
биссёри дарын ба ин забондо иктибос шуда истеммол мешаванд.

a. Овозҳои дарй.

Система овозҳои садоноки кариб ба тарикӣ зерин аст:

Садонокҳои кӯтоҳ *ə i u*

Садонокҳои дароз *æ ɔ ë e ə*

Дар ҷаҳони зерин системаи ҳамсадоҳо оварда шудааст:

| ҷои талабӯз | | лабу- лабӣ | лабу- лан- донӣ | пеми- забо- ни | пахлӯй- забо- ни | миё- ни- забо- ни | паси- забо- ни | бе- забо- ни | Ҳа- зар |
|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| тарзи та- лабӯза | | | | | | | | | |
| зич | бечаранг | ρ | | t | | č | k | q | č |
| | ҷарангдор | β | | d | | đ | g | | |
| | сонантҳо | m | | n | | | | | |
| роҳ | бечаранг | | | f | s | š | x | χ | χ |
| | ҷаранг- дор | шикоғи ҳамзор | v | ð | | | γ | | |
| | | шикоғи кулӯла | | | z | ž | | | |
| | сонантҳо | w | | r | l | γ | | | |

Қайы: Овозжои *ə* ва *ɛ* /и/ айн ва әмзә якъо шуда-
анд /одатан дар қылмақой иктибоси дучор мешавалд. Овози *ɪ*,
әхтимол, лар баязе шевадо иштеймол мешуду бас; баязан овози *ɯ*
бо овози *X* түрүди *Xʷ*/мк. *Xʷästan, Xʷardan/* таркил мөдөл.

6. Дар поён ассоциатарин мисалдар барын нитеп поданы аспи
бараомади овозжои салоноки дары аз сарчалмақой эрондай оварда меш-
аваны:

[ə] I / ~ шм. а (< ә. қ. *a): *dast*, шм. *dast*,
шм. *dasta-* /"ласт"; *asp*, шм. *asp* (*a. *aspa-*)

"асп"; *kard*, шм. *kard* /ав. *kərəta-* / "кард";

2/шм. ɪ (< ә. қ. *i), ɯ (< ә. қ. *u), ʊ

/кең. *ai /-дар ҳыңын сезалы дар аввали калма: *javān*,

шм. *juwān* /ав. *yuwān/* "чавон", *nabard*, шм. *nibard*

/"ni-pət-", мк. ав. *pətət-* /"набард". *jatān*,

шм. *gēhān* /ав. *gaētān/* "чакон";

3/ баязан дар мобайдың пеш аз чүзүндөн түрүди ҳамсалох
пайдо мешавал: *əgā*, шм. *əgūg* (< * *əgūka-*, ұк. *əgū-*)
"абру"; *fərbət*, шм. *fərbət* /ав. *fərpiñwa-* / "фарбет";
rōšan, шм. *rōšn* /ав. *raoxšna/* "равшан".

Қайы: Дар забони дары /бентар дар назы/ пеш аз *ə* ва
сонантшо *a* ба чоң ә иштеймол мешавал: *tāk*/*māk*
шм. *māk* /шк. *māk*. /мох", *xāmūš*/*xāmūš*
шм. *xāmōš* (< * *a-mzs-*) "хомыш".

[ə] I/шм. ə (< ә. қ. *a): *əzəd*, шм. *əzədə*, /ав.
əzata-/ "озод"; *rəs*, шм. *r̥is* /ав. *rən̥zə-*/

"пос"; *əzdaħħa*, шм. *əzdaħħag*/ав. *əż-ż-ħaħka/* "акнадо /p/

2/шм. ə (< шк. *a /дарозшанк/ салоноки а аз
хисоби айтканы ҳамсалои баяни он дар таркиби калма:/

säl, пм. säl < *sarda: / ав. զօրծօթա: / "сօх"; hačer, пм. hančəc
* hanahra / ав. hačačra / "хазор"; mäki,
пм. töökig, ав. taudya: / мк. хэ. та॑тъа: / "мох";

3/ пм ā < эз "ауа", ои ва гайра дар натиҷаи ҷаф-
шавии салонокҳо ҳангоми ағтиданни сонанти мобайни онҳо: xāk,
пм. xōk < *auka: / ав. ауа = / "юк", rōk, пм. rāk <
*paraka: / рāk / "тоза", öškārā пм. aškārəg <
*ariškārā / эз. ariškārā: / "ёх".

I / ~ пм i (< эз "и"): navistān, пм. niβištān
из. n̥i,rištāna: / "навистан"; pist, пм. pist ав.
prišta "ордбириён".

2/ дар натиҷаи ассимиляция ё диссилияция бо овози ҳаҷон
дамсол: tħob, пм. taħeħ, ав. taħbiħna: "миёна"; aspriħ, пм. aspriħ
< aspriħt / из. реал. * əsħo: "хурдан" / "ришқа, ишчқа"; tħi,
пм. tħiħig, ав. tħasən "холя".

3/ беъзан байни ҳамсалоҳои пак ҳам омала дар ибтидои
калима: sitāra, пм. stāraq, ав. star: "ситора"; xiħad,
пм. xħad, ав. xħatix "хирал"; isparxam пм. sprahim,
ав. frasprakha: "испархам".

2 / ~ пм ī (< эз "и") /: šīr, пм. šir ав. xšīrə=
"шер"; bišt, пм. wäst, ав. uisaiti "биот", miħad, пм. miħ
ав. miȝejti / эз. miȝejte /;

2/ пм i (< эз "и"): tħi, пм. tħiġi, ав. tħixie:
"тих"; huċċi, пм. huċċha: "хужир" / "зебо" /; miħad,
пм. miħad / эз. miħad / гарм. miħadat ҷадни қалима / "милод";

3/ ~ пм ē / < эз "аи / өш" аз сонанти лилогий: bħnam,
пм. nħenħem, пк. uħana: "дилан"; nħem, пм. nħem ав. naħma:
"ним"; st. uħiġi, пм. sħenħur, ав. saħna, mħarġħo "симвург";

2) ~ им ē / < эк "а /бо таъсири ссанти у дар ҳифон
ҳамсоя: неро, им nerōg<^{*} nargavaka; ав. naigvava-
"нэр"; сөр, им сөр, ав. саирва: "нэр" /"голуб"/;
теша<^{*} tašyaka, ав. tarša: "тена";

3) ~ им ag (< эк "аге; "arg-), зеро пеш аз "з
аг>ag>ay: ſēr, им ſage<^{*} ſ(y)argava- (сығу ſəjɪn)
"нэр"; дәр, им daga, ик darga: "нэр", ſēr, им. sagr<
— * sagra = /хә́сноти/ "сер";

4) ~ им ә (< эк "aiwa, "aya < *aδi: ва гайпа/:
нәк, им nēk<^{*} naikam/шп naiba: "хуб"/ "нек"; вәна,
им nēwag, ав. niðava-: "беза"; зәр, им azēr,
ав. adairi: "зер".

Ø I/им օ(< эк "au) dōst, им dōst ик. dāus-
tar: "дуст"; զօր, им զօր, шп զաւա-: "րիս"; mōr,
им մօր, ав. māvah "мур/ча/";

2) ~ им օ / < эк "awa:, "uwa- ва гайпа/: զօր,
им շօր, ав. zavar "зур"; furōd им furōd ав. զրա-
vata- "фурү": Յայօց, им այօծաց<^{*} Naduwake-/ик. vadhu/
"байту".

Ҳамсалоҳо

K I/им к (< эк "k) /дар ибтидои камма/: кам,
им кам, ик. kamna: "кам"; kāro, им kāro, ав. kātata-
"корд"; курда, им kurrag, шп karrah "курма";

2) ғазҳ аз префиксон "pati" ва ҳамсалоҳи ſ: раукан,
им raukān < эк "patikana: /ик ав. ғкам + pati:/
"пайкон": ſirik, им ſtešk, ав. ſtraka: "катра"; ſikan,
им. ёкан, ав. skand: "шкан".

¶ I/пм *g/*< эк "г" /дар азвали калкма ва басы аз *n*:
gandum, пм *gandum*, ав. *gantum*: "гандум"; *gila*, пм.
gilag, ав. *gagazā*: "гила"; *angust*, пм *angust*,
ав. *angusta*: "ангуст";

2/пм *g/*< эк "-к". 1: *nigāh*, пм *nigāh*,
ав. *nikāsa*: "чигох"; *jīgar*, пм. *jāgar*, ав. *yōkar*:
"чигар"; *sag*, пм *sag*, молд. *stak* "car";

3/ басы аз *r, n*: *barg*, пм *narg*, ав. *varəka*:
"барг"; *nargin*, пм *nargin* < ин. *qar*. Уаркісес
"баргис"; *angār*, пм. *angār*, ав. *hamēra*: "түмөн бур-
дан";

4/ пеш аз эк "г": *garda*, пм *gardag*,
ав. *gərəðka*: "турда"; *gul*, пм. *gul* < пгд/ав.
galaða: "гул"; *gušn*, пм *gušn* < пгшн/ав. *var-
šni*- / "тушн";

5/пм *w/*< эк "w" /дар префикс *"ni"*: *guzar*, пм. *gu-
ðar*, *niðar*, пц *ni(a)tara*: "гузантан"; *gurēz*, пм *wirēz* < *"ni-
+raič-* / "гурехтан"; *gukin*, пм *wizin* < *"ni-či-na*:

"гузилан".

[X] I/ ~ пм *X* (< эк "х"): *xar*, пм *xar*, ав.

xara- / *x* *khara*: / "хар"; *xumē*, пм *xumē* ав. *xumē*: "хум";

nərūn, пм. *nəxūn* эк "nāx" / *x* *naxar* / "нохун";

2/ пеш аз ҳамсалдоҳо ~ пм *X* (< ин. "х"): *bor*,
ш. *baxt*, ав. *boxta*: "бахт"; *talx*, пм *tarł* < *tarzo*:
/ш. *x* *takra*: / "талх"; *xirad*, пм *xrad* ав. *xratu*
/ш. *x* *kratū* / "хирад";

3/ ~пм *XW* < эқ **h₂w* (н ба сұфати салонеки оңда таъсир мерасонад): *xwāstan*, пм. *xwastan*, ав. *xwasto*.

"хостас"; *xwardan*, пм. *xwardan*, ав. *xwara*: "хурдан"; *suxan*, пм. *saxwan*, ав. *savran* "сухан";

4/ ~пм *X* (< эқ **h₁*) /пеш аз салонеки и: *xusik*, пм. *xusik*, ав. *huska*: "хүкк"; хүк, пм. *xūg*, ав. *hū*: "хүк"; *xūn*, пм. *xōn*, ав. *vohuni* "хүн";

5/ ~пм *X* /дар итидои калима пеш аз салонок па"ло мөнавалд): *hāk*, пм. *hāk* < эқ **auakā*; ав. *au-*; "хок"; *xirs*, пм. *xirs*, ав. *arəša*: "хирс"; *kurta*, пм. *kurtaz* ~ *armaw* /мк арм. *armav*/ "хурмо".

[g] I/ ~пм *g* /< эқ **g₁*: *tugr*, пм. *tugr*, ав. *tugra*: "міг, чукура"; *nōgān*, пм. *nōgān* ав. *naugna*: "равган"; *vazor*, пм. *vazaj*, ав. *vazajā*: "курбосқа".

2/ ~аз эқ **k₁*: *neg*, шқ. *araika*: "пүшмек"; *tagār* < **takāra* /мк. арм. *takar* /"зарф, тагора"; *dāmār* /имог. *dymr* < **d(a)māka*:

3/ ~аз эқ **g* /дар итидои калимаюи әронни шарқи: *garm* < **garm*: "гарм, хамы"; *gōtū*, сүғл. *gʷʰd̥k* "зарф": *gat-* *lēdan*, ис. *galtte* "талтидан".

[č] ~пм *č* /< эқ **č* /дар итидои калима/: *čart*, пм. *čart*, ав. *čaraman* "чары"; *čāk*, пм. *čāč*, ав. *čat* "чох"; *čēč*, пм. *čēč*, ав. *čačya*: "голиб".

[j] I/ ~пм *j* /< эқ **y* /дар аввали калима: *jādū*, пм. *jādūg* ав. *yātu* "чоу"; *jīgar*, пм. *jāgar* ав. *yēgar* "чигар"; *jāši*, пм. *jāši*, ав. *yēzna*: "чашн;

2/пм *j* < эқ "ј, "č /дар байзе мавжуда ба чоң *j*,
жәк мағұз мөнданы *j* мүхопиша шудааст: *bāj*, пм *bāj*,
шқ *bāj* "боң", аյтуоп, пк. *hanjamatap*, ав. *hanjamana-*
"анчуман"; *raŋj*, пм. *raŋj*, ав. *raŋča*: "панч";

3/пм *g* /дар маңақиң пеш из у /; *jaŋ*, пм
gyōn /<"ni·ān; van. "нафас қашыған" /"чон"; *jaŋ(y)*,
пм *gyāg* /мк парф. *viaŋ* /"чой";

4) дар иккі шекұлдың жүррараб: *jaŋħān*, пм *geħān*, ав.
għeġħanap "чаҳон"; *jaŋħar*, пм *goħr*, шк *għotrā*:
"гаҳар"; *jaħk*, пм *għek*, ав. *għidu*: "ҷох, мартаба".

[t] I/пм *t* /< эқ **t* /дар ибтидоқ калима: *tařidən*,
пм *tařidən*, ав. *təzəz*: "тарсидан"; *tař*, пм. *tař*,
ав. *tařdra*: "тор, торик"; *tařid*, пм *tařid*, ав. *tařid*:
"тунд";

2/ пас аз овоғзар рог: *haft*, пм *haft*, ав. *hepta*:
"хафт"; *ast*, пм *ast* шк *astiq* "аст";

baxt, пм *baxt*, ав. *baxta*: "тақдир".

[d] I/пм *d* /< эқ **d* / дар аввали калима: *dāħna*,
пм *dāħaq*, ав. *dāħna*: "дона"; *dōs*, пм *dōs*, ав. *daoša*:
"д. ш. ки"ф"; *duzzo*, пм *duzzo*, ав. *duzzda*:
"дузд";

2/ дар маңақиң басыл аз *n, z, ž*: *banda*, пм. *bandaq*,
шк *ba"ndka*: "гулом"; *nazd*, пм *nazd*, ав. *nad-*
diżże: "назд/ик/"; *mizd*, пм *mizd*, ав. *mizda*
"мужда";

3/пм *d* /< эқ **t* /басыл аз *n, z, ž*: *andar*, пм. *andar*, ав. *antara*
"анлар"; *gandum*, пм. *gandu*, ав. *gantuna*: "гандум";
mard, пм *mard*, ав. *marħya*: "мард".

Дар бисъёр маврилжо /максусан дар қастнавискор асрқор аввалк исломий /хамсадек δ, ки аз - эң. - - t- на "по" шудааст, мүшөхилә мешавал: *rīðar*, һм *rīðar*, ав. *rītā-* "палар"; *haftāð*, һм *haftāð*, ав. *haftasti* = "хәфтөд"; *ōstāð*, һм *awēstāð* = "устод" < *awa=stā=tə.

Р ~ һм *r* / < эң. "r" / дар аввали калима ва дар мавзеи байд аз s: *rahn*, һм *rathn*, ав. *ravhan*: "шарн"; *raf*, һм *raf*, ав. *raf*; *rāst*, һм *rāst*, ав. *rāst*; *rausta*: "пуст"; *sipurz*, һм *sipurz*, ав. *sprə-* "спе-
сэхә": "испурч"; *faraz*, һм *faraz*, ав. *frayār*: "фарасти"; *sipanj*, һм *sipanj* /сугд. *sprāč*, хс. "spramja":, √*sprāt*: "сипанц, шипант".

Б 1/ һм *b* (< эң. "b") дар ибтидои калима: *bāki*, һм. *bākā*, ав. *bāki* "бозу"; *bōla*, һм *bālāy*, ав. *bāgah*: "боло"; *bīgadat*, һм *brādar*, ав. *brāta*: "баролар";

2/ байд аз салонокдо ва назди 2, т(n): *химб*, һм. *химб* ав. *ximba*: "хумб"; *abz*, һм. *abz* < "абза": /мк ав. *awra*; 35. *abra*/ "абр"; *āb* < "āba": /мк izz. *ābha* /"об/ рӯй"/;

3/ һм *w* (< эң. "w") дар ибтидои калима: *bagf*, һм. *wafz*, ав. *Vafra*: "багф"; *biwurq*, һм *wakurq*, ш. *vazarka*: "бузург"; *bēd, bēd*, һм. *wēd*, ав. *gaēiti*: "бэх";

4/ һм *þ* (< эң. "-r"): *þōbāh*, һм *þōþāh*, ав. *xaoris* "рӯбод"; *þaþ*, һм *þaþ*, ав. *xþapa*: "шаб"; *þaþ*, һм. *þaþ*, ш. *þarh* "дар";

5/1/m 6 (> ar p ne se n z) : anisidin, in homogentisic
AB. homoprotocatechuic "anthomarin"; forsteck, in fruc-
tus, AB, fructus = phaeide; rutilla, rutilla < "xepa-
/ne BPN. Karpov, AB. karpov = "tryde".
f / 1/m f (> ar x f) : furcoid in furcoid, AB. fruc-
tus -
zacan, AB. zacan = "phaeide"; zacan, zacan < "xepa-
/ne BPN. Karpov, AB. karpov = "tryde".
2/m f / < ar p ne se n z : anisidin, in homogentisic
AB. homoprotocatechuic "anthomarin"; forsteck, in fruc-
tus, AB, fructus = phaeide; rutilla, rutilla < "xepa-
/ne BPN. Karpov, AB. karpov = "tryde".
3/1/m 6 (> ar p ne se n z) : anisidin, in homogentisic
AB. homoprotocatechuic "anthomarin"; forsteck, in fruc-
tus, AB, fructus = phaeide; rutilla, rutilla < "xepa-
/ne BPN. Karpov, AB. karpov = "tryde".
4/1/m ratinaxion saponin sapindin (> ar e w):
/ne BPN. Zandam, Zandam = "osipyan".
5/1/m f / < ar p ne se n z : anisidin, in homogentisic
AB. homoprotocatechuic "anthomarin"; forsteck, in fruc-
tus, AB, fructus = phaeide; rutilla, rutilla < "xepa-
/ne BPN. Karpov, AB. karpov = "tryde".
6/1/m 6 (> ar p ne se n z) : anisidin, in homogentisic
AB. homoprotocatechuic "anthomarin"; forsteck, in fruc-
tus, AB, fructus = phaeide; rutilla, rutilla < "xepa-
/ne BPN. Karpov, AB. karpov = "tryde".
7/1/m w (> ar w) : varzado, in varzado, AB. varz-
ado; "varzado"; jow, AB. jow = "yabon".
8/1/m w (> ar e) : swet, in aswan, in ado - gana =
"gano"; nez, in nez, in nez = "yabon".
9/1/m w (> ar e) : swet, in aswan, in ado - gana =
"gano"; nez, in nez, in nez = "yabon".
10/1/m w (> ar e) : swet, in aswan, in ado - gana =
"gano"; nez, in nez, in nez = "yabon".
11/1/m w (> ar e) : swet, in aswan, in ado - gana =
"gano"; nez, in nez, in nez = "yabon".
12/1/m w (> ar e) : swet, in aswan, in ado - gana =
"gano"; nez, in nez, in nez = "yabon".

"навигтак"; *pēšvā*, пм *pēšēbāy* < *pat-iša-pāda:

"пешвс"; шорл ин гурүх калимаң би ягон лә чак лигаре таажлук дөңтә бөнад.

у I/пм у (< эк *-y-): *yäftan*, пм *ayäftan*,

ав. *äyärtä* "ёфтак"; *yär*, пм *ayär*, ав. *yaugazna*.

(ä + yāv) "ёр"; *yax* < *ayaxa / мк. ав. *aēxa* "ях" /;

2/ дар мобағни калима: *siyāz*, пм *syā* ав. *syava* "сиөз", *daryā*, пм *drayā* пк *drayat*:

"байр"; *tyazd*, пм *tyazd* ав. *tyazda* "маязи /хүрэг/";

3/пм у (< эк *d /байл аз салонскдю; *šatryär* пм *šatryär*, ав. *xəndədə* "полноң"; *zoy* пм. *zöy* ав. *zəbədə* "рүй"; *xayad*, мк ав. *xad*,

пк *khad*: "ходл";

4/пм *g, d, w* (< эк *g, *d, *w /дар назлы i : zən yün, пм *zargōn*, ав. *zari*. gaona: "зарын"; *göyad*, пм. *göwed*, пк *gaubataq* "гүяд"; *päyiz*, пм *päder* < *pat-iða-za "покз".

ż I/пм ż (< эк *z): *żast*, пм. *żast* ав.

żasta "рост"; *mard*, пм *mard* ав. *maruya* "марг"; *kär* пм *kär* ав. *kara*: "кор";

2/ ~ пм żż (< эк *vñ): *par(?)*, пм *parz* ав.

parəna: "пар"; *kar*, пм *kar*, ав. *kerəna* "кар"; *zar*, пм *zarr*, ав. *zarena* "зар".

ł I/пм ł (< эк *rd): *söl*, пм. *söl*, ав.

sarəda: "сол"; *gut*, пм *gut*, ав. *karəda*: "гул"; *palang*,

пм *palang* < *pəðanaka / мк *prəðəku* / "паланг";

2/~им *l* (< ха **l*): *lab*, им *lab* /жк лот. *labium*,
анг. *lip*/ "лаб"; *listan*, им *listan*

/жк англ. *lick*, руся лизать /лесилен/; *gutō*, им. *gatōg*
/жк. нем. *Kehle*, руся глотка /гуту/;

3/~им *ll* /жк **ll*): *hanā* /жк. *hanahh* < * *hanarva-*
/жк. хж *samartha* / "хамог"; *pul*, им. *puhh* <
* *p̥vā*: /жк ав. *pəθəti* / "пул"; *rahū*, им. *rahhūg* < * *rahdūna-*
/ав. *paras* = /паҳлү/;

4/ *l* < эж **l* /дар калымаҳои марқии зони/; *mulk*
сүғд. *mlw* < **mlw* /жк ав. *meds*. /наф/; *pil* < сүғд. *p̥h* <
* *radha*: /жк ав. *radha* / "наф" / "сун"; *yölün* < *ynd'k*, *yndy*
"гулин /зарф/".

[n] ~им. *n* (< эж **n*): *nām*, им *nām* ав. *nāman*
"ном", *sang* им *sang*, ав. *asanga*: "санг", *tan*, им *tan*
ав. *tānā*: "тан".

[m] I/~им *m* (< эж **m*): *mār*, им *mār*, ав. *maizya*:
"мор"; *farmān*, им *framān*, жк *frenāna*: "фармон"; *kām*,
им *kām*, жк *kāma* "ком";

2/~им *m* (< гурӯҳи ҳамсалоҳо бо **m*): *āmað*, им *āmað*
ав. *āgamað* "умаг"; *nišēm*, им. *nišēm* < * *ni-*
śad-maṇ: "недем"; *zēman*, им *zēman* < * *raif-maṇ*:
жк *firēb*, *fizēftan* / "риман /баджор/".

[S] I/~им *S* (< эж **s* пем аз *t*): *sitora*, им. *stārag*,
ав. *star*: /жк хж *star*/ "ситора"; *sutun*,
им. *stūnag* ав. *stūna* /жк хж *stūnā*/ "сугун";
ast, им. *ast*, жк *asty*, ав. *asti* "аст";

2/ ~ թմ ս (< չէ *v₂): չելի, թմ յե, ավ. հա-
յզմ. պէ յիւյա-“ce”; րոսար, թմ րոս պէ րոժա-“писар”; րաս,

թմ րաս, ավ. րաժա-“пос”;

3/ թմ ս (< չէ *š լար ցուրչած մխտալո): խիշ,
թմ խիշ, ավ. արժա-“хирс”; ճօստ, թմ ճօստ, պէ ճաստա-
“дуст”; քիստ, թմ քիստ, ավ. քիշա-“оржирыэн”.

[š] 1/ թմ շ (< չէ *š) յօշ, թմ յօշ, պէ յաշա-
“րյան”; խիշ, թմ խիշ, ավ. չիշա-“хишт”; շէշ, թմ. շէշ,
ավ. շաշակ “рэм”;

2/ թմ շ (< չէ *xš). շահ, թմ յահ, պէ յշօնդա-
“шах”; շօշակ, թմ յօշի, ավ. յաշա-“равшан”; օշնա, թմ
օշնաց “օшно” < *a-xšna-ka-;

3/ թմ շ (< չէ *xš). կաժան, պէ կէժ-дан,
ավ. կարշ= “катылан”; քոշ, թմ քոշ, պէ քաշти-
“пүнт”; բոշ, թմ յօշ, ավ. յարշա-“бүш/ёл/”

[χ] 1/ թմ չ (< չէ *χ). չանու, թմ չանոյ, ավ.
չանու /մէ չէ յանու/ “зону”; յառչ, թմ յառչ, ավ. յառչա-
/մէ չէ յարչ/ “гурз”; չար, թմ յար, ավ. յար-
/մէ հրարս- կար/ “зур”;

2/ թմ չ (< չէ *j-). ճրազ, թմ ճրազ, ավ. ճրայահ-
“пароз”; չածան, թմ յածան, ավ. յանտի “запад”; չիշտ,
թմ չիշտ, ավ. յիշտայան - “зимт”;

3/ թմ չ (< չէ *č). շօչ, թմ յօչ, պէ յաւչակ
“рүз”; տօչած թմ յօչէ/օչ, ավ. յաւչատի “тօчал”; արշ <
*արշէ: /մէ արմ. արշէ/ “арэз” /“կորցում”.

[č] (< չէ *č, *č, *j, *š). չալա < *յածա-
/մէ չէ յածան/ “չола”; աչօհա թմ աչօհէջ ավ. օչիչ
օհէջո “ախшо /թ/”; միշա /մէ մէշին
“միшա չолա”, պէ միշա / “մішя”.

h I/пм h (< эк *h) har, пм harw пк harwa: "хар"; bahār, пм wahār, пк *wahāra: "бахор"; dah, пм dēh, пк daħyūn: "дах".

2/пм h (< эк *f) jihān, пм gehān, ав. gaēvāŋam "дахон"; kōh, пм kōf, ав. kaofa: "къд"; daħān пм daħān, ав. zaғan "дахон".

3/пм h [<> эк *s (ш, ё, ав. s)]: dah, пм. dah, пк dasa: ав. dasa: "дах"; mēh, пм mēh пк mālīšta:, ав. masya "Мех"; āhū, пм āħūg< *āħūka: /мк ав. asū = / "оху";

4/пм h (< эк *δ): dħad, пм dħed, ав. daðaiti "дахан"; s, rāħ, пм srāħ, ав. srāħa: "сирх"; xwāħad, пм xwāħišn< *ħwāħið: /мк ш, svāħate / "ходал".

5/ даъзан пеш аз ё, я па"до мепавад: hēxum, пм. eħxu ав. aēsma: "хезум"; hoś, пм oś ав. uši "хүү"; hēc, пм īċ ш, aħxaċċu "хеч".

Хусусиятҳои моғологик забони дарӣ яшсан

Соҳти моғологик забони дарӣ яшсан

забони дарӣ ба соҳи моғологик забони ҳозиркӣ алабик тоҷик мутобиқ аст. бо вуҷуди он шаклҳои гуногуни морфологие-ро қағӣ қағӣ дар мӯъкин аст, ки то ба замони мо нарасиданд; гурӯҳи лигари шаклҳо танҳо дар лаҳчашои мухталиғӣ боеӣ мондааст ва як қисми шаклҳои морфологик дарӣ ба ҳигаргуниҳои ҷаддӣ дӯзор шуда, дар истиёмолатон таъовути қалоне ба замал омал мондааст.

а. Ҳиссаҳои номӣ.

—Суффиксҳои *-ān* ва *-hā* шакли чамъро ифода мекарданд.

Суффикси *-ān* /мк. пм. -ān/ аз нишонидҳонда падежи генитивӣ чамъ *-ānām* /ниг. ба саҳ. 32/, суффикси *-hā* /мк. пм. -hā/ —ро донишмандон ба субъикси ҳиссаҳои номии абстракт **-iðwā* мансуб мешуморанд. Суффикси *-hā* вариантиҳои *-gān*, *-yān*, *-wān*, *-hān* дорад. Варианти *-gān* дар он сурат пайдо мешавад, агар калима лар лавраи миёна ба суффикси *-ag* /эҳ-ака-/ ба охири мерасил. Дар шакли танҳо овози *g* дар охири калима аз байи рафта, дар шакли чамъ пеш аз салоники а маҳфуз мемонашад:

танҳо *bandā*/мк. пм. *bandagī* чамъ *bandagān*

танҳо *nīāt* /мк. пм. *nīādgī* чамъ *nīādgān*

Варианти *-yān* ҳангоме пайдо мешавад, ки охири калима дар лавраи миёна сонанти *y* дошта болад: /з. *rāyān* ~ т. *rāy*, *rā*/; варианти *-wān* дар калимаҳои ба вуҷуд меояд, ки маҳтум ба *w* боланд: /ч. *awzīwān* ~ т. *awzī*/; варианти *-hān* шояз чун контаминациияи *hā* ва *ān* маънидод шуда тавонад /ч. *jāhānān* ~ т. *jāhān*. *ān jā*. /.

Аз матнҳое, ки ҳаракатҳоиин пурра гузотта ҷудаанд, маълум мегардад, ки суффикси *-hā* варианти *-ghā* доштааст /ч. *kārghā*, *raumghān* ва гайра/.

Дар истеъмоли ин суффиксҳо сермаҳсулии *-ān* ба назар мерасад / *jīgānān*, *səngānān*, *zūnānān*, *zomānān*, *nogdikānān*/. Баъзан шакли *-ānān* ба ҷойистеъмол м-х ва гайра/. Ҷоизӣ, кайд аст, ки дар бозе ҷбораҳои номӣ ҳам муайяншаванд ва ҳам муайянкунацда дар шакли чамъ истеъмол мешаванд:

таджикӣ - рӯзбодагӣ,
тигуҳӣ ӯзбекагӣ,
ҳӯҷӣ ӯзбекстонӣ.
ҳанӯзӣ дигонебодагӣ-i ӯзбат кардагӣ,
дебонӣ-i нӯқо рӯзбодагӣ
(ъине лебоҳои нек пушталашуда).

— Бандаки изофиро, ки дар забони дарӣ тақлҳои ӣ ва ӯз
дорад /дар паҳлавӣ ӯз, дар монавӣ ӯз(ӯз)/ ба ҷонишини
шпоратӣ-нисбии ин ӯзака: /шк. ӯзака:/ мутааллиқ, ме-
шуморанд. Дар матнҳои азвали дарӣ бандаки изофи ба воситай
харди ӯз ифода мегардад:

ӯز - ӯзанӣ ӯз,
ӯзчи ӯзғарӣ - ӯзонӣ рауҷамвабӣ,
ӯзӣ ӯзӣ - ба ӯзабӣ ӯзӣ.

Баъд аз қалимаҳои маҳтум ба салонок ба воситай алибиӯ Ӣот
ифода мегардад:

فانیا ی پیشینگان - fasāna-ī rəsīnagān

— Морфемаи ӯз /им. ӯз(w), дар матни монавӣ ӯз(w),
ки ба предмет маънӣи ягонагӣ ва номунийи небахтад, ба ин "ӯз"
шк. ӯзва, ав. ӯзва "ӯз"/ мансуб аст.

Таҳмин мекунанд, ки морфемаи ӯз, ки дар ҷумлаҳои му-
раккаби тобеъ мустаъмал аст, ба ҷонишини шпоратии "aita. /шк.
aita., ав. aitā: "ӯз"/ мутааллиқ аст.

— Морфемаи ӯз /им. ӯз, паҳл. ӯз,
монавӣ ӯз / ба шк. ӯздиy мутааллиқ аст.

Дар забони дарий доираи истеъмоли ин морфема васеътар бул.
Гайр аз ифодай туркунандак бевосита *гā* дар мавриди зерин
истеъмол мешуд:

мунисбат - *бābē xvātad* ёйд *qhrat*: *Xvāzim-rā*,
ифодай амал - *ö-гā* дилёх *gufa* *nayāmat*,
мадсал - аз *Xamon* *ömadandal* *övenān* *kardan*: *Ka“bo-rā*,
сабаб - аз *kār* *bāb* *ëstāba* *sabab*: *Bemägi-rā*,
замон - *nomak-i* *pōst-ni:rā* *gāde* *bar* *xvāst*,
мубтадо - *guzond*, ки *maliki*: *Cənər-rā* *sesad* и *səst*
nəfiyat *öläqad*.

Дар бисъёр мавриди дар қолибоди маҳсус бо петоянил меояд:
oz məhijənn-rā *du məhî-dāb*; *ö kōdak* *ost* *va*
bar *dördü* *xoxm-rā* *sobz* *nətəvənənd* *kardan*.

Маҳз аз ин гуна истеъмоли морфемаи *-гā* балттар дар забони
петоянил *ba-za-yi* "барой" ва тайвандаскори *ë-гā* ва *z-ë-гā*
"зоро" пайдо шудаанд, ки дар таркибашон морфемаи *ë* поҳил аст.

—Морфемаи *tar* бо ҳамроҳии *-гā* барои ифодай туркунан-
бевосита истеъмол мешавад: *tar* *öñ* *kuştə-rā* *rufha* *pın-*
dişend.

(*tar* *de* *гā* ҳам истеъмол мешавад:

tar *ləbbat* *komtar* *yäbənd*

Одатан морфемаи *tar*-ро ба репши *"hmar"* // *"şmar"*
"шумурлан" /мк мэрза, омор ва *r:/* нисбат медиҳанд. Барои таб-
дили маънно /мк пешонди русӣ наслет- "насчет экзаменов надо
попутать" дар забони гӯғтутуӣ/. Ия этимология истеъмоли морфемаи
ми *tar*-ро бо мубтадо Фаҳмотор мегардонад:

andar *an* *Yohi* *tar* *xalq* *bisuyat* *Boimurdando*

—Суффикси *-tar*, ки дараҷаи қёсии сијат месозад, ба
им *-tar* ва ш, *-tata-* мансуб аст.

—Сүффикси *-tar-* аз чиҳати баромалаш таркиб буда аз *tar* ва *-in* иборат аст, ки *-in* дар наебати худ ба ик *-aina-*, аз *aīna-* мутааллиқ мебошад;

—Шаклҳои таҳтула ҳам маҳбуз мондаанд: *beh, teh, kph, soroh* аз қабили онҳо буда, аз *"ras-ya-", "mab-ya-", "kas-ya-", "fra-ya-* пайдо шудаанд, ки *-ya-* сүффикси парачали қиёсии сифати порсии қалим мебошад; дар қалимаҳои *tafi-st* ва *nixust* таҳлил лигаршудам сүффикси парачали олии сифати порсии қалим боқӣ мондааст; дар қалимаҳои мисли *af-ah* ва *kiðam* сүффикси парачали олии сифати ғронии қалим *- "tama-* маҳбуз мондааст. Сүффикси *-in* дар қалимаҳои зерин парачали олии сифатро ифода мекунад: *beh-in, teh-in*, ки аз рӯи ҳамин қолиб қалими *anwal-*ги аз асоси арабӣ соҳта мондааст.

—Шаклҳои ҷонимиши таҳси сеҳми танҳо *way* аз **awāhyā-* ва *ō//bū* аз **áwāhyā-* ғарошадаанд^I; ҷонизи қадим аст, ки дар ғим танҳо таҳлил *ō* вуҷуд дошт, таҳлил *ō* тоҷат ба таҳлил парғиёни алоқа дошта бошад. Ҷонимиши таҳси якуми ҷамъ бавъзан дар таҳлил *ātē* дучор мешавад. Чун ҷонимиши таҳси сеҳми ҷамъ шакли *zōn* искеъмол мешуд /мк ғим *awesān*, ки чун таҳлил аз *awē-* **awāhyā* ва бағшатҷонимиши *= zōn* маънипод мешавад/.

— Дар заъдҳои *ēdar* ва *ēdūn* боқимондаи таҳлил ҷонимиши иборатни **acta* /мк ғим *ēd/* маҳбуз мондааст; искеъмоли ҷонимиши чонимиши ҷомуайянни *and* ҷонимиши дикъат аст: *haft sāt* и *and māh*.

I Муқонса кунед аз *avakī, avagħie* ва порсии қатим *awāhyā*, ҷой зала шолл да ҷаҳия дар таҳқиқузории ҳичроҳи дарозу кӯтоҳ вобаста бошад.

б. Феъл.

Бандакъож феълии дарӣ = *at*, = *ad*, = *and* ба шаклҳои бандаки феълии эз, *-*ati*, *-*anti* мансуб шумурда мешаванд, ҳол он ки бандакъож феълии им = *ēt*, = *ēd* ва = *ēnd* мутааллиқ ба шаклҳои *-*ayati*, *-*ayanti*, *-*ayanti* мебошанд /мк саҳ. 103/; дар ш. 2 чамъ бандакъож = *ēd*, *ēt*, = *ē* мушоҳида шуданд.

Бандаки ўеълии = *ād* /3 т./ и илонидиҳандан сигари хоҳшамандист: *вагаād*, *di hād*, *tānād*, *вадаād*, *ситād*, *вад*, *вуджад*, баъзан такли маҳсӯҳои дигари ин сигар пучор мешавад: *риг-сām*, *вi dānānd*. Таърихан ин шаклҳо ба занҷомандӣ сигари алоқамандии зеронии ҳатим мансубанд.

Ҳиссачаи *bi-* дар матниҳои истилди /ҷалим/ як вазифаи таъкили феъл дорад ва бо шаклҳои гуногуни феъли истеъмол мешуд: *відгуад*, *відгіфт*, *відгіфта ауад*, *відгіфтааст*, *відгіфтан*, *відгіфа*, *відгіуонда* ва гаъра. Таърихан ин ҳиссача ба им *бē-*, ав. *вост* (* *vait*) мансуб аст.

Ҳиссачаи *hamē*, ки такли кӯҳнатари *тē/me* мебошад, бо такли феъли омада, давомнокӣ, тақрори амал, мулкаратори нишон мебошад ва ҷои он нисбат ба такли феъли сабит нест: *кујā hamē hamē*, *нағодаб hamē*, *рӯзим аӯзаб hamē*, *hamē вар ҳанад*, *hamē јāng karoанд*, *hamē зоҳр то аӯзанд*.

Ҳиссачаи *hamē* якҷоя бо ҳиссачаи *bi-* дар як шакли феъли омада метавонад: *hamē вi-харсiд*, *hamē вi-хуваҳē*, *бите сауад заft* ва гаъра. Дар бисъёр мавзӯҳо ҳиссачаи *hamē* вазифаи зарфро иҷро мекунад /мк *hamē* - доимо, ҳамета/ <"*hamē* ани, ки ба қалимаи *аүй*" "тулонӣ" мутааллиқ мебошад.

Хиссачай - ё байд аз шакли фөслий истэймой шуда, дар замони үзүүлэх газартаа замалу үүрэгтэй гайриреийн ва дар замони гузалтаа замалу үүрэгтэй одширо ифода мекунал:

кинадё, виставамстё, садаа сүбдё
ва гайра; иччүүн нас аз бандажчилшиг мустаъмал будааст: *danis-*
temonē, naşınūdatē, шакли үүрэгтэй ин хиссача - ёд мебо-
шал: *guftēd, vurdēd, vadan standēd*

Ин хиссача ба шакли З т. сиған хөхиманний фөслий *halstan*
/мк нм *he(ε)*, энд "hast /аз рөмөн ох: "булан"/ мансуд
аст.

Хиссачай - а бо фөслүү омала, үзүүннокиро ифода мекунал
ба бо пасын шахси 2 ва 3 истэймөл мөшвэл: *gufta, gōya,*
guftigā, təmətēbā, qanabā ва гайра. Ин хиссача ба хиссажон номы
хам мустаъмал аст: *tābārā, səkriyārā, o'rega, ya rəs-*
tanlyūx ва гайра. Истэймөли ин гуна хиссача дар забони сүгдүү
хам маъмул аст.

Фөслий *ātabaq* чун фөслий ёрилижанда барои сохтани шакли
мерьули фөслүү истэймөл мөшвэл: ба *Bara kırta ātaba*
biib, cınlən төгүл јуб кarda ātabaost, төгүл nıgāh dəşta јуд,
ин гуна истэймөли фөслий ёрилижанда давоми истэймөли он дар забо-
ни порсии миена мөбодалд ва фөслий *şudak* җанүз мазноги лек-
сикияшро нигтох дошта чун синоними *raftan* истэймөл мөшвэл:
harki az Mıza ба Манка *xrafəd* јид, *zəyir* *maşiq* јидан

Сүффикси = ал барои ташили паклжон каузативий истэймөл
мөшвэл /мк дар порсии миена-эн/.

Шакли күтохжи маслар баробары шакли одширийн он истэймөл мө-
швэл: *nəsənəb* *guft*, *vəj'c* *bıvad* таң ба *an rək*
raft, ба *neş ras* ба *qurx* *natavānam*;

таърихан ин шакли масдар ноял ба маслари ғорни қадим махтум ба *"taṣaṣṣū"* тааллук дошта босад /мк ав. көтөтбес/.

Дар поён ҷадвали таносуби шаклжон сиғаник фоъи оварда ме-шавал:

| | бигак хабарӣ | сиғак алоқа- мандӣ | сиғак хоҳимандӣ |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| порсии миёна | <i>rāwēd</i> | <i>rāwād</i> | <i>rāwēh</i> |
| дарии классикий | <i>həmē rāwād</i> | <i>rāwād</i> | <i>rāwād</i> |
| тоҷикикӣ имрӯза | меравал | равал | |
| | сиғак хабарӣ | сиғак шарти-хоҳимандӣ | |

в. Ҳиссаҷаҳон нутқ.

-- дар матн шакли қўҳнайи пешояниҳо *бад* /пн. ро/ ва *anðar* /пн. anðar/ иштесьмол мешавал, шакли бал дар забони ҳозирин тоҷик байзан дучор мешавал /бал-ин, бал-он, сал-ғ/; *anðar* на танҳо дар шакли ҳозирин дар, балки дар шакли лаҷҷалик -анда ҳам маъбуз мондааст. Гайр аз ин, пешояниҳо *абар* ва *abā* дучор мешавали.

— дар забони дарӣ пешояниҳо чун пасоённи иштесьмол мешучҳанни: *ənðas ì jātāñ* — Ҷайнат анда; *zəññiñ* ғидабон; *təðəññ xord bar* — яз ғовари ин бикеф ғат *Aññ effəñ* — ўзине роғона зодӣ аст.

Як калимал ёрилиқанда ұам чун пешоянда үа ұам чун пасоянда иштеймол мешевад:

*ba aksarıń digar eßün xvondam cerun az in
kitab la kitab! faxayılı şahihā andar
faylati şahru Amul andar ki..
az şahri cerün raft va car abe car bi-
estəd.*

Көлибхой гүногүне дүчөр мешәзанд, ки дар онда пешоянда бо пасоянда якшо омалаанд:

*Ba şahzıñ dañy andar, az añañj andar, ba qapıa
car, az şab sal bəz, az gähı adam farätz;*

—пешояндың изофия үа номы өдатай бо چузым номын зронй иштеймол мешүжанд:

*pəştar az, pəşı, az pəş, car pəş, farə
pəş, pəş; az pas, tipati, ba tipas, car et,
car ba, xəbarı, afrazi, girdi andar girdi
va gaýra.*

—дар ин лазра аллакай пайвандаки ки сертификациялы аст, ки он вазифаи се пайвандаки порсии миёна /ка-ки, вакте ки,
хә-“ки” үа ки-“агар, вакте ки” /адо мекард.

Кайда оид ба синтаксис Ҳангоми тата-скули забони дары чун забони алабын сохти синтаксисин он, ки то ба забони имрұзай точық бе тағыроти үилий омала расылааст, шаки тириғтаааст. Нимошындан асосий ин ұолат барқарор шудани тасрым ғөйл үа иштеймоли он дар замони гузалта меболжац.

Чунон ки маълум аст, асоси замони гузалтағ ғөйл ба сирати . феълии замони гузалтағ маҳтум ба -ta алоқаманда аст. Шаки замони гузалтағ ғөйл дар порсии миёна бевосита аз сијети ғөйлии порсии қадим маҳтум ба -ta пайдо шудааст. Дар мавриди ,

истемоли фөйлөк гуваранда мубтало ба воситан бандакчонимандо /-ам, -ат, -а^з ва гайра/ ифода мегалт, ки чон онҳо пойдор набуд/ мк нишондихандаҳои шахсу шумора дар забонҳои ҳозирӣ помирӣ/. Ба гайр аз ин, дар порсии миёна некли таркибии фөйл дар замони гузашта, ки аз фөйли асосӣ ва фөйли ӯридиҷондак *hastan* тартиб мебфт, истемол менуд /*mad hem, mad hēz, mad* ва гайра/. Аз ин некли дар забони ҳарӣ некли замони гузаштаи мутлақ пайдо шуд /*āmadom, āmedi* ва гайра/. Вале дар ибтидои давраи ташаккути забони алаби ҳарӣ неклиҳои бисъёри замони гузашта бо бандакчонимандо нуҷӯи донганд, ки монанд ба шаклҳои порсии миёна мебошанд:

ân kîm žonid;
girifteš dənən u komən u komat;
Zəkarıjət və fəz andər xwəs sib-əz kî...;
in dəttənam də təbək žemid.

Дар ин мисолҳо бандакчонимандо мубталон ҷумла мебошанд.

Хусусияти дигар он аст, ки як бандаки фөйли бо түруҳи фөйл до истемоли мешавад:

—бандак бо фөйли якум:

əjiz sib-əm va et həna bəz məno;
mifəkəyir zib-ənd va nadəniş;

—бандак бо фөйли охирин:

aa bəkri tu az sayd bəz gərotəm va qəftəm;
çün mələkənən ən həl bəz-əb, qəftənd

—фөйли бе бандак дар мобайни ду фөйли бандакдор:

Sikam, ə bərkəftənd za dəl u yigəz; ə bəyim
əvərdənd za dər ən təst miñab va ən əb ən b
zəxənd.

Ифодали муносиватҳои мубтало ва шуркунандада дар забони ҳарӣ ба васеълавии ҷонрах истемоли пасоянди — ғайр вобастааст.

Дар барбари муносибати күттало ва шуркунанда берон сохти чула муносибати муайянкунанда ва муайянкунанда ҳам адамияты чилдій дорад. Қайд кардан лозим аст, ки дар он да вра дар мәріл-жои бисьёре муайянкунанда пеш аз муайянкунанда меистал.

-муайянкунандае, ки ба воситай исем ифода гаштааст:

jibən zakyař, ſanſer zaxm;
zələvət alyən; *zən xvətar;*
χibəvəndi gödprand ǵama

-муайянкунандае, ки ба воситай сиғет ифода гаштааст:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| <i>nəkō valəbəz,</i> | <i>ələm wařəz,</i> |
| <i>nəzən guftərə,</i> | <i>züm fəzzənd,</i> |
| <i>biləng rəykar,</i> | <i>may jȫnha.</i> |
| <i>ələcən pəşən marot,</i> | <i>rəmə zəbən,</i> |
| <i>səxt zara ve nařz qızza;</i> | |

-муайянкунандае, ки бо сиғати дараңаң қиёсій ифода ғаштааст /олатан ба маңын дараңаң ол/:

giramitar marot; xvastar əbə;
biləngtar ūhi

Қайд кардан лозим аст, ки дараңаңдың сиғат дар қолжоқи гүногүни синтаксисий жестемелі мешаванды:

—coincident de Bocaneggio 36, na rodona mensejaria;

Mayan paper sets;

Fabip 33 in. para 36, zisko omni da cintrebre gnoberp

| | |
|-------|-------|
| B3 | B3 |
| Hedge | Hedge |
| Mayan | Mayan |
| | |

199

ān i - dili man ea ān i tu ranjurtar ast;
ilāji uay ea seri tazza būsob ān
vuz ki juv xvarota vuzab.

Кайд: калымай ān дар мисоли якум ба чон dili ва дар
мисоли дуввум ба чон ūzg omalast.

in i - pālāni šutari yulam darida būs
va ēn i Umar surust būs;

az ān i - rābički az ān i zane vuzab;
xvardi tu va az ān i farzandānī
tu hama ez in bāsab

Кайд: шояц иборай "айнни..." "дар байзе лаъчхон тоҷики ба
иборай az in i дарӣ мансуб бомад.

Баззан содибият ба чунин восита ифода мегардад:

merdum nefas-ai ilmrad-i ast...;
ba javhara xves nizoyat minard pas ān
gesgaraš va xisxanaš zahr bāsab...

Дар мавриди мухталиф хабар бо мубтало мувобиқат намекунад:
мубтало дар шакли танҳо ва хабар дар шакли ҷамъ: bēb ān
dēv ta'vā dāstānd;

мубтало дар шакли ҷамъ ва хабар дар шакли танҳо:

az xoni jandojig va māgoe farzūt
farzandān cim ayaq?

Дар матнҳои настри он дарваза феъл-хабар на ҳамонда дар охир
ҷумла меомад:

zok sāyta vuzab ējānta vuzurg;
pas bērūn āmad farmani amri...

Синтаксиси таърихии забони дарӣ ба таври бояту тоҷи таҳдид
натудааст.

Аз магни Бажисон

adam Darayavaus xšayadīya varanka xšayadīya
 xšayadīyanām xšayadīya Parasy xšayadīya Sabūnam
 Vištāspīya pūrva Arāmanīya nāpā Hāzāmanīya.
 Vāty Darayavaus xšayadīya manā pītā Vištāspa Viš-
 tāspīya pītā Arōma Arāmanīya pītā Ariyāranna
 Ariyārannīya pītā Čīpīs Čīpāis pītā Hāzāmanīs.
 Dātīg Darayavaus xšayadīya avayarādīy rāyam Hāzā-
 manīya Sabūnīya hācā paravīyata āmātā omahy
 hācā paravīyata hājā amāxām taumā xšayadīya āha
 Vāty Darayavaus xšayadīya VIII manā taumāyā tāyāy
 parvām xšayadīya āha adam novāra IX dūvītāpare-
 nem rāyam xšayadīya omahy. Vāty Darayavaus xša-
 yadīya vāsā Rūvāmādāha adam xšayadīya omahy hu-
 romātā xšādām manā frācāra. Vāty Darayavaus
 xšayadīya īmā delyāva tāyā manā patiyāčā vāsā
 Rūvāmādāha adānsām xšayadīya āham Pāra Ujātā-
 ērīsī Arātā Arōcīya Modrāya tāyāy Drayadīya
 Sparda Yama Hēda Armina Kātpatuka Pātāvā
 Zraka Hāraiva Uvācārāy Bārtit Sugāde Gādāra
 Sāca Datagvī Hāravatīcī Maka frakārāvām del-
 yāva XXII. Vāty Darayavaus xšayadīya īmā delyāva
 tāgā manā patiyāčā vāsā Rūvāmādāha manā bādā
 ēhātā manā tāgā obātātā tāyāsām hātām olefja

xšapavā raučapativa ada skunavayata. Vāty dārayavai
 xšayadīya atee ima dalyōva martya haya apriya
 āha avam ubartam obaran haya ariva āha adam u-
 zastam aparsam vošnā Anumardaka īra dalyōva tayorā
 monē dātā apariyāya yevāčam hōtōma adalya avoda
 anuvavayata. Vāty dārayavai xšayadīya Anumardak-
 maiy ima xšavām fobata Aksarazdāmāiy upastam
 alara yātā īra xšavām hanadārayaiy vainā bu-
 ramardaka īra xšavām dārayamīy. Vāty dārayavai
 xšayadīya īra taya monē kartam patōva yotā vīya-
 dīya obasam Kabijīya nōma Kuraus pukta amākam
 taumāyā hōvam idī xšayadīya āha obalyā Kabijī
 yahyā brātā Bardija nōma āha hanātā hanapita
 Kabijīyahyā pasāva Kabijīya avam Bardijam orja
 kānskyā naiy arda obasa taya Bardija avajata pe-
 sōva Kabijīya Mudrayan ašiyāva pasāva kōra orim
 alava patōva drauga dalyōva vātī obon utē
 Parsiy utē Moday utē aniyāvā dalyōvātā. Vāty
 dārayavai xšayadīya pasāva I martya magai āha
 Gwātā nōma hōvo udapatastā hōcā Pacīyanvādīyā
 Aracudris nōma kāpā. hōcā avadoīa Viyoxshyāmē
 yā XIV raučabīs Danata āha yadiy udapatastā hōvo
 kāpā oboda edurijā adam Bardija amiy haya
 Kuraus pukta Kabijīyahyā brātā patōva nōra hōvo

de lanišja ačora hōčka kōčijja aby avam ašige-
ve uti Passa uti Häle uti arigā arigā arigā arigā
hōčku agarčayti Germesketečka mōčyž ik nescičis
gorečka āka ouala všadom agarčayta posára ko-
řijja ušanacijju a magijatū. Väčty Širayevskijs
jedjya aita sišadom taya Germakta hōčka magis ači-
na Rabčijom aita sišadom hōčka posunyata emi-
scen tānacijje āka posvica Germakta hōčka magis ači-
na Kacijjan aita posom aita Rischom ači- ašige de-
jaya hauč ašakotū waiparišjan ačeta hauč zājya-
rija arčava. Väčty Širayevskijs řčajgyja nočy āka met-
čij hōčka nej pléla nej arččem tānacijje nač-
čij hōčka avam Germakta tayam magum rččem dī-
tum čaricja kāčšin hōččam arčana kāčan
vedij arččonyja hōčka. parakom berdjan aččā ač-
berdajj kāčan arjānigā mātjančan tščāčty ūčja
adom nej berdja arjij ūčja kāčas" púča kāčij
bastončij partij Germakta tayam magum yata adam
adom adora adam ūčmazdom partijavčajj ač-
meččomčij ūčdóm ūčra ūčy yatais" mōčyž X ūč-
čabčiš ūčata āka avolč adam ūčda komaičis met-
čijciciš avam Germakta tayam magum arččorat ūč-
tayazis ūčtāč mōčyž aččijč ākata Širayev
vetiš ūčna ūčda ūčjya ūčna ūčra ūčdome ūčdome ūč-

datum avājānam xītāmāsim adam adinam vāśnā Au-
 ramardāha adam xīyadīya alavam Auromardā xīrē
 am manā frālera. Tāty Dārayavaus xīyadīya xīd-
 am taya hētā amākam tāmāyā parābartaṁ īha
 era adam patipadam akunavam adatāsim gādāvā
 avāstāyam gādā paruvančiy arava adam akun-
 avāyadana taya Gaumāta haya maguś viyaka
 adam niyadrarayam kāshyā acīcīś gacīvāčā
 mōriyāmā viibīšā tāyālīś Gaumāta haya maguś
 adinā adam xītam gōdāvā avāstāyam Personā
 Hēdončā utā amīyā dālyāra gādā paruvančiy
 arava adam taya parābartaṁ patijēbarom vāśnā
 Auromardāha ina adam akunavam adam hamotā
 ūciy gātā vitām tāyām amākam gādāva avāstā-
 yem gādā paruvančiy arava adam hamotā ūciy
 vāśnā Auromardāha gādā Gaumāta haya maguś vi-
 yām tāyām amākam naiy parābata. Tāty Dāraya-
 vāus xīyadīya ina taya adam akunavam pos-
 va gādā xīyadīya abavam. Tāty Dārayavaus xī-
 yadīya gādā Gaumātām tāyām maguś avājānam pa-
 sāva I martiya Ādvīra nōma Upadātmāgū pūra
 hāru udagatata. Uvāciy kāshyā arava arava
 adam Uvāciy xīyadīya amīy pasāva Uvāciy ka-
 mītrīya alava abīy avam Ādvīra amīyava ha

us sāyadīya abava Āvijay utē I mārtiya
 Bābiruvīya Naditacāra nāma Ainairohyā putra
 hauv adāpatata Bābiruvī kāram avadā aduryijja
 adam Nālukdraicāra amiy haya Nālunaitohyā
 putra pasēva kāra haya Bābiruvīya hauva
 abij avam Naditacāram ariyava Bābiruvī hami-
 drīya abava xādram taya Bābiruvī hauv agit-
 bāyata. Tātīg Dārayavānī sāyadīya pasēva a-
 dam frāisayam Urvīam hauv Ātrīma Cāta anaya-
 ta abij mām adamśam avājanom. Tātīg Dāra-
 yavānī sāyadīya pasēva adam Bābiruvī ahi-
 yosom abij avam Naditacāram haya Nāluk-
 draicāra agaibata kārahīyā Naditacārahyā Tīg-
 rām adāraya avadā aistata utē abis nājī
 ūha pasēva adam. kāram maikauvā avokanom
 anijam uśabārim acunavom aniyohyā adam
 frānyam Auramadōmāiy upastām abra vāñā
 Auramadōtāha Tigrām vīyaterayānā avadā avem
 kāram tayam Naditacārahyā adam ajsnam usiy
 Āriyādiyohyā māhyā XXVI raučatiś dākata ūha
 avadā kamaranam ekumā. Tātīg Dārayavānī sā-
 yadīya pasēva adam Bābiruvī ariyaram abij bo-
 biruvī yobā nājī upāyan Zāzāna nāma vārdonam
 anus Uprātuvā avadā hauv Naditacāra haya

Nabukudračara agnibata ēś hadā rārā patiś mām hamaranam čartanayi paśeva hamaranam akumā. Aūramardānayi upastām dāta vāñč Aūramardāha rāram tāyāt Nadiṭṭatārīkye a-dam ajānam vāyī onīya āgyē ahyatā āpi-śim parābata Añomakalyā mahyā II rāvīaśī daxatā ūha avadā hamaranam akumā.

۱۳۵۰۰ - ۷۶
 (۱) ۱۱۰ چهارم - ۷۶
 بولاسن سع سع ۳۶۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 نویسندن ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 (۲) ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 (۳) ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 (۴) ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 (۵) ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 (۶) ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 (۷) ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 (۸) ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 (۹) ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰ ۲۶۰ ۱۱۰
 دستور دستور دستور دستور دستور

- (8) תֵּן וְתִּתְּנַשֵּׁל || הַסּוֹר מָכַה || בְּלַב אֶחָד
בָּשָׂר כְּתַדְּשָׁה . תִּתְּנַחֲמֵר לְאַתְּ קַדְּשָׂה | תְּמִימָה דְּבָרָה
לְדִמְשָׁחַת אֲלֹהָים אֱלֹהָים .
- (9) תֵּן וְתִּתְּנַשֵּׁל סְמִיכָה || בְּלַב אֶחָד
בָּלָב . תְּמִימָה . תִּתְּנַחֲמֵר רַגְלָה עַמְּלֵא | לְבָב
בְּלַב וְתִּתְּנַחֲמֵר לְבָב | תִּתְּנַחֲמֵר תַּבָּאֵת | לְבָב
סְמִיכָה רַבָּת | סְמִיכָה | תַּבָּאֵת חַטָּאת אֲלֹהָים .
- (10) תֵּן וְתִּתְּנַחֲמֵר תְּמִימָה || בְּלַב אֶחָד
בְּלַב | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
תְּמִימָה יְסוֹא אַסְמָךְ | תְּמִימָה | תְּמִימָה דְּבָרָם יְהִוּ
תְּמִימָה .
- (11) תֵּן וְתִּתְּנַחֲמֵר תְּמִימָה || בְּלַב אֶחָד
בְּלַב | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
- (12) תְּמִימָה וְתִּתְּנַחֲמֵר תְּמִימָה || בְּלַב אֶחָד
בְּלַב | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
בְּלַב . תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
| תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
| תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
| תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
- (13) תְּמִימָה וְתִּתְּנַחֲמֵר תְּמִימָה || בְּלַב אֶחָד
בְּלַב | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
בְּלַב . תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
| תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
| תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
| תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
| תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
| תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
| תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה
- (14) תְּמִימָה וְתִּתְּנַחֲמֵר תְּמִימָה || בְּלַב אֶחָד
בְּלַב | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה | תְּמִימָה

- فہرست ۳۱ نمبر ۱۹۷۰ء کا ایجاد ۱۔ ۲۱ نومبر سے کو ۱۰ جولائی
تک مدد ۱۵۴۲ و سعید ۱۰ ستمبر ۱۹۷۰ء تک مدد
۲۱ نومبر ۱۹۷۰ء کا نامنوب مدد ۱۔ فہرستہ واسطہ
- (۱۵) فہرست ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ایجاد
سے ابھی ۱۔ فہرستہ واسطہ
(۱۶) ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کا فہرست ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے
کے پہلے ۳۰۲
(۱۷) ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ایجاد سے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے
اصلی مدد
- (۱۸) ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء سے ۱۰ فاٹم ۰۰۰ کروڑ [۱۹۷۰ء] کے
سرمدرسہ سریں تیریں ۲۱۰۵۳ ۱۔ ۱۰ فاٹم ۰۰۰ کروڑ
۳۶۳ سے ۱۹۷۰ء کے ۱۔ فہرستہ واسطہ
(۱۹) ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء سے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے
۵۰ سالہ ۱۔ فہرستہ ۱۹۷۰ء کے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے
(۲۰) ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے اصلی مدد

۱۰ ستمبر ۱۹۷۰ء کا ایجاد

- (۱) سلطنت اسلام قائمکوئی نہاد سردار اسلام ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء
مدد فہرستہ ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کا فہرستہ واسطہ
- (۲) ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء سے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے
۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء سے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے
۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے
(۴) ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے
۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے ۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء کے

• ﻢﺤﻤّـ د [] ﺔـ ﻚـ ﻞـ ﻋـ ٣٦٣

- (٦) ﻉـ ﻢـ ﺐـ ﻪـ ﻟـ ١١٦ ﻉـ ﻢـ ﻒـ ﻪـ ﻟـ ١٠٥ ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٣٥
- (٧) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٣٥ - ﻉـ - ١١٦ ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٣٦ - ١٦١ ١٦٦
- (٨) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٣٦ ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٣٧ ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٣٨
- (٩) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٣٨ - ١٣٩ - ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٣٩ - ١٤٠
- (١٠) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٤٠ - ١٤١ - ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٤١ - ١٤٢
- (١١) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٤٤ - ١٤٥
- (١٢) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٤٥ - ١٤٦ - ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٧ - ١٤٨
- (١٣) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٤٨ - ١٤٩ - ١٤٩ - ١٤٩ - ١٤٩ - ١٤٩
- (١٤) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠
- (١٥) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٥٠ - ١٥١ - ١٥١ - ١٥١ - ١٥١ - ١٥١
- (١٦) ﻉـ ﻢـ ﻪـ ﻟـ ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٢ - ١٥٢ - ١٥٢ - ١٥٣

- (٤) ॥ ۲۰ گھر سے ۔ جسے ملکت । اور ساری نہیں
کو اکٹھا سمجھ سعی اپنے ساری بھی کہ نہیں
سمجھ سمجھے کہ ۶۲۶ ۔ سوچل سوچل ۔
- (۵) ॥ ۲۱ ۳۴۹ ۔ اکٹھا سیل । ساری دنیا کے سیل
پاٹھل سوچل ۔
- (۶) ॥ ۲۲ ۵ ۶۶۸ ۔ جو عالم و دین کے نہیں ۔ کہاں
[۷] اپنا ۳۰۴۰ دیکھ ۔
- (۸) ॥ ۲۳ ۲۲۰ ۱۰۰۳ । ایک ۱ ۔ صرف دت دلت । پھر
۱۰ رسم اکٹھا ۔
- (۹) ۱ ۳۲۲ ۱۰۷ ۰۶۷۰۰ ۰۱۱۶۶۶ ۱۱۰ ۶۴۶ ۱ ۵
کھجور کا اول دیکھ ۔
- (۱۰) ۱۰ کسی کوئی اپنے کوئے کے سے کو کو
کوئی دیکھ کر سمجھ کر سوچ کر ۱۱۰ سیل
رسام । کھجور سوچ । ۱۰۷ ۰۶۷۰۰ کو سیل
کھجور کے سے سوچ ۔ ۱۰۷ رسم اکٹھا ۔
- (۱۱) ۱۰ کلے کا لگاد سعی سروں سے ۲ و دیکھل سوچ دیکھ
کوئی ۱۱۰ ۰۶۷۰۰ سوچ ۔ کہ دیکھا ۱۱۰ ۰۶۷۰۰
کوئی عرب ۱ ۱۰ کلے کا ۔ جو عرب ۱۱۰ ۰۶۷۰۰ دیکھا ۔
- (۱۲) ۱۱۰ ۰۶۷۰۰ ۱۰۷ ۰۶۷۰۰ ۱۱۰ کوئی کوئی
کوئی ۱ ۱۰۷ ۰۶۷۰۰ ۱۱۰ کوئی کوئی دیکھ
کوئی ۱۱۰ ۰۶۷۰۰ ۱۰۷ ۰۶۷۰۰ ۱۱۰ دیکھ ۔
- (۱۳) ۱۱۰ ۰۶۷۰۰ ۱۰۷ ۰۶۷۰۰ ۱۱۰ کوئی کوئی
کوئی ۱۱۰ ۰۶۷۰۰ ۱۰۷ ۰۶۷۰۰ ۱۱۰ دیکھ ۔

(٢٣) **نیکوکارا** نیکه کارا (نیکه کارا) سمع کنید « و مسیح رسیده باشید »

جذب ۱۰

(۲۷) کاراں لھوئے سے سورج بسوارا ۱۶۳ میں کیا تھا۔

(٢٤) لَهُمْ لِلَّهِ مَا شَاءُوا وَمَا هُمْ بِشَاءُوا إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجَةِ
وَمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجَةِ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
يُبَصِّرُهُ اللَّهُمَّ لَهُمْ مِنْ حِلْمٍ لَكُمْ مِنْ حِلْمٍ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ
ذَلِكُمْ سَيِّئاتُكُمْ [١] إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحَاجَةِ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
يُبَصِّرُهُ اللَّهُمَّ لَهُمْ مِنْ حِلْمٍ لَكُمْ مِنْ حِلْمٍ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ

(٤٧) علیو سر علوه نمودند هر که نه لشکر داشتم.

(ج) عدم دستور نهادها سعی عمر ۲۵ - ۳۰ مددگار
سرپردازی و زبانه - و مفهوم زبانه

(وہ) تھاں کو سے ساری دنیا کو اپنے سے سے
وہ دنہ وسیع اے۔

(و) ملاس ۱ ۲۵ ۱ سرمهک ۱ ایذه ۱ سهره [۷] و میرهاد
۲۲۶ - سرو سلک ۱ ملوره چاهه ۱ برگ ۱ و مردود ۱

مکمل - ویڈو.

از متنها
آثارِ کتاب

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| گزین برتر اندیش برگزیند | بنام خلوتند جان و نود |
| خداوند نام و خداوند جان | خداوند نام و خداوند روحانی |
| فرورزند ماه و نادیده و مهر | خداوند کیهان و گردان پسر |
| نکارنده بر شده پیکرست | ز نام و نشان و گلان برترست |
| نبینی مریجان در بینندرا | به بینندگان آفرینندرا |
| که او برتر از نام از جایگاه | شاید بد نیز اندیش راه |
| نیاید بدرو راه جان و خود | سکن هرچه زمین گوهران گذرد |
| همان را گزیند که بینه حس | خود گز سخن برگزیند حق |
| میان بندگ را بایامت بست | ستوده ندانه کس لوا جو حست |
| در اندیشه سخته کی گنجه ای | غورا و جاهرا حق سخجه اور |
| ستود آفرینندرا کی قوان | صیمه آکته و راه و جان و روان |
| ز گفتار سیکار یکسو شوی | به حستیش باید که خستو شوی |
| بزوف بفرمانش کرده نگاه | برستنده باشی و جرینده راه |
| ز دلنش دل بیر برا بود | لانا بود خر که دانا بود |
| ز حستی مراندیش راه نیست | لور ای براه برتر سخن مله نیست |

گفتار اندر ستایش خود

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| بدین جایگه گفتن اندر خود | کن ای خدمته ایچ خود |
| که گوش نیوشنده زو بر خود | بگو تا چه دلی بیار از خود |
| ستایش فردا به از راه ماد | خود بہتر از هر چه ایزوت خاد |
| خود دست گیرد ببرد و سرلن | فرد و صهاب و خود دلکشانی |
| لرویت فروزی ارویت کم است | ازو شادمانی ازویت نهم است |

نباشد هم شلاملن یک زمان
 که دانا ز گفتار او بر خود
 دلش گردد از کرده خویش دیش
 جان خویش بیگانه دانه درا
 گستنه خرد پای دارد بینه
 تو بیا چشم شاخان جان نسین
 نگهبان جانست آه سه پاس
 کوچه سه رسید نیک و بد بی گمان
 و گرسن ستایم که بیاد شنود
 ازین پس بگو کافیش چه بود
 شناسی هم آشکار ر نهاد
 چو جانست لر ناسطر دور دار
 بگیش بپور و به حركس بگور
 لر آمرغش یک زمان نعنور
 بمانی که داشت نیاید بین
 خود تبر و مو روشن روان
 په گفت آه هنونه مو طرد
 کس کو خیر نداد ز پیش
 هشیوار دیوانه خانه درا
 ازوئی ببر دوسرای ارجمند
 خرد چشم جانست چون بگو
 نخست آفرینش خودرا شناسا
 سه پاس تو پشم هست و گوش دنیاه
 فرودا و جان را که بیاد استرد
 هکیما چو کس نیست گفتن چه سود
 تو ش کرده کردگار جان
 همیشه خودرا تو دستور مار
 بگفتار دانندگان راه جویا
 ز هو دانش چون سخن بشنوی
 چو دیبار بیان بشانع سخن

گفتار اند فلام آوردن شاهنامه
 سخن گفته شد گفتن هم نهاد
 من از گفته خواهم یکی با تو راند
 بر بانع دانش همه رفته اند
 نیایم که از بر شده نیست ران
 جان سایه زو باز دارد گزند
 بر شانع آن سره سایه مکن
 بگیش بمانی یکی بیکار
 به یک سله روشن در زمانه مان

دگر بر و دیزد معنی بر
فراوان بود اندرون داستان
ازو ببره برد هر بخودی
دلبر و بروگ و خودمنه و راد
گذشتند سخنها چه باز جست
بیاورد کین نامهای گرد کرد
وزان نامهایان فخر گلان
که ایدون بنا خوار گذاشتند
برایشان هم روز کنده آوری
سخنای شاهان و گشت جمله
یکی نامور نامه افکنه بن
برو آفرین از لبان در مهان

ازو هرچه اندی خورد با خود
یکی نامه بود از گه باستان
پرآنده در دسته هر مویسی
یکی پهلوان بود دهقان نژاد
پژوهندۀ روزگار نجست
ز هر کشور را سوبیه سالخود
بپرسیدشان از نژاد کیان
که گیتی به آغاز چون داشتند
چه گونه سرآمد به نیک اختیاری
بلطفته پیشمش یکایک مهان
چو بشنید از ایشان سپهید سخن
چنان یادگاری شد اندی جوان

داستان دقیق شاعر

همی خواهد فلانته بر هر کسی
جهه بخداں نیز و هم راستان
سخن گفتی خوب و روشن روان
از رو شادمان شد دل اینم
لباید حمیشه به پیکار بود
به سر بر نهادش یکی تیو ترگ
نمود از جوان دلش یک روز شاد
بدست یکی بندۀ بر کشته شد
چنان بخت بیدار او خفته ماند
بیقرار در حشر جاه و را

چو از دفتر این داستانها بسی
جهان دل نهاده بین داستان
جهانی بیامد کشاده زیان
بنظم آدم این نامهای گفت من
چوانیش را خوب بدیار بود
برو تاختن کرد نایا هرگ
بسن خوب بد جان شیرین بیاد
یکایک لزو بخت برگشته شد
برفت او و این نامه ناگفته ماند
خدایا بخشنا گناه و را

گفتار در بنیاد نهادن کتاب

سوی تخت شاه جان کرد روی
ز دفتر بـ گفتار خویش آورم
بترسیم از گروش رندگار
بساید سپدن به دیگر کس
جان رنج را کس خیربار نیست
به جویندهان بر جان تنگ بود
کننـ را نهفته هی داشم
به گفتار ایـ مر ملـ یار بود
برآمدین از کهان و مهان
نهـ کی بود نزد ما رضمانی
تو گفتـ که با من بیک پوست بود
به نیکی گزاریـ هی پان تو
به پیشـ تو آمـ مگر نغنویـ
کنـ گفتـ پیلوانیـ حست
بهـین جوـ نزـ میـان آبروـیـ
برـافوـفتـ لـینـ جـانـ تـارـیـکـ منـ

دل دوشـ من چوـ برـگـشتـ ازـرـیـ
کـهـ لـینـ نـامـهـ دـستـ پـیـشـ آـورـیـ
پـرسـیدـمـ لـرـحـ کـسـ بـ شـارـ
مـگـرـ خـودـ درـگـامـ نـبـاشـهـ بـسـ
وـ دـیـگـرـ کـهـ گـنـجـ وـ نـادـارـ نـیـستـ
زـمانـهـ سـراـسرـ بـرـ لـرـ جـنـدـ بـودـ
برـانـ گـونـهـ یـکـ چـندـ بـگـناـشـتمـ
نـدـبـیدـمـ کـسـ کـشـ سـرـلـارـ بـودـ
زـنـیـکـوـ سـنـ بـهـ پـهـ اـنـدـ جـانـ
آلـرـ بـهـ بـهـوـنـ سـکـنـ اـزـ هـنـایـ
بـهـ شـرـمـ کـیـ سـهـرـانـ دـوـسـتـ بـودـ
ملـ گـفتـ خـوبـ آـمـ لـینـ رـیـ توـ
نـبـشـتـهـ مـیـ لـینـ نـامـهـ پـهـلوـوـیـ
گـشـادـ زـانـ وـ جـوـالـیـتـ حـسـتـ
توـانـیـ نـامـهـ طـرـوـانـ باـرـ گـوـیـ
چـوـ آـورـدـ لـینـ نـامـهـ نـزـدـیـکـ منـ

اندر ستایش ابو منصور

بنـ محمدـ

یـکـ مـتـهـیـ بـدـ گـرـدـ فـراـزـ
خـودـ مـهـدـ بـیـهـارـ دـوـشـ دـوـانـ
کـنـ گـفـتنـ خـوبـ وـ تـواـهـ نـمـ
کـهـ جـانـتـ کـنـ بـرـگـلـیدـ هـیـ

بـدـیـ نـامـهـ چـونـ دـستـ کـوـدـمـ دـارـ
جوـانـ بـودـ اـزـ گـوـهـ پـهـلوـانـ
نـهـاوـهـ رـیـ وـ خـداـونـهـ شـرـمـ
مـوـاـگـفتـ کـرـ منـ پـهـ بـایـهـ هـیـ

بگو شم نیارت نیام به کس
 که از باد نایه بین بر نهیب
 از نیک دل نادر ارجمند
 بزرگی بدر یافته زیب و فر
 جواند بود و فنادر بود
 چو لار بل سرور سر از چون
 بدست نهینگ مودم کشان
 دریغ آن کلی بز و بالی شاه
 دوان لر لزان بکوار بید
 زکنی دوان سوی خاد آورم
 گرت گفته آید به شاهان سپار
 درانم بین شاد و پدرام شد
 بنام شهشتاد گون فراز
 جان دار پیر و زر و سیار بخت
 به چیز که باشد مرا دسترسی
 من داشتم چون یکی تازه سیب
 بلکلیان رسیدم زنگ نزند
 پیشمشی حان خاک دم سهم روز
 سراسر جان پیش او خوار بود
 پنان نامه گم شد از اینم
 نه زو زنده بینم نه مرد نشان
 دریغ آن کمرند و آن گردگاه
 گفتار زو دل شده نایم
 یکی پند آن شاه بیاد آورم
 مرا گفت کیم نامه شریار
 دل من بگفتار او راه استه
 بینی نامه من دست کردم دراز
 خداوند نایخ و خداوند تخت

Рахим Халилович Додихудоев
Леонард Георгиевич Герценберг

ИСТОРИЯ ТАЛДИКСКОГО ЯЗЫКА
/ на талдикском языке /

Мұхаррір А. Шымкөров
Мұхаррір балей Г. Шукуров
Мұхаррір техник. Т. Любичская

ИБ № 688

Ба матбас Г3. 0788 супурда шуд. Ба чопаш Г3.07.88 қосо шуд.
Формати 60x90 I/16. Қоғази типограф ә № I. Гарнитураш алабай.
Чопк барчаста. Чузъын чопий пәртк I2.5. Чузъын нағыриң ұсабы 8,417.
Аданы нағыр 4000 нұсха. Супориши 2162. Нархан 45 тин.

Натриёти "Маориғ"-и Комитети давлатни РСС Тоқыистон ойл ба
коржол нағырёт, полиграфия ва савдоқ китоб. 734063.
Душанбе, күчак Айна, I26.

Матбасаң Ы I Комитети давлатни РСС Тоқыистон ойл ба коржол
натриёт, полиграфия ва савдоқ китоб.
734025. Душанбе, хибони Ленин, 37.

